



ЗИНДАГИИ ТАХРИБШУДА

ШИКАНЧА ВА ДИГАР
НАМУДҲОИ БАДРАФТОРӢ
ДАР ТОЧИКИСТОН

AMNESTY
INTERNATIONAL



Амнести Интернешнл (Авфи Байналмилал) ҳаракати ҷаҳониест, ки зиёда аз 3 милион тарафдорон, аъзо ва фаъолонро дар беш аз 150 кишвару сарзамин, ки барои хотима гузоштан ба нақзи хукуқи инсон мубориза мебаранд, дарбар мегирад.

Мақсади мо аз тамоми хукуқи дар Эъломияи умумии хукуқи инсон ва меъёрҳои дигари байналмилалии хукуқи инсон дарҷшуда бархурдор шудани тамоми инсонҳо мебошад.

Мо тобеи ягон ҳукumat, идеологияи сиёсӣ, манфиати иқтисодӣ ё динӣ нестем ва маблагузории мо асосан аз ҳаққи узвият ва саҳмгузориҳои (бахшишҳои) ҷамъияти иборат аст.



Аввалин маротиба дар соли 2012 аз тарафи

Amnesty International Ltd

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

United Kingdom

интишор гардидааст

© Amnesty International 2012

Индекс: EUR 60/004/2012 Tajik

Забони асл: англисӣ

Аз тарафи Котиботи байналхалқии Амнести
Интернешнл, Британияи Кабир, напр шудааст.

Ҳамаи хукуқҳо ҳимоя гардидаанд. Нашри мазкур бо хукуқи муаллифи ҳимоя мегардад, аммо онро бо мақсади муҳофизат, амалиёти ҳифзи хукуқи инсон ва таълим такроран напр кардан мумкин аст. Ҳариду фуруши ин напр манъ аст. Дорандагони хукуқи муаллифи ҳоҳиш мекунанд, ки бо мақсади натиҷабардорӣ аз ҳамаи ҷунин истифодабарӣ ба онҳо иттилоъ дижанд. Барои нусхабардорӣ дар шароитҳои дигар ё барои такроран истифода бурдани он дар интишороти дигар ё барои тарҷума ё мутобик кардани он иҷозатномаи пешакии ҳатти ноширон бояд гирифта шавад ва ҷунин истифодабарӣ метавонад ройгон набошад. Лутған барои дарёғти иҷозат ё ҳамаи гуна масъалаи дигар ба copyright@amnesty.org муроҷиат кунед.

Гузориши мазкур бо дастгирии Бунёди
Ҷамъияти Кушода интишор шудааст

Сурат дар муқовалини китоб: куче дар Душанбе,
Тоҷикистон, июни соли 2010
© Rina Boyan

amnesty.org

МУНДАРИЧА

Феҳрист	3
Муқаддима	4
Услуб ва сарчашмаҳои маълумот	5
1. Ӯҳдадориҳои байнамилалии Тоҷикистон ва иқдомоти иҷроиши онҳо дар дохили кишвар .	7
1.1 Меъёрҳои байнамилалӣ	7
1.2 Принсипҳои асосии манъкунандай шиканҷа дар қонунгузории Тоҷикистон	9
1.3 Амали ҳукumat	9
2. Сатҳи шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ дар Тоҷикистон	11
2.1 Шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ аз ҷониби милитсия	13
2.1.1 Фишори кушодани ҷиноятҳо	13
2.1.2 Фасоди густурда	15
2.2 Истифодаи шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ дар заминаи амнияти миллӣ ва мубориза алаӣҳи терроризм	16
2.2.1 Нақзи ҳуқуқи инсон аз ҷониби афсарони мақомоти амниятӣ.....	17
2.3 Тарзҳои шиканҷа	18
3. Кафолатҳои номуносиби зидди шиканҷа	19
3.1 Боздошти бидуни васоити иртибот (инкоммуникадо).....	20
3.2 Истифодаи ҳабси маъмурӣ барои пушонидани пурсиши гайрирасмии ҷиноятӣ	23
3.3 Дастигиркунии ашхос «ҳамчун шоҳидон»	23
3.4 Таъхир дар дастрасӣ ба ҳимоятгар.....	24
3.4.1 Инкор ва таъхири дастрасӣ ба маслиҳати ҳуқуқӣ дар бахшҳои маҳсуси ВҚД ва муассиса, идора ва ҳуҷраҳои бозпурсии КДАМ	27

3.4.2 Ҳукуқ ба иртиботи бемаҳдуд ва маҳрамона бо ҳимоятгар.....	29
3.5 Ҳабардиҳии аҳли оила ва дидорбинӣ	30
3.6 Муоинаи тиббии нокифоя ва ботаъхир.....	30
3.6.1 Фишороварӣ ба коршиносони тиббӣ	33
3.7 Беномии афсарони дастгиркунанда	35
4. Зарурати назорати миллӣ ва байналмилалӣ.....	36
5. Судяҳо посбонони адолатанд?.....	38
5.1 Маҷлиси судӣ оид ба интихоби чораи пешгирӣ: расмияте, ки аз шиканҷа хеле кам ҳимоя мекунад.....	39
5.2 Боздошти пеш аз судӣ бояд истисно бошад	40
5.3 Судяҳо бояд аз руи иддао ва аломатҳои шиканҷа чораҷӯй кунанд.....	41
5.3.1 Тафтиш накарданни иддаои шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ дар маҷлисҳои судӣ оид ба интихоби чораи пешгир	41
5.3.2 Иқроршавӣ ва баёнати таҳти шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ ба даст овардашуда дар суд истифода гардидаанд.....	42
6. Инкори ҳаққи ҷуброн.....	44
6.1 Номуваффақӣ дар бурдани тафтишоти самаранок	45
6.1.2 Тарсонидани онҳое, ки оид ба шиканҷа ошкоро сухан кардаанд.....	47
6.2 Ба ҷавобгарӣ накашидани муртакибони шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ	49
6.3 Фишороварӣ ба рузноманигороде, ки оид ба ҳолатҳои шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ гузориш додаанд.....	52
7. Ба инобат нагирифтани дарҳост, тавсия ва қарорҳои Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ	54
8. Шиканҷа ва дигар бадрафтторӣ баъди бозгашт ба Тоҷикистон	57
9. Хулоса	61
Тавсияҳо	61
Пайнавишт	66

ФЕҲРИСТ

КХИ СММ	Кумитаи ҳукуқи инсони СММ
КЗШ	Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф
КМЧ	Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ
КЧ	Кодекси ҷиноятӣ
ДАҲИ	Додгоҳи Аврупо оид ба ҳукуқи инсон
ВҚД	Вазорати корҳои дохилӣ
ПБҲШС	Паймони байналхалқӣ доир ба ҳукуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ
ҲИУ	Ҳаракати исломии Ӯзбекистон
ТНМ	Тавқифгоҳи нигоҳдории муваққатӣ дар шӯъбаҳои милитсияи ВҚД (ИВС)
ПИКЗШ	Протоколи иловагии Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф
ШҚД	Шӯъбаи корҳои дохилии ВҚД
ТҒҲ	Ташкилоти гайриҳукуматӣ
Шӯъбаи шашум	Раёсати мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккили ВҚД
ТТ	Тавқифгоҳи тафтишотии Вазорати адлия (СИЗО)
КДАМ	Кумитаи давлатии амнияти миллӣ

МУҚАДДИМА

«Милитсия ба манбаи хатар табдил шудааст, на ба манбаи муҳофизат»

Модари қурбонии шиканча, Тоҷикистон, 2011

«Азобу шиканҷае, ки аз дasti милисаҳо қашидам, дар зиндагии ман асари худро гузоштааст (...) Дар он шабу рӯзҳои сангин ман бо мусибати худ танҳо будам. Дар асри 21 зиндагӣ карда ва ба чунин ҳолат афтода, худро шахси аз ҳама таҳқиршуда, бехӯкуқ ва бадбахти рӯи замин ҳис кардам».

Иқтибос аз баёноти моҳи ноябрь соли 2010 додаи шахсе, ки тибқи гузориш моҳи сентябрь соли 2008 мавриди шиканча қарор гирифтааст.

Ҳамчун давлати узви аҳдномаҳои асосии ҳуқуқи инсон, ба монанди Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (ПБХШС), Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунанда шаъну шараф (КЗШ) Тоҷикистон қавл додаст, ки шиканча ва дигар намуди бадрафториро аз байн бардорад. Сарқонун ва дигар қонунҳои Тоҷикистон муҳимтарин муқарраротеро дарбар мегиранд, ки ин ўҳдадориҳоро таҷассум мекунанд¹.

Аммо таҳлили Авғи Байналмилал нишон медиҳад, ки амалияи шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ дар ҳама гуна боздоштоҳҳо ба таври густарда бοқӣ мемонад². Боздоштшудагон, ҳусусан дар зинаҳои аввали дастгиршавӣ, осебпазири шиканча ва дигар намуди бадрафтории афсарони интизомӣ ба хотири «кӯшодани» ҷиноят бо роҳи ба гуноҳ иқроркунӣ ва ҳамчунин пул гирифтан аз қурбонҳои шиканча ва ақрабои онҳо мебошанд. Муҳити фарогирӣ бе ҷазо мондан имкон медиҳад, ки қонуншикании милитсия бетафтиш монад³.

Гарчанде Кодекси нави мурофиаи ҷиноятӣ (КМҶ), ки моҳи апрели соли 2010 мавриди амал қарор гирифт, якчанд кафолатҳои муҳими зидди шиканҷаро муқаррар намудааст, дар қонунгузории кишвар камбузиҳои назаррас бοқӣ мемонанд. Масалан, дар замони навиштани ин гузориш, қонуни кишвар дар сурати ба миён омадани иддаи шиканча, дастрасии фавриро ба муюнаи мустақили тиббӣ кафолат намедиҳад. Қонун ҳамчунин судяҳоро уҳдадор намекунад, ки дар маҷлиси судӣ оиди интихоби чораи пешгирий дар паи иддаи шиканча ва бадрафторӣ чораҷӯй кунанд. Дар натиҷа, судяҳо аксаран иддаи шиканҷаро сарфи назар намуда, изҳор мекунанд, ки тафтиши ин ҳолатҳо вазифаи онҳо нест ва онҳо танҳо қонунӣ будани дастгиркуниро баррасӣ мекунанд. Муқаррароти мавҷуда оиди қобили қабул набудани далелҳои бо роҳи гайриқонунӣ ба даст овардашуда, дар мурофиаи судии дастгиршудагон ҳамчун далел истифода нашудани маълумоти зери шиканча ба даст овардаро таъмин карда наметавонанд⁴.

Он кафолатҳо, ки дар қонунгузории кишвар ҷой доранд, аксаран дар амал иҷро намешаванд. Масалан, гарчанде ки қонун ҳуқуқи дастгиришудагон барои бâъди дастгиришавӣ фавран бо ҳимоятгар воҳӯрданро кафолат додааст⁵, таҳлили Авғи Байналмилал нишон медиҳад, ки дар амал дастгиришудагон дар давраи пурсишҳои ибтидой, аксаран бе ҳимоятгар, мунтазам бидуни васонти иртибот бо олами беруна нигоҳ дошта мешаванд⁶.

То аввали соли 2012 Кодекси чиноятии Тоҷикистон мағҳуми шиканҷаро, ки ба моддаи 1-уми «Конвенсияи зидди шиканҷа» (КЗШ) мувофиқ бошад надошт, гарчанде ки дар вақти омодакунии ин гузориш қонун тағиیر дода шуд. Ҳукумат омори пурраву фарогиронаи арзу шикоятҳо оид ба шиканҷа ва ба маҳкама кашida шудани дар ҷиноят гумонбар шудагонро нашр накардааст. Дар аксари ҳолатҳо одамон аз оқибатҳои шикояткунӣ дар хусуси шиканҷа ҳаросида, ба шикоятнависӣ ҷуръат намекунанд. Далеле вучӯд дорад, ки мақомот онҳоеро, ки ҷуръат намуда, оид ба қонунвайронкунии милитсия сухан кардаанд, зери фишор гирифтаанд⁷.

Дар масъалаи ашхосе, ки барои баррасии қазияҳои нақзи ҳуқуқи инсонии худ ба Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ (КҲИ СММ) шикоят бурдаанд, Тоҷикистон ба амал кардан аз руи дарҳусту қарорҳои Кумита муввафқац нашуудааст. Дар ҳолатҳое, ки Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ барои баррасии парвандаҳои дар даст дошта барои маълумот дарҳост намудааст, Тоҷикистон ё тамоман посух надодааст ва ё маълумоту ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод накардааст. Дар 17 парвандаи фардӣ, ки нисбати онҳо Кумита солҳои 2003 – 2011 қарор қабул намудааст, аз ҷониби Тоҷикистон вайрон кардани мамнӯйияти шиканҷа ва дигар намуди бадрафторӣ қайд гардидааст. Эҳтимол дорад, ки дар бâъзе ҳолатҳо мақомот ҷабрдидағонро барои ба ниҳоди СММ муроҷиат кардан таҳти фишор қарор додаанд⁸.

Иддаои боварибахш вучӯд доранд, ки ашхоси иҷборан аз кишварҳои дигар ба Тоҷикистон оварда шуда ва ё истирдод шуда, бâъди омадан таҳти шиканҷа ва дигар намуди бадрафторӣ қарор гирифтаанд. Соли 2010 Додгоҳи Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон бинобар хислати густаришёфта касб кардани шиканҷа дар Тоҷикистон, дар се қазия қарор намуда буд, ки Русия он шаҳрвандони Тоҷикистонро, ки ба гумони чиноятҳои терроризм, таҳриki барҳам задани соҳти давлатӣ ва узвият дар ташкилотҳои гайриқонунӣ дар ҷустуҷӯи Тоҷикистон қарор доранд, набояд ба ин Ҷаламрав истирдод намојд. Дар қазияи чаҳорум, соли 2010 Додгоҳ, қарор намуд, ки Русия бо ба Тоҷикистон истирдод намудани даъвогар ӯҳдадориҳои дар асоси Конвенсияи Аврупои ҳифзи ҳуқуқи инсон мавҷудбуда ва озодиҳои бунёдиро аллакай вайрон намудааст. Тоҷикистон ҳар сол даҳҳо ҳоҳиши истирдод мефиристад⁹.

Гузориши мазкур бо номгуи тавсияҳо ба мақомоти Тоҷикистон, ки вазъи ҳуқуқи инсон ва иҷроиши ӯҳдадориҳои байналмилиалии кишварро дар бахши ҳуқуқи инсон беҳбуд ҳоҳанд бахшид, хотима мейбад.

УСЛУБ ВА САРЧАШМАҲОИ МАҶЛУМОТ

Ин гузориши асосан ба факту рақамҳое, ки дар аснои сафари корӣ ба Тоҷикистон аз 4 то 18 апрели соли 2011 ҷамъоварӣ шудаанд, ҳамчунин ба таҳқиқи иловагии масоили шиканҷа ва дигар намуди бадрафторӣ ва бемаъулиятӣ асос ёфтааст. Моҳи апрели соли 2011 намояндагони Авғи Байналмилал ба пойтаҳти кишвар шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳуҷанди шимоли кишвар ва шаҳри Қурғонтеппа, ки дар ҷануби вилояти Ҳатлон ҷойгир аст, ташриф оварда буданд.

Авфи Байналмилал ба он шахсон ва созмонҳое, ки бо пешкаш намудани маълумот дар таҳия шудани ин гузориш кӯмак намудаанд, миннатдорӣ изҳор мекунад. Инҳо қурбониёни шиканча ва хешу табори онҳо, фаъолони ҳуқуқи башар, ҳуқуқшиносон, табион, равоншиносон, кормандони баҳшҳои иҷтимоӣ ва рӯзноманигорон, намояндагони идораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, мақомоти судӣ ва интизомӣ ва дигарон мебошанд. Авфи Байналмилал ҳамчунин бо намояндагони созмонҳои байнидавлатӣ ва байналмилалии Тоҷикистон вохуриҷо анҷом додааст.

Бисёр қурбониёни шиканча, хешу табори онҳо ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз тарси оқибатҳои ногувор наҳостанд, ки онҳоро ном барем. Якчанд парвандаҳои ба Авфи Байналмилал маълум бо ҳоҳиши ҷабрдидаҳо, ки маҳфияти онҳоро дарҳост намудаанд ва ё умедашонро аз дарёғти адолати судӣ қандаанд, ба ин гузориш ҳамроҳ нагардидаанд.

Дар аснои омода намудани ин гузориш Авфи Байналмилал доир ба масоили дар гузориш дарҷшуда ба мақомоти Тоҷикистон ва ниҳодҳои судӣ якчанд саволҷо гузошта буд, то ақидаҳои онҳо дар ин гузориш сабт карда шаванд. Пеш аз ташриф овардан ба Тоҷикистон дар моҳи апрели соли 2011, Авфи Байналмилал барои вохурӣ бо Вазорати корҳои ҳориҷӣ, Вазорати корҳои доҳилӣ (ВКД), сардори Раёсати мубориза алайҳи Ҷиноятҳои муташаккили ВКД дар вилояти Сугд, сардори Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлия, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Прокуратураи генералӣ, прокуратураи вилояти Сугд, Суди конститутионӣ ва Суди Олий дарҳост намуда буд. Авфи Байналмилал ҳамчунин ҳоҳиши воридшавӣ ба шӯбайи милитсия, тавқифгоҳи нигоҳдории муваққатӣ (ТНМ)¹⁰ ва вохурӣ бо Илҳом Исмоновро дар тавқифгоҳи тафтишотии (ТТ) рақами 2-и шаҳри Ҳуҷанд намуда буд¹¹.

Авфи Байналмилал аз мулоқот бо муовини раиси Суди Олий ва раисони Коллегияҳои судӣ оид ба парвандаҳои шаҳрвандӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ ва иқтисодӣ ва ҳамчунин ду мушовири Суди Олий, раиси Суди конститутионӣ, раиси суди вилояти Сугд, судияи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, сардори Раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вилояти Сугд, сармуфаттишҳои Идораи умури дохилаи вилояти Сугд ва раиси Шӯрои Адлия дар вилояти Сугд ва гирифтани маълумот изҳори мамнуният мекунад.

Валекин дарҳостҳои боқимонда барои мулоқот ва ташрифот комёб нашуданд. Моҳҳои июн, июл ва августи соли 2011 Авфи Байналмилал ба Даҳстгоҳи иҷроияи Президент, Вазорати корҳои ҳориҷӣ, Вазорати корҳои доҳилӣ, Вазорати адлия, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Прокуратураи генералӣ ва прокуратураи вилояти Сугд мактуб ирсол намуда, дар ҳусуси қонунгузорӣ ва амалияи марбут ба шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ саволгузорӣ намуд. Ҳамчунин, нусхаҳои тамоми мактубҳои ирсолшуда барои ба мақомоти даҳлдор фиристода шудан, ба Вазорати корҳои ҳориҷӣ ирсол шуданд. То вақти навиштани ин гузориш аз мақомоти расмӣ танҳо Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва прокуратураи вилояти Сугд ба мактубҳо ҷавоб гардониданд.

Сарчашмаҳои дигари ҳукуматӣ аз Гузориши дуюми даврии Тоҷикистон дар Кумитаи зидди шиканча, ки санаи 6 декабри соли 2010 аз тарафи СММ қабул шудааст¹², гузоришоти ҳукумат оиди Тафсири даврии универсалии СММ дар соли 2011¹³, ва ҳамчунин мусоҳибаҳо бо намояндагони мақомот, ки дар матбуот нашр шудаанд, иборатанд.

1. ЎҲДАДОРИҲОИ БАЙНАЛМИЛАИ ТОҶИКИСТОН ВА ИҚДОМОТИ ИЧРОИШИ ОНҲО ДАР ДОХИЛИ КИШВАР

1.1 МЕЪЁРҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ШИКАНЧА ВА ДИГАР НАМУДҲОИ МУОМИЛАИ БЕРАҲМОНА, ҒАЙРИИНСОНӢ Ё ТАҲҶИРКУНАНДАИ ШАҲНУ ШАРАФ

Тибқи чандин санаду паймонҳои байналмилалӣ ва минтақавии ҳуқуқи инсон, аз ҷумла Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва паймонҳое, ки Тоҷикистон ба онҳо шарик аст, шиканча ва дигар муносиботи бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳҷиркунандай шаҳну шараф дар ҳуқуқи байналмилалӣ манъ шудаанд.

Ин мамнӯият ҳамчун қоиди ҳуқуқи урфии байналмилалӣ¹⁴, ба тамоми кишварҳо новобаста аз ўҳдадориҳои паймонии онҳо даҳл дошта, дар ҳама замон ва дар ҳама ҳолат, аз ҷумла дар замони ҷанг ва ё вазъи фавқулодда, ки барои сарфи назар намудани баъзе аз ўҳдадориҳои дигари ҳуқуқи инсон асос мешаванд, амал мекунад.

Моддаи 7 Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ муқаррар мекунад: «Ҳеч кас набояд таҳти шиканча ё муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳҷиркунандай шаҳну шараф қарор дода шавад». «Шиканча» ва «муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳҷиркунандай шаҳну шараф» набояд ҳамчун мағҳумҳои ҷудогона баррасӣ шаванд, чун ҳамаи ин амалҳо мутлақо манъ карда шудаанд. Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ манъ кардани ин гуна муносибат ё ҷазо ва ё ҷиноят ҳисобидани онро нокифоя шуморида, ба зарурати пешгирӣ, тафтиш, ҷазодиҳии муртакибон ва ҷуброни қурбониён даъват намудааст¹⁵.

Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳҷиркунандай шаҳну шараф (КЗШ) ба пешгирӣ ва манъкуни шиканча ба воситаи намояндагони давлатӣ тамарқуз намудааст. Ин санад шиканҷаро ҳамчун «ҳама гуна амале, ки ба воситаи он ба шахсе қасдан ё бо дигар сабаби табъизи дорои ҳама гуна хислат асос ёфта, дарду азоби саҳт ё азоби ҷисмонӣ ё маънавӣ расонда шавад, то ки аз ў ё аз шахси сеюм маълумот гиранд ё ўро ба иқроршавӣ маҷбур созанд, ўро барои амалҳои содирнамудаи ў ё шахси сеюм ё барои гумонбар шуданаш дар содир

намудани кирдори ҷиной ҷазо диҳанд, инчунин ё шахси сеюмро тарсонанд ё маҷбур созанд, дар сурате, ки чунин дард ё азоб аз ҷониби шахси мансабдори давлатӣ ё шахси дигари расмӣ, ё бо шӯрангезии онҳо ё бо огоҳии онҳо ё огоҳии хомӯшонаи онҳо расонида мешавад». Вай давлатҳоро ўҳдадор мекунад, ки тибқи қонуни ҷиноятӣ сазовори ҷазои муайян будани амалҳои шиканча ва дигар намудҳои бадрафторӣ, қаsd ва шарикӣ дар содиркунии онро бо назардоши вазнинии кирдор таъмин намоянд. Давлатҳо бояд нисбати ҳама гуна шикоят ва гузоришоти эътиимодноки шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ тафтишоти фаврӣ ва холисона гузаронанд. Онҳо барои пешгирии шиканча ва дигар бадрафторӣ ҳамчунин бояд «ҷораҳои бонатиҷаи қонунгузорӣ, маъмурӣ, судӣ ва дигар ҷораҳоро бинанд». Илова бар ин, КЗШ дидани ҷораҳои пешгирикунандаро дар самти омӯзонидани намояндагони мақомот муайян намуда, аз давлатҳо талаб мекунад, ки қоидаҳои тартиби тафтишот ва ҳабсро мунтазам таҷдиди назар намоянд.

Мувофиқи моддаи 15 КЗШ ҳар як Давлати узв таъмин менамояд, ки ҳама гуна баёноте, ки таҳти шиканча ё¹⁶ дигар бадрафторӣ дода шудааст, дар ҷараёни ҳама гуна тафтишоти судӣ ҳамчун далел истифода нагардад, ба истиносӣ ҳолатҳое, ки он (баёнот) ба истифода мегардад, ки ин баёнот дода шуда буд». Ба ҳамин монанд, Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ қайд менамояд, ки «хеле муҳим аст, ки ... қонун бояд дар мурофиаи судӣ истифода шудан ё қобили қабул будани баёнот ё икrorшавиеро, ки бо роҳи шиканча ва дигар бадрафторӣ ба даст оварда шудааст, манъ кунад»¹⁷.

Тоҷикистон узви Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (ПБҲШС) буда¹⁸, Протоколи иловагии ПБҲШС-ро, ки тарзи ирсоли шикоятҳои фардири баррои баррасӣ аз тарафи Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ муқаррар мекунад, ба тасвиб расонидааст.

Соли 2005 **Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ** гузориши аввалии Тоҷикистонро ҳамчун узви ПБҲШС баррасӣ намуда, дар ҳусуси «хислати густаришёфта қасб кардан истифодаи бадрафторӣ ва шиканча аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ ва дигар мақомот барои ба даст овардани маълумот, баёнот ва ё шаҳодати ҳудгунаҳкоркунӣ аз гумонбарон, шоҳидон ё ҳабсшудагон» изҳори нигаронӣ намуд¹⁹ ва Тоҷикистонро давъват кард, то «барои барҳам додани ин амалҳо, барои тафтиши фаврии ҳама гуна шикоятҳои истифодаи ҷонин амалҳо аз тарафи мақомот ва барои таъқиби тезтари қонунӣ, маҳкумкунӣ ва ҷазои масъулон ва ба ҷабрдидаҳо додани ҷуброни муносиб ҷораҳои зарурӣ андешад».

Тоҷикистон санаи 11 январи соли 1995 ба **Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф** (КЗШ) ҳамроҳ шуда, дар натиҷа ба зиммаи ҳуд уҳдадории дидани «ҷораҳои маҳсуси пешгирикунандаеро гирифт, ки ... барои чилавирӣ кардан аз шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф, ҳусусан дар маҳбас ё боздошт муҳим мебошанд»²⁰. Соли 2006 Кумитаи зидди шиканча²¹ гузориши аввалии Тоҷикистонро ҳамчун давлати узви КЗШ баррасӣ намуда, «арзу шикоятҳои сершуморро дар ҳусуси истифодаи густурда ва мунтазами шиканча ва дигар бадрафторӣ аз тарафи мақомоти интизомӣ ва тафтишотӣ, ҳусусан барои ба даст овардани икrorшавӣ, ки дар мурофиаи ҷиноятӣ истифода мешавад» ва «набудани ҷораҳои пешгириро, ки ҳифзи натиҷабаҳши тамоми ахли ҷомеаро аз шиканча ва дигар бадрафторӣ таъмин карда тавонад», қайд намуд. Панҷ сол ғузашта, мақомот ҳануз ҳам тавсифяҳои асосии Кумитаро, ки ба таҳқими

кафолатҳои зидди шиканча равон карда шудаанд, пурра ичро накардаанд. Дар охири соли 2010 Тоҷикистон Гузориши дуюми даврии худро ба Кумитаи зидди шиканча фиристод, ки он моҳи октябрини 2012 баррасӣ ҳоҳад шуд.

Моҳи октябрини 2011 вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон аз тарафи **Шӯрои ҳуқуқи инсони СММ** баррасӣ гардида, барои барҳамдиҳии шиканча як қатор тавсияҳо дода шуданд. Аз ин радиф, Тоҷикистон тавсияҳои ба қонунгузории кишвар ворид намудани мағҳуми дар паймони байналмилалӣ муқарраршудаи шиканҷаро қабул карда, ба дидани чораҳои муборизаи зидди шиканча розигӣ дод. Ҳамзамон, Тоҷикистон ба тасвив расонидани Протоколи иловагии КЗШ-ро, ки аз давлатҳо қабули низоми ташрифи мунтазам ба ҳама гуна маҳбасҳоро аз ҷониби «васоити пешгирии миллӣ» ва мақоми таҳассусии байналмилалӣ талаб мекунад, ба сабаби камбудии захираҳо рад намуда, вале розигӣ дод, ки ин масъала минбаъд мавриди омӯзиш қарор мегирад.

Ҳамчун узви **Созмони Амниятӣ ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА)**, Тоҷикистон вазифадор шудааст, ки ўҳдадориҳоро дар ҷанбаи «андозаи инсонӣ», ки мамнӯияти шиканча ё муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф, озодӣ аз ҳабс ё боздошти ҳудсарона ва ҳуқуқи мурофиаи боадолатонаро дарбар мегиранд, риоя кунац.

1.2 ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ МАНЬКУНАНДАИ ШИКАНЧА ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар қонунгузории Тоҷикистон муқаррароти равшане ҷой доранд, ки истифодаи шиканҷаро манъ намуда, волоияти ҳуқуқи байналмилалиро эълон медоранд²². Сарқонуни кишвар муқаррар намудааст, ки «ба ҳеч кас шиканча, ҷазо ва муносибати гайриинсонӣ раво дида намешавад»²³.

Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ (КМЧ) муқаррар намудааст, ки «Ҳеч яке аз иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ наметавонад таҳти зӯроварӣ, шиканча ва дигар муносибати бераҳмона ё пасткунандай шаъну шарафи инсонӣ қарор гирад»²⁴. Дар ин кодекс ҳамчунин муқаррар шудааст, ки «ҳангоми пешбурди амали тафтишотӣ татбиқӣ зӯроварӣ, таҳдид ва дигар чораҳои гайриқонунӣ... мумкин нест»²⁵ ва «далелҳое, ки дар ҷараёни таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ бо роҳи зӯрӣ, таҳдид, азобу шиканча, рафтари бераҳмона ва ё усулҳои дигари гайриқонунӣ ба даст оварда шудаанд, беэътибор дониста, барои айборкунӣ асос шуда наметавонанд»²⁶.

Ҳамзамон, Авфи Байналмилал аз он нигарон аст, ки қонунгузории кишвар кафолатҳои заруриро, ки эҳтироми ўҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистонро дар амал таъмин карда тавонанд, надорад²⁷.

1.3 АМАЛИ ҲУКУМАТ

Мансабдорони қалони давлатӣ мӯътақид будани худро ба ҳуқуқи инсон зуд-зуд изҳор мекунанд. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба парламент аз 20 апрели соли 2011 ўҳдадории ҳукуматро дар муҳофизати ҳуқуқи инсон, волоияти қонун ва тартибот қайд намудааст.

Дар солҳои наздик Тоҷикистон баҳри мустаҳкамкунии ҳокимияти судӣ ва баланд бардоштани мақоми судяҳо дар муҳофизати ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои шаҳрвандону ниҳодҳои давлатӣ, баланд бардоштани савияи дониш²⁸, таҷриба ва масъулияти кормандони мақомоти судӣ ду

зинаи Барномаи ислоҳоти судиро амалӣ гардонид²⁹. Дар ин барнома қабули КМҶ-и нав, ки аз 1 апрели соли 2010 мавриди амал қарор гирифт, қадами асосӣ маҳсуб мешавад. КМҶ-и нав, масалан, бо расмӣ намудани маҷлиси судӣ оиди интихоби чораи пешгирӣ ва аз прокуратура ба салоҳияти судҳо вогузор кардани ваколати ҳабс дар давраи тафтиши пешакӣ ва ҳабси хонагӣ, кафолатҳои зидди шиканҷаро мустаҳкам намуд³⁰. Ҳамзамон, чи тавре, ки ин гузориш нишон медиҳад, ҳам муқаррароти КМҶ ва ҳам амалияни иҷрои онҳо нуқсонҳои ҷиддӣ доранд. Зинаи дуюми барномаи ислоҳот ба барҳамдиҳии коррупсия, баланд бардоштани маоши судяҳо ва қабули Кодекси ҷиноятӣ нав бартарӣ медиҳад³¹.

Президент Раҳмон соли 2007 барои таъсиси институти Ваколатдори ҳуқуқи инсон ташаббус намуда, қайд кард: «Бо мақсади пурзӯр намудани фаволият дар ин баҳш ва густариши минбаъдаи раванди демократикунонии ҷомеа, инчунин баланд бардоштани сатҳи ҳимояи ҳуқуқи инсон ҷунин мешуморам, ки дар мамлакатамон вақти ҳалли масъалаи таъсис додани институти миллии ваколатдори ҳуқуқи инсон расидааст. Ин соҳтор ҳамчун яке аз институтҳои демократӣ бояд робита ва ҳамкории мақомоти давлатиро бо ҷомеаи шаҳрвандӣ боз ҳам тақвият дигҳад»³². Моҳи апрели соли 2008 қонун дар бораи ваколатдор³³ мавриди амал қарор гирифт ва 27 май Зариф Ализода ба ин вазифа таъян гардид³⁴. Тибқи гузоришот, моҳи ноябрی соли 2011 Зариф Ализода изҳор намуд, ки доирати салоҳияти вай ҳамчун ваколатдор алҳол муҳдуд аст, вале тағйироти минбаъдаи қонунгузорӣ ба вай имконият медиҳад, ки бо парвандахои ҷиноятӣ дар давраи тафтишот шинос шавад³⁵.

Моҳи январи соли 2012 вазири нав таъиншудаи корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимов дар ҳусуси муборизаи ҷиддӣ бурданаш бо кормандоне, ки дар тафтишот воситаҳо ва рафтори гайриқонуниро истифода мебаранд, изҳор намуд³⁶. Соли 2011 Тоҷикистон Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканҷа ва дигар намудҳои муомила ва ҷаҳози бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқунандаи шаъну шарафро (Гузоришгари маҳсус оид ба шиканҷа) ба қишвар даъват намуд ва таҳрифи гузоришгар моҳи май соли 2012 амалӣ гардид. Авғи Байналмилал аз ҷорабинии ҳуқуматие, ки ҳангоми навиштани ин гузориш бо мақсади баланд намудани оғоҳии макомоти интизомӣ оид ба пешгирии шиканҷа аз ҷониби гурӯҳи корӣ бо сарварии раиси Суди конституционӣ дар қаламрави қишвар матраҳ мешуд, истиқбол мекунад.

Дигар ҷорабинии ҷилавтири аз шиканҷа тағйiri Кодекси ҷиноятӣ дар аввали соли 2012 ва дохилкунии мағҳуми ба ҳуқуқи байналмилал мутобиқи шиканҷа мебошад. Моҳи марта соли 2012 Тоҷикистон азми ҳудро оид ба иҷро намудани баъзе тавсияҳои Тафсири даврии универсалии Шӯрои ҳуқуқи инсон, аз ҷумла таъмини ёрии ҳуқуқӣ ва тиббии дастгиршудагони дар ҳабс буда ва тағйiri Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ барои таъмини сабти шаҳсияти намояндаи мақомот, ки дар ҳабскуниш иштирок кардааст, эълон кард³⁷.

Ҳамзамон, Авғи Байналмилал қайд мекунад, ки ин дигаргуниҳо мусбӣ ва назаррас бошанд ҳам, танҳо қадамҳои кӯҷаке дар ҳалли амалияи устуворшудаи шиканҷа ва дигар бадрафторӣ дар байни мақомоти милитсия ва бехатарии Тоҷикистон мебошанд.

2. САТҲИ ШИКАНЧА ВА ДИГАР БАДРАФТОРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

«Мо шиканча намедиҳем, мо асосан танҳо лату кубро истифода мекунем»

Афсари милитсия ҳангоми саволдиҳӣ оид ба шаклҳои шиканча дар семинари омузиши, соли 2005

Дар Тоҷикистон шиканча ва дигар бадрафторӣ дар муҳити пинҳонӣ сурат мегиранд. Дастигиршудагон ва аъзои онҳо аксаран аз даҳон кушодан дар ин хусус меҳаросанд ва агар рӯйрост сухан кунанд ё ҷӯръат карда шикоят кунанд ҳам, гунаҳкорон фақат баъзан ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

МОҲИ ЯНВАРИ СОЛИ 2012³⁸ ҷонишини Прокурори генералӣ Абдуқодир Муҳаммадиев изҳор намуд, ки дар соли 2011 тақрибан 26 шикояти шиканча ва дигар бадрафторӣ ба қайд гирифта шуда, танҳо панҷтои онҳо тасдиқ шудаанд. Вай изҳор намуд, ки ин пешравиест нисбати соли 2010, ки он замон 48 шикоят қайд шуда, 13-тои он тасдиқ шуда буданд³⁹. МОҲИ ЯНВАРИ СОЛИ 2012 вазири адлия Рустам Менглиев тибқи гузориш гуфтааст⁴⁰, ки дар соли 2011 дар муассисаҳои ислоҳотӣ ягон ҳолати шиканча ба қайд гирифта нашудааст. Дар гузориши соли 2011, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон қайд намудааст, ки панҷ шикояти вабаста ба шиканҷаро дар даст дорад ва «бо вучуди ин проблемаи шиканча яке аз проблемаҳои мубрам дар Тоҷикистон боқӣ мемонад»⁴¹.

Вале ҳуқуқдонҳо ва муҳофизони ҳуқуқи инсон дар Душанбе, вилоятҳои Ҳатлон ва Сугд ба Авфи Байнамилад изҳор намуданд, ки микдори хеле зиёдтари иddaои шиканча ва дигар бадрафториро дар даст доранд⁴². Як фаъоли ҳуқуқи инсон ба Авфи Байнамилад гуфт, ки «мардум аз чиноят дида, бештар аз милитсия метарсанд. Милитсия на ҳамчун мақоми муҳофизаткунанда, балки ҳамчун мақоми ҷазодиҳанда дида мешавад». МОҲИ АПРЕЛИ СОЛИ 2011 як нозираи ҳуқуқи инсон гузориш дод, ки «хеле кам мешавад, ки касеро дастигир карда, вале назада бошанд... барои ин дастигиршуда бояд «одам» дошта бошад. Муносибате, ки писари прокурор аз он барҳурдор аст, бояд дастраси ҳама бошад.» Ҳимоятгар Қаюм Юсупов ба Авфи Байнамилад гузориш дод, ки 10 сентябри соли 2009 аз ошёнаи дӯюми бинои маъмурӣ твқифгоҳи мубаққатии № 2-и шаҳри Ҳуҷанд овози доду фарёдро шунид. «Он рӯз ҳаво гарм буд ва тирезаҳо кушода буданд. Аз ин сабаб, ҳимоятгарон ва муфаттишоне, ки дар поён интизор буданд, ҳамчунин хешовандоне, ки барои бастаҳои озуқаи маҳбусонро ба кормандони боздоштгоҳ додан навбат истода буданд, овози мардеро шуниданд, ки «маро назанед!» гуфта фарёд мезад. Аммо лату куб идома мейғт ва акрабои **Толиб Чураев** овози ўро шинохтанд. Мувофиқи гузориш, баъди он ки Қаюм Юсупов ин ҳодисаро ба сардори

тавқифгоҳ расонид, доду фарёд қатъ гардид. Рузи дигар, 11 сентябри соли 2009, барои дидани Толиб Ҷӯраев дуҳтурро даъват карданд. “Ба прокурори вилояти Суғд хабар дода шуд, вале ягон чорае нациданд», гуфт Қаюм Юсупов.

Лоиҳаҳои мониторинги аз ҷониби ташкилотҳои гайрихӯкуматӣ (TFX) ичрошуда ба масъала то дараҷае равшанӣ андохтанд. Лоиҳаи мониторинги аз моҳи июни соли 2007 то декабри 2008⁴³ ичрошуда 92 ҳолати илдаи шиканча ва дигар бадрафториро аз тарафи намояндағони мақомоти интизомӣ ба қайд гирифт. Лоиҳаи дигаре, ки дар давоми 8 моҳи соли 2011 дар Душанбе, Ҳатлон ва Суғд амалӣ гардид, 29 ҳолати шиканча ва дигар бадрафториро, ки аксарияти онҳо дар боздошти давраи тафтишот рух додаанд, ба қайд гирифт. TFX ва ҳимоятгарон мутмаинанд, ки бисёр ҳолатҳои дигар аз ҳисоб берун мондаанд.

Ассосиатсияи хайривии «Аввесто», ки дар бахши солимгардонии қурбониёни шиканча кор мебарад, ба Авфи Байнамилад изҳор намуд⁴⁴, ки ҳар сол тақрибан 30 нафари нав ба онҳо муроҷиат мекунанд⁴⁵ ва қурбониёни дар назди онҳо табобат гирифта, мардон, занон ва кӯдаконро дар бар мегиранд. Соли 2009 ин ташкилот бо 69 ҳолат ва соли 2010 бо 72 ҳолат сару кор доштааст. Санаи 5 сентябри соли 2011 намояндаи «Аввесто» ба Авфи Байнамилад маълумот дод, ки аз моҳи январ то июни соли 2011 боз 15 нафари дигар барои ёрӣ ба онҳо муроҷиат намуданд. Мувофиқи маълумоти ин ташкилот, аксарият гузориш додаанд, ки дар давраи ҳабси пеш аз судӣ ва ё дар маҳбас мавриди шиканча қарор гирифтаанд.

Дар байни моҳи ноябр соли 2003 ва моҳи марта соли 2011 КҲИ СММ нисбати қазияҳои марбут ба Тоҷикистон 20 қарор қабул намуда, ба ҳулосае омадааст, ки аз ин миқдор дар 17 ҳолат мамнӯйияти шиканча ва дигар бадрафторӣ вайрон карда шудааст. Ин қазияҳо ҳолатҳои шиканҷаро дар байни солҳои 1998 ва 2005 дар шӯъбаҳои корҳои доҳила, тавқифгоҳҳои муваққатӣ ва тафтишотӣ, дар Раёсати мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккили ВКХ (маъруф бо номи «шӯъбаи шашум») ва тавқифгоҳҳои КДАМ дар бар мегиранд⁴⁶. Тавқифгоҳҳои номбаршуда дар Душанбе, Ҳуҷанд ва дигар шаҳрҳо ҷойгир шудаанд.

ДАҲИ низ оид ба амалияи шиканча ва дигар бадрафторӣ дар Тоҷикистон борҳо изҳори ташвиш намуда, аз ҷумла, қайд кардааст, ки «додгоҳ ҳозир аст дар Тоҷикистон масъалаи домандор будани бадрафториро эътироф кунад»⁴⁷.

Моҳи апрели соли 2011 Дафтари САҲА дар Душанбе дар ҳусуси гирифтани шикоятҳои шиканча, асосан аз Суғд, аз ҷумла Панҷакент, ҳамчунин аз Хоруг ва дигар навоҳӣ гузориш додааст.

TFX ва ҳимоятгарон ба Авфи Байнамилад гуфтаанд, ки ғунаҳкорон аксаран кормандони оперативӣ-ҷустуҷуии милитсия буда, онҳо дар вақти дастгиркунӣ ва ё фавран баъди дастгиркунӣ, дар шӯъбаи милитсия ё дар роҳ ба шӯъбаи милитсия шиканча ва бадрафторӣ мекунанд. Оид ба ҷой доштани шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ дар тавқифгоҳҳои нигоҳдории муваққатии (ТНМ) шӯъбаҳои милитсияи таҳти салоҳияти ВКД буда ва тавқифгоҳҳои тафтишотии (ТТ) Вазорати адлия, ки дар он ҷо гумонбарон дар давраи тафтишот нигоҳдорӣ мешаванд, ва тавқифгоҳҳои КДАМ низ гузоришҳо мавҷуданд. Тибқи қонун, шаҳси дастгиршуда ба муддати на зиёда аз 72 соат дар тавқифгоҳи муваққатӣ нигоҳдорӣ шуда, бояд ба назди судя ба маҷлиси судӣ оид ба интиҳоби чораи пешгирӣ бурда шавад. Судя дар ҳусуси баҳабсирӣ, ё татбиқи чораҳои алтернативӣ, ба монанди ғарав ё озодкунӣ қарор мебарорад. Агар судя дар ҳусуси ба ҳабс гирифтани гумонбар қарор кунад,

вай ба тавқифтгоҳи муваққатӣ фиристода мешавад.

Дар асоси тадқиқоти худ, Авфи Байнамилал мутмаин аст, ки дар Тоҷикистон шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ ҳусусан дар давраи боздошти пеш аз судӣ, алалхусус дар тавқифгоҳҳои муваққатӣ ва ҳамчунин тафтишотӣ, рӯй медиҳад. Дар масъалаи кафолати зидди шиканча, қонуни кишвар камбузиҳои бисёර дорад. Илова бар ин, он кафолатҳои муҳимме, ки дар қонун мавҷуданд, ба монанди дастрасӣ ба ҳимоя фавран бъяди дастиршавӣ, дар амал хеле кам татбиқ мешаванд.

2.1 ШИКАНЧА ВА ДИГАР БАДРАФТОРӢ АЗ ҶОНИБИ МИЛИТСИЯ

«Муғассифона, дар мо қормандоне ҳастанд, ки ҷиноятро на бо майна, балки барои мансаби баландтар гирифтан, бо қалтак меқушоянд».

Тоҳир Норматов, сардори идораи тафтишотии ВКД, дар семинари САҲА, моҳи ноябр 2008

2.1.1 ФИШОРИ КУШОДАНИ ҶИНОЯТҲО

Дар Тоҷикистон барои афсарони милитсия аксаран ҳавасмандиҳои содир кардани шиканча ва дигар бадрафторӣ аз омилҳои монеъкунанда устувортаранд. Сарчашмаҳои мустақили доҳилӣ гузориш додаанд, ки ба бисёර намояндагони мақомоти интизомӣ ба таври гайрирасмӣ аз рӯи шумораи ҷиноятҳои кушодай онҳо баҳо дода мешавад. Чунин низом хавғи аз тарафи намояндагони милитсия гайрирасмӣ боздошт намудани гумонбар ва истифода кардани шиканча ва дигар бадрафтариро барои иқроркунӣ зиёд меқунад.

Як нозири ҳуқуқи инсон дар Ҳуҷанд ҷунин баён намуд⁴⁸: «Барои милитсия ба қайд гирифтани ҷиноят хуб нест, чунки давлат меҳоҳад, ки омори сатҳи пасти ҷиноятро дошта бошад. Агар ҷиноят ба қайд гирифта шавад, вай бояд ошкор гардад. Муфаттиш чи қадаре, ки ҷинояти бисёро ошкор кунад, ҳамон қадар хуб аст. Ин ба сардори вай таъсири хуб мерасонад.»

Рӯзномаи «Вечерка» гузориш додаст, ки аз рӯи гуфти Вазири корҳои дохила дар соли 2011 91 фоизи ҷиноятҳо ошкор гардидаанд⁴⁹.

Фарҳод Дадобоев, Насим Салимзода, Муҳаммадшариф Умаров, Равшон Холов ва Ёсин Сафаров (аз 22 то 25-сола ҳастанд) санаи 12 ва 13 сентябр 2011 ба гумони содиркунии куштор дар санаи 11 сентябр дар деҳаи Ҳоҷаи Аълои ҷамоати Чоркӯҳ дастгир шуда буданд. Онҳо дар ШКД №2-и шаҳри Исфара нигоҳдорӣ мешуданд. Санаи 13 сентябр ҳамаи панҷ нафар ба куштор «иқрор» шуда, дар ҷои ҳодиса нишондод доданд ва он бо видео сабт шуд. Вале баъдтар онҳо баёни худро дигар карда, изҳор намуданд, ки мавриди фишори ҷисмонӣ ва равонӣ қарор гирифта буданд. Аз рӯи гуфти ҳимоятгари Насим Салимзода, ба вай се рӯз иҷозати ҳӯрдан ва хуфтани надода, ба гурдаҳояш бо қалтаки резинӣ заданд. Аз рӯи гузориш афсарони милитсия сари Фаҳод Дадобоевро бо ҳалтаи пластикӣ пӯшида, саги посбониро ба тарафи яке аз онҳо сар додаанд. Падару модарони онҳо гуфтаанд, ки вақти дар милисаҳона будан доду фарёди онҳоро ҳангоми задан шунудаанд, вале афсарони милитсия инро инкор намуда, гуфтаанд, ки он доду фарёди одамони дигар будааст.

Падару модарони онҳо санаи 14 сентябр ба ҳимоятгар муроҷиат намуданд, вале вай он рӯз танҳо бо Насим Салимзода воҳӯрда тавонист. Гумонбарон ба ШКД-и №1 Исфара интиқол дода шуданд. Тибқи гузориш онҳоро эксперти тиббӣ санаи 15 сентябр дар набудани

ҳимоятгар муоина кардааст, аммо баъди муоина ягон хуносae дода нашудааст.

Дар маҷлиси судӣ оид ба интихоби чораи пешгири санаи 16 сентябри соли 2011 онҳо изҳор намуданд, ки онҳоро лату куб намуда барои иҷрои машқҳои ҷисмонӣ (500 маротиба дар ҷои ҳуд нишаста хестан ва аз фарш бо фишори дастон тани ҳудро бардоштан) маҷбур карданд. Яке аз онҳо ба судя заҳмеро дар рони ҳуд нишон дод. Мувофиқи гузориш, судя иддаои шиканҷаро ба инобат нагирифт.

Дар таърихи 20 ва 21 сентябр панҷ нафар ба куштор айбдор шуданд⁵⁰. Аҳли оилаи онҳо оид ба истифодаи шиканҷа ба прокуратураи вилоят ва дигар мақомот шикоят бурданд. Аз рӯи ҳабарҳо, санаи 24 февраля соли 2012 ғуноҳи онҳо аз «куштор» ба «ҷароҳати ҷисмонии ба марғ оварда расонид» тағиیر дода шудааст. Санаи 7 марта соли 2012 ҳамаи панҷ нафар аз 10 то 12 солӣ аз озодӣ маҳрум шуданд. Ҳоло онҳо аз болои ин ҳукм шикоят намуда истодаанд ва дар тавқифгоҳи тафтишотии Ҳуҷанд нигоҳдорӣ мешаванд.

Фаъоли ҳуқуқи инсон А.З. боварӣ дорад, ки низоми баҳодиҳӣ ба миқдори ҷиноятҳои ошкорнамуда дар маркази мушкилот меистад: «мансадорони олирутба асосан дар бораи мансаб ва ояндаи ҳуд фикр мекунанд, на дар бораи кишвар. Ҳама чиз ба тариқи зина ба зина меравад. Муфаттиши парванда ба роҳбари ҳуд ҳисобот медиҳад ва гайра. Ҳамаи онҳо меҳоҳанд кори хуби ҳудро намоиш диханд ва ҳеч кас намехоҳад чукуртар рафта, ҳақиқатро ёбад»⁵¹.

TFX-и Тоҷикистон гузориш додаанд, ки илова бар ин, камбудии таҷхизоти техникӣ барои тафтиши ҷиноятҳо ва хизматрасонии судии тиббӣ, ки амал намекунад, ба шиканҷа оварда мерасонанд; кӯшиш ва таҷрибаи нигоҳдории далелҳо хеле нокифоя аст. Аз рӯи гузоришҳо, таълими криминология асосан назариявӣ буда, факултai криминология таҷхизоти заруриро доро нест. TFX гузориш додаанд, ки аз рӯи гуфти муфаттишон, «иқроршавиро зада гирифтan аксаран ягона роҳи кушодани ҷиноятҳо мебошад.»

Дар соли 2009 гузориши TFX Дафтари ҳуқуқи инсон ва қонуният қайд намудааст, ки «коргарони милитсия дар гумонбар сарчашмаи асосии маълумотро оид ба ҷиноят мебинанд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки аз вай маълумотро доир ба шарикон, ҳолатҳои содиркуни ҷиноят (мувофиқан оид ба пайҳое, ки ҳамчун далел истифода шуданашон мумкин аст), дар бораи ҷои аслиҳаи ҷиноят ва ё моликияти бо роҳи ҷиноят ба даст овардашуда ба даст оваранд. Чунин маълумот ҷараёни корро барои кормандони милитсия дар кушодан ва тафтиши намудани ҷиноятҳои алоҳида хеле «сабук» мекунад: зарурияти дида баромадани якчанд версияҳои ҷиноят аз байн меравад, ба ҷои ҷустуҷӯи далелҳо онҳоро танҳо расмӣ кунонидан лозим мешавад. Бевосита аз гумонбар гирифтани маълумот имкон медиҳад, ки вақт, захираҳои инсонӣ ва моддӣ сарфа шаванд ва ин ба милисаҳои серкору аз захираҳои зарурии моддӣ танқис хеле муҳим аст»⁵².

TFX ва ҳимоятгарон гузориш медиҳанд, ки шиканҷа ҳамавора, ҳусусан алайҳи аъзои осебпазири аҳолӣ, ки эҳтимоли шикоят карданашон кам аст, истифода мешавад. Як фаъоли ҳуқуқи инсон аз Ҳуҷанд изҳор намуд, ки «кормандони милитсия барои беҳтар намудани омори ҳуд, шахсони бехона ва кӯдакони кӯчаро боздошт намуда, шиканҷа медиҳанд»⁵³. Якчанд TFX ба Авфи Байналмилал гуфтаанд, ки ҳавфи ҳадафи милитсия қарор гирифтan, маҳсусан ба мардони ҳамчинсгаро ва онҳое, ки ҳамчун ҳамчинсгаро доноста мешаванд, таҳдид мекунад. Тибқи гузоришҳо, онҳоро аксаран ба муддати якчанд соат боздошта, баъзан

лату куб карда ва бъяди гирифтани пора ҷавоб медиҳанд. «Ман марди ҳамчинсбозеро медонам, ки ҳар гоҳе, ки дар он минтақа ҷиноят шавад, аз тарафи кормандони милиса боздошт мегардад», гуфт як намояндаи ташкилоти байндавлатӣ, ки дар Тоҷикистон кор мекунад.

Яке аз нозирони мустақили ҳуқуқи инсон ба Авғи Байналмилаг⁵⁴ гузориш дод: «мардум метавонанд дар ҳолати ҷиноятҳои на он қадар ҷиддӣ бе лату куб ҳалос шаванд, вале дар сурати ҷиноятҳои вазнин агар иқрор нашаванд, лату кӯб мешаванд» ва илова намуд, ки «милиса дар истифодаи зурӣ дудилагӣ намекунад... Онҳо парво надоранд, ки дар назди онҳо кӣ истодааст – мӯйсафед, зан ва ё қӯдак»⁵⁵.

2.1.2 ФАСОДИ ГУСТУРДА

«Фасод дар Тоҷикистон ҳамчун тортанакест, ки ба ҳар тараф меравад. Бо фақат як поясро буридан ба ҷизи назаррасе ноил намешавӣ. Фасод тамоми ҷомеаро фаро гирифтааст».

Мутахассиси байналмилалий аз Тоҷикистон, апрели соли 2011

Тибқи гузориш раиси Оҷонси назорати молиявӣ ва мубориза бар фасод Фаттоҳ Саидов гуфтааст, ки милитсия яке аз фасодзадатарин ниҳодҳои давлатӣ мебошад ва «баъзе кормандони милитсия тамоман виҷдон надоранд»

Азия Плюс, апрели соли 2011

Дар гузориши созмони Transparency International барои соли 2011, Тоҷикистон дар байни 183 давлат 31-умин давлати фасодзадатарин эълон шудааст. Ин гузориш сатҳи осебазирии баҳшҳои давлатиро дар кишварҳо ба инобат мегирад.

Сармуҳаррири агентии иттилоотии Тоҷикистон «Авесто» Зафар Абдуллоев фасодро дар мақомоти интизомӣ тасвир карда, изҳор намуд: «имрӯзҳо ҷандин генералу сарҳангҳо... соҳиби хонаҳои бузург, мошинҳои гаронбаҳо, магозаҳои молҳои гаронбаҳо дар маркази пойтахтанд... ва новобаста аз он, ки маоши расмиашон аз сатҳи зиндагии онҳо ҳазорҳо маротиба пасттар аст, ин шармандагӣ ҳисоб намешавад. Аммо, мутаассифона, ... (онҳо) аз худ намепурсанд, ки оё ин ба низоми ВКД ҳавф надорад»⁵⁶?

Фасод дар низоми адлияи ҷиноии Тоҷикистон хеле густаришёфта маҳсуб мешавад. Намояндагони воломақоми давлатӣ мавҷудияти онро чи дар мақомоти интизомӣ ва чи судӣ тасдиқ мекунанд. Моҳи июни соли 2011 Президент Раҳмон ба мансабдорони мақомоти интизомӣ ва судии нав таъиншуда⁵⁷ изҳор намуд, ки фасод «обрӯю эътибори соҳтори судӣ ва кормандони онро коста мегардонад. Президент Раҳмон маҳалчигӣ ва фасодро маҳкум намуда»⁵⁸, дар ҷаласаи порлумонӣ қайд намуд: «Сарқонун ва дигар қонунҳо ба Президент, фарзандони президент ва шаҳрвандони оддӣ даҳл доранд... Ҳеч кас бартарие надорад» ва стратегияи давлатии мубориза бо фасод қабул гардид⁵⁹. Вале дар амал фасод паҳншуда боқӣ мемонад ва барои пешӣ онро гирифтани ҷораҳои нокиғоя дида шудаанд. Мувоғики тадқиқоти Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2011 оид ба фасод, аҳли ҷомеа боварӣ доранд, ки милитсия ва прокуратура аз ниҳодҳои фасодзадатарин мебошанд⁶⁰.

Яке аз шаклҳои фасод, ки ба масоили дар ин гузориш матраҳшуда даҳл дорад ва аз ҷониби рузноманигорон, фаъолони ҳуқуқи инсон, ҳимоятгарон ва коршиносони байналмилалии дар Тоҷикистон буда арзёбӣ шудааст, ин аксаран аз тарафи кормандони мақомоти интизомӣ бо

мақсади пора гирифтан айбдор намудан мебошад. Як намояндаи ташкилоти байнидавлатӣ изҳор намуд⁶¹: «агар гумонбаршудагон дар шӯъбаи милитсия, ҳамчунин дар боздоштгоҳи муваққатӣ ба кормандони милитсия пул диҳанд, озод мешаванд ва ё айби онҳо сабуктар карда мешавад. Пулдигӣ ҳамчунин воситаи таъсиррасонӣ ба натиҷаи парвандоҳои ба суд воридшуда мебошад».

Сӯиистифодаи кормандони милитсия ва фасод аксаран дар радифи якдигар меистанд. Авғи Байналмилал аз гузорише огоҳӣ дорад, ки тибқи он намояндагони мақомоти интизомӣ бо истифодаи шиканча ва дигар бадрафторӣ ба аҳли оилаи ҷабрдидашон фишор овардаанд, то барои қатъ намудани парвандӣ ё кам кардан гуноҳ пул гиранд. Рузноманигори маҳаллӣ⁶² ҷунун хулоса намуд: «шиканча воситаи даромад аст. Кормандони милитсия шахсрӯ дастгир, шиканча ва айбдор намуда, баъд ҳарид шудани онҳоро пешниҳод мекунанд.»

Камбизоатӣ дар Тоҷикистон хеле паҳн шудааст⁶³ ва бисёр дастгиршудагон ва аҳли оилаи онҳо пораи талабшударо дода наметавонанд. Як ғаъволи TFX ба Авғи Байналмилал изҳор дошт: «Эълони «хона фурӯҳта мешавад» яқинан нишонаи он аст, ки ин оила бо мушкилоти қонун рубару шудааст. Дар шаҳрҳо мардуми оддӣ барои аз ҳабс озод карданӣ наздикиони худ ва ё беҳтар намудани шароити нигоҳдории онҳо одатан хона ва ҷавоҳироти худро мефурӯшанд... Дар дехот бошад, ҷорворо ба фурӯш мемонанд.»

Махсусан мардуми пулдор, вале «беодам» (бе робитаҳои қавии таъсиррасон) ба шиканча ва дигар бадрафторӣ осебпазиранд. Тибқи гузоришҳои зиёд, муҳочириони аз ҳориҷа баргашта ҳадафи кормандони милитсия қарор мегиранд.

Ба ин **Исмонбой Бобоев**, муҳочири 30-сола, ки санаи 12 феврали соли 2010 аз Русия баргашта буд, мисол шуда метавонад. Вай санаи 19 феврали соли 2010 баъди аз тарафи кормандони милитсия дастгир шуда ва эҳтимолан ҳадафи маблагситонӣ қарор гирифтан, дар ҳабс вафот намудааст. Падари Бобоев санаи 21 феврали соли 2010 ба агентии иттилоотии «Азия Плюс» изҳорот дода гуфтааст, ки оид ба қазияҳое, ки кормандони «шӯъбаи шашум»-и ВКД дастгиршудагонро шиканча намуда ва танҳо баъди аз тарафи наздиқонашон додани пораҳои калон онҳоро ҷавоб додаанд, шунидааст⁶⁴.

2.2 ИСТИФОДАИ ШИКАНЧА ВА ДИГАР БАДРАФТОРӢ ДАР ЗАМИНАИ АМНИЯТИ МИЛЛӢ ВА МУБОРИЗА АЛАЙҲИ ТЕРРОРИЗМ

Муборизаи зидди терроризм ва ҳатарҳои амнияти миллӣ аз ҷониби мақомоти Тоҷикистон аксаран ҳамчун омили асосии таъмини суботи миллӣ ва минтақавӣ арзёбӣ мешаванд. Авғи Байналмилал аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки ҳуқуқи инсон аксаран дар рафти ҷустуҷӯи гурӯҳҳое, ки ҳамчун ҳатар ба амнияти миллӣ дидо мешаванд, нақз мешавад ва дар давоми амалиёт шахсони бегуноҳ дастгир мегарданд.

Тадқиқоти Авғи Байналмилал нишон медиҳад, ки ҳаракату гурӯҳҳо ва аҳзоби исломӣ ҳадафи асосианд ва дар Тоҷикистон, ҳусусан ба ашҳоси ҳамчун ифратгарои исломӣ айбдоршуда, ҳавғи шиканча ва дигар бадрафторӣ таҳдид мекунад. Дар ин гузориш якчанд қазияҳо ҳамчун намуна дарҷ шудаанд.

Аловуддин Давлатов, ки ҳамчун **«Алии Бедакӣ»** маълум аст, яке аз фармондеҳони собиқи Иттиҳоди нерӯҳои оппозитсиони тоҷик (ИНОТ) дар давраи ҷангӣ дохилии солҳои 1992 –

1997 буда, барои раҳбарӣ ба ҳуҷуми зидди нерӯҳои ҳукуматӣ санаи 19 сентябри соли 2010 дар дараи Камароб, воқеъ дар қисмати шарқии Тоҷикистон айбдор мешуд. Мақомот изҳор намуданд, ки санаи 4 январи соли 2011 Алии Бедакӣ ва дигар ҷангӣён ҳангоми задухӯрд аз тарафи нерӯҳои ҳукуматӣ кушта шудаанд. Вале баъд аз як моҳ сабти видеогии телефоние дар интернет паҳн шуд, ки дар он Алии Бедакӣ бе либоси таг дар дохили мошин аз ҷониби мардони низоми пӯш, ки бегумон намояндагони мақомоти интизомии Тоҷикистон буданд, дошта мешуд. Дар ин сабти видеогӣ як нафар Алии Бедакиро истинтоқ, намуда, нафари дигар туғангчаро дар наздикии сари вай нигоҳ медорад. Ин видео, ки аслӣ менамояд, нишон медиҳад, ки Алии Бедакӣ на дар задухӯрд, балки баъди дастигиркуни ҳудсарона ба қатл расонида шуда буд.

Моҳи сентябри соли 2010 дар назди «шӯъбаи шашум»- и ВКД дар шаҳри Ҳуҷанд таркише ба амал омад, ки дар натиҷа якчанд нафар кушта ва зиёда аз 20 нафар ҷароҳат бардоштанд. Баъди ин ҳодиса мақомоти Тоҷикистон барои ошкоркуни ҷаракату гурӯҳҳо ва аҳзоби исломӣ, ки эҳтимолан дар ин ҳодиса даст доштанд, кӯшиши худро дучанд намуданд. Намояндагони мақомоти интизомӣ барои ошкоркуни ҷазияҳои марбут ба амнияти миллӣ зери фишиори шадид буданд. Дипломате аз Ҷӯшанде ба Авғон Байналмила гуфт: «аз боло талаб намуданд, ки мақомоти маҳаллии амниятӣ бояд муқобили ифроғароён бераҳмона мубориза бааранд. Анику равшан гуфта нашуда бошад ҳам, ин талаб дар сатҳи поёни ба маъни дастгири ҳар нафари ба амнияти миллӣ ҳавфдошта фаҳмида шуд. Бисёр нафаронеро, ки солҳо боз ба ихтиёри худ гузошта буданд, аз нав дастгир намуда, барои аъзогӣ дар созмонҳои гайриқонуни экстремистӣ ба маҳкама кашиданд»⁶⁵.

ДАҲИ дар қарорҳои марбут ба истирдоди шаҳрвандони Тоҷикистон аз хориҷа нишон додаст, ки аъзои ҷунбишҳои исломӣ ва гурӯҳу аҳзоби исломӣ, ба монанди Ҳизби Таҳrir зери ҳатаранд ва⁶⁶ «асосҳо ҷиддие мавҷуданд, ки ба амалияни таъзиқи аъзо ё ҷонибдорони Ҳизби Таҳrir, ки мақсадҳои ҳам динӣ ва ҳам сиёсӣ дорад, бовар карда шавад».

2.2.1 НАҚЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН АЗ ҶОНИБИ АФСАРОНИ МАҚОМОТИ АМНИЯТӢ

Авғон Байналмила аз гузориши оид ба шиканча ва дигар бадрафтории мунтазам нисбати онҳое, ки ба иттиҳоми марбут ба амнияти миллӣ ва экстремизми динӣ дастгир шуда, дар боздоштгоҳҳои шӯъбаҳои маҳсуси ВКД, аз ҷумла «шӯъбаи шашум»; ҳамчунин КДАМ нигоҳдорӣ мешаванд, изҳори ташвиш мекунад. КДАМ барои амалиёти зидди террористӣ, амнияти дохилий, тафтишоти гурӯҳҳо, созмонҳо ва аҳзоби гайрирасмӣ ё гайриқонунӣ масъул аст.

Гарчанде, ки аксари тавқифгоҳҳо ва маҳбасҳо соли 2002 аз салоҳияти ВКД ба салоҳияти Вазорати адлия дода шуданд, аммо мақоми тавқифгоҳҳои КДАМ дигар нашуд. Тибқи гузоришот, дастгиршудагон дар тавғиғоҳҳои КДАМ одатан аз ду то шаш моҳ нигоҳ, дошта мешаванд, гарчанде мувоғиқи гузориши муҳофизони ҳуқуқи инсон дар баъзе ҳолатҳо дар он ҷо онҳоро баъзан то замони муроғия нигоҳ медоранд. Ҳимоятгарон изҳор мекунанд, ки ба онҳо воҳурӣ бо он зерҳимоягоне, ки дар ин тавқифгоҳҳо нигоҳдорӣ мешаванд, хеле мушкил аст.

То он ҷое, ки Авғон Байналмила иттилоъ дорад, муқаррароти қонун оид ба тартиби боздошткунӣ фаъолияти намояндагони тамоми мақомоти интизомӣ, аз ҷумла онҳоеро, ки дар КДАМ кор мекунанд, танзим мекунад⁶⁷. Вале тибқи гузоришот, дар ҳолатҳои алоҳида дар парвандаҳои нисбатан ҳассос аз ҷониби мансабдорони баландрутбаи ВКД ё КДАМ дастуроти

гайрирасмии вайронкунандা тартиби боздошт дода мешаванд, ки пинҳонианд. Дар чунин ҳолатҳо, дастрасии дастгиршуда бо ҳимоятгар ва олами беруна мушкил буда, вай аз кафолатҳои асосии зидди шиканча ва дигар бадрафторӣ маҳрум мешавад.

Мувофиқи хабарҳо афсарони «шӯъбаи шашум»-и ВКД зуд-зуд шиканча ва дигар бадрафториро истифода мебаранд. ««Шӯъбаи шашум» бадтарин аст. Аз он ҷо ё мурда ва ё маслук, шуда мебароянд», гуфт яке аз фаъолони ҳуқуқи инсон санаи 7 апрели соли 2011.

Баъзе ҳолатҳои дар боби 2.3 дарҷшуда, ба масъалаи шиканча ва дигар бадрафторӣ нисбати боздоштшудагони дар заминаи амалиёти зидди террористӣ дар боздоштгоҳҳои ВКД ва КДАМ нигоҳдорӣ шуда, марбутанд.

2.3 ТАРЗҲОИ ШИКАНЧА

«Ҳатто бо гузашти солҳо қурбониёни шиканча аксаран дар додани маълумот оид ба гунаҳкорон ҳатто ба тариқи пинҳонӣ, мушкилоти саҳти равонӣ доранд. Ҳамон ин мусибат дар кишваре рӯй додаст, ки зиндагӣ мекунанд ва онҳо дигар ҳеч вақт худро амн эҳсос намекунанд».

Намояндаи созмони ҳайрияии Авесто, ки бо қурбониёни шиканча кор мебараад

Духтури TFX Авесто дар бораи қурбонии шиканча, ки моҳи феврали соли 2011 муоина кардааст, ба Афви Байналмилал⁶⁸ чунин гуфт:

“Вай сухани бисёр накард ва дар бораи шиканча чизе нагуфт. Дар аснои муоина аз ў pursiyad, ки «Чаро ҳараки биният шикаста пардаи гӯшт даридааст?» Вақте ман ба вай фаҳмонидам, ки суханаш дар байни мо мемонад, ба гап даромад. Вай чи тавр дар шӯъбаи милитсия ва дар тавқифгоҳи мувакқатии Душанбе лату кӯб шуданашро тасвир кард. Кормандони милитсия бо пойафзول ба рӯй ва бо ҷӯбдасти резинӣ ба зону қоқаш задаанд; либосашро қашида, ба миёни пойҳояш задаанд; ба узвҳои таносулаш оби яҳ рехтаанд ва дастонашро тоб дода, маҷбур кардаанд, ки зидди шиносаш, ки гӯё шарики вай бошад, нишондод дидад. Илова бар ин, ангуштонашро ба қувваи барқ пайваст карда, бо зарбаи барқ шиканча додаанд. Вай изҳор намуд, ки ҳашт соли умрашро бо айби соҳтаи ҳариду фурӯши маводи мухаддир дар зиндан гузаронидааст”.

Авфи Байналмилал дар ҳусуси тарзу усулои алҳол дар Тоҷикистон мавриди истифодаи шиканча ҷандин нишондодҳои бевоситаро дорад. Ин тарзу воситаҳо инҳоянд: истифодаи зарбаи барқ ба аъзои бадан, аз ҷумла ба узвҳои таносул; рехтани оби ҷӯш аз саропои дастгиршуда; дар оби ҳунук тар кардан; ба узвҳои таносули дастгиршудагон бастани қуттиҳои пластикии бо об ё қум пур кардашуда; бо сиғор ё маводи химиявӣ сӯзонидан. Бо ҷӯбдастҳо ва бо дасту по задан низ тибқи гузоришот маъмуланд. Дар ҳусуси истифодаи усулои дарднок, vale be padidaи ҷароҳат, масалан, бо қуттии пластикии пур аз об задан низ гузоришҳо зиёданд.

Муҳофизони ҳуқуқи инсон аз ҳолатҳои таҷовуз ба номус ва таҳдиҳи таҷовуз ба номуси чи мардон ва чи занони боздоштшуда гузориш додаанд. Оид ба ҳолатҳои шиканҷаи равонӣ низ гузоришҳо мавҷуданд. Ҳимоятгарон аз ҳолатҳои гузориш доданд, ки ба мардони дастгиршуда модар, зан, ҳоҳар ё дуҳтарони онҳоро, ки ба тавқифгоҳ оварда шудаанд, ба муддати қӯтоҳ нишон дода, баъд гуфтаанд, ки онҳоро ба утоқи дигар бурда, ба номуси онҳо таҷовуз мекунанд. Авфи Байналмилал аз ягон ҳолати амалишавии ин гуна таҳдид огоҳ нест, vale

чунин таҳдид дар чунин ҳолатҳо шиканчаи равонии ҳам мардон ва ҳам занон маҳсуб мешавад. Доири дигар намудҳои шиканчаи равонӣ, ба монанди тамаъҷӯй ва таҳқири ҳамчун васоити маъмулии фишороварӣ ба дастгиршудагон низ гузоришиҳо ҳастанд.

Намояндағони TFХ Авесто ба Авфи Байналмилал изҳор доштанд, ки онҳо дар қурбониёни шиканча аксаран чунин нишонаҳоро мебинанд: пардаҳои даридаи гӯш, дандонҳои шикаста, биниҳои шикаста, ҷоғҳои беҷошуда, баъди зарбаи барқ гум кардани қобилияти ангуштон ва артрити баъди ҷароҳат. Илова бар ин, ҷабрдидагон аксар вақт гирифтори афсурдаҳолӣ, бехоబӣ ё хобҳои даҳшатнок, ҳаробии асаб, дарди шадиди сар, дилсардӣ аз ҳаёт ва дигар нишонаҳои бемориҳои марбут азият мекашанд⁶⁹

Баҳромиддин Шодиеви бисту ҳаштсола бо гумони дуздӣ санаи 19 октябри соли 2011 дастгир шуда буд. Тибқи гузориши, пеш аз дар ҳолати беҳӯшӣ ба маркази миллии тиббӣ бурда ва ба таври таъчили ҷарроҳӣ шудан, вай дар шӯъбаи милитсияи ноҳияи Шоҳмансур се рӯз боздошт шуда буд. Баҳромиддин Шодиев тибқи гузориши ба ҳуш омада, ба модараши гуфтааст, ки кормандони милитсия барои иқрор кардани ў ба ҷинояте, ки содир накардааст, вайро саҳт лату кӯб кардаанд. Ба гуфти вай, даҳонашро бо лента баста, ба зарбаи барқ доштаанд, то ҳеч кас овози ўро нашунавад. Баҳромиддин Шодиев санаи 30 октябри соли 2011 вафот кард. Баҳши матбуотии ВКД дар ибтидо хабар дод, ки Шодиев вакти пурсиши худро аз тирезаи қабати дуюм партофтааст. Барои хунукназарие, ки боиси марғ гардидааст⁷⁰, нисбати се нафар кормандони милитсия парвандаи ҷиноятӣ кушода шуда, ҳамаи онҳо аз кор озод карда шуданд. Нисбати муфаттиши ин парванда айб эълон карда шуда, санаи 17 февраляи соли 2012 мурофиаи судии вай оғоз гардид. Вале дар давраи навиштани ин гузориши парванда барои тафтишоти иловаги фиристода шуда буд.

3. КАФОЛАТҲОИ НОМУНОСИБИ ЗИДДИ ШИКАНЧА

Ашхоси ҳабсшуда ҳамеша аз ҳавфи сӯиистифодай нерӯи маҷбуркунии давлат, аз ҷумла шиканча ва дигар бадрафторӣ осебпазиранд; ҷудоии боздоштшудагон аз олами беруна чӣ

қадар зиёд бошад, ин ҳавф ҳамон қадар меафзояд. Барои ҳамин, кафолатҳои асосии аз шиканҷаву дигар бадрафторӣ эминдорандан дастгиршудагон аз инҳо иборатанд: ҳукуқи ба хеш ё шахси сеюми дилҳоҳ оиди дастгиршавӣ ҳабар додан; ҳукуқи дастрасӣ ба ҳимоятгар; ва ҳукуқи муоинаи тиббӣ аз тарафи духтури дилҳоҳ.

Ба сабаби он, ки шиканҷа ва дигар бадрафторӣ фавран баъди дастгиршавӣ ё ҳатто дар вақти дастгиршавӣ оғоз шуданаш мумкин аст, амали саривақтии ин кафолатҳо хеле муҳим аст. Зиёда аз ин, барои амалӣ гардидани ҳукуқ ба ин кафолатҳо муҳим аст, ки ба дастгиршудагон дар бораи ин ва дигар ҳукуқҳо, ки онҳо давраи боздошт доранд, фавран ҳабар дода шавад.

Авғи Байналмилал чунин меҳисобаф, ки дар қонун ва амалия муқаррар намудани тартиби возеҳи дастгиркунӣ, ки ин ва дигар кафолатҳоро, ба монанди ба дастгиршудагон ҳабар додан оид ба ҳукуқҳояшон дар аснои дастгиршавӣ, ҳабар додан ба аъзои оила ва ҳимоятгар, бақайдигирии дастгиркунӣ ва дигар сабтҳои даҳлдорро дарбар мегирад, метавонад татбиқи кафолатҳои асосии зидди шиканҷа ва дигар бадрафториро таъмин намояд. Вале тадқиқоти Авғи Байналмилал аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар Тоҷикистон чи дар қонун ва чи дар амал муқаррароти ин кафолатҳо ба ўҳдадориҳои байналмилалии кишвар ҷавобгӯ нестанд. Боби мазкур ин камбуҷидоро нишон медиҳад.

3.1 БОЗДОШТИ БИДУНИ ВАСОИТИ ИРТИБОТ (ИНКОММУНИКАДО)

“Шиканҷа дар аксари ҳолатҳо ҳангоми боздошти бидуни васоити иртибот амалӣ мешавад (ва) боздошти бидуни васоити иртибот бояд гайриқонунӣ карда шавад”
Гузоришгари СММ оид ба шиканҷа⁷¹

Тадқиқоти Авғи Байналмилал ба он ишора мекунад, ки дар Тоҷикистон дар бисёр ҳолатҳо шиканҷа ва бадрафторӣ пеш аз расман дастгиркунии гумонбар руй медиҳад, яъне пеш аз он ки шахси дастгиршуда дар ўзбек милитсия ба қайд гирифта мешавад.

Мувофиқи ҳукуқи байналмилалӣ, шахс аз лаҳзае, ки аз озодӣ маҳрум мешавад ва бо дастури намояндаи мақомоти даҳлдор ба ҷои дигар рафта наметавонад, вай дастгиршуда ҳисоб мешавад⁷².

Мувофиқи КМҶ баъд аз ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ овардан дастgирshудa, шахси мансабдор дар давоми се соат protokol тартиб медиҳад⁷³, ки дар он асос, ҷой ва вақти дастgирkунiiи воқеӣ дарҷ мегарданд. Баъди тартиб додани protokol ҳукуқҳои дастgирshудa фаҳмонида мешаванд⁷⁴, ба монанди донистани он, ки барои ҷой гумонбар шудааст⁷⁵, ҳукуқи истифода аз ёрии ҳимоятгар⁷⁶, ҳукуқи додани нишондод дар ҳузури ҳимоятгар, ҳукуқи дар давоми таftишot додан ё надодани нишондod⁷⁷. Гумонbarshuda аз лаҳзаи воқеан дастgir карда шуданаш на дертар аз 24 соат бояд pursiда шавад⁷⁸. Дар давоми 72 соати дастgирshavӣ бояд маҷлиси судӣ оиди интихobi чораи peshgirӣ барро гардад ва дар он судя қонунияти dastgirkuniro баррасӣ намуда, дар xususi интихob кардани чораи peshgirӣ, яъne ҳабс карда аз THM ба TT ирсол кардан ё озод кардан қарор барорад.

Вале камбуҷии асосии КМҶ дар он аст, ки вай лаҳзаero, ки шахс дастgirshuda ҳисоб мешавад, муайян накардааст. Моддаи 91.1 КМҶ муқаррар намудааст: «Дастgir кардани шахс, яъne ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ овардан ў ва ба мӯҳлати кӯтоҳ дар ҷойҳои маҳсус бо тартиbi муқarрarkardaи қонunguzorӣ ва Kodeksi mazkur nigoҳ doшtan ast». Muҳofizoni

ҳуқуқи инсон ва ҳимоятгарон гузориш медиҳанд, ки аз ин сабаб мақомоти интизомӣ ва судҳо чунин меҳисобанд, ки дастгиркунӣ танҳо аз лаҳзаи бақайдигирӣ расмӣ оғоз мешавад. То он даме, ки шахси ба гумони содиркуни чиноят дастгиршуда дар мақоми мурофиавии гумонбар расман ба қайд гирифта нашавад, яъне протоколи дастгиркунӣ тартиб дода нашавад, вай тибқи қонунгузории кишвар ҳуқуқҳои мурофиавиро ба монанди, дастрасӣ ба ёрии ҳуқуқӣ ва тиббӣ, хабардоркуни аҳли оила, фаҳмонида шудани ҳуқуқҳои худ ва кафолатҳои асосии зидди шиканча ва бадрафтариро ба даст намеорад.

Меъёрҳои байналмилалӣ возеху равшан нишон медиҳанд, ки ба ҳар як шахс бояд аз лаҳзаи дастгиршавӣ ё ҳабс ё фавран баъди он ҳуқуқҳояш ва тартиби амалисозии онҳо фаҳмонида шаванд⁷⁹. Вале мувофиқи КМҶ кормандони мақомот танҳо вақте, ки дастгиркунӣ ба қайд гирифта шудааст, бояд ҳуқуқҳои дастгиршударо ба вай фаҳмонанд⁸⁰. Гарчанде ки қонун тартибидӯҳии протоколи дастgирkунiro дар давоми се соати ба мақомоти таъқиби чиноятӣ овардани дастgирshудa талab мекунад, дар амал он хеле дертар тартиб дода мешавад. КМҶ ҳамчунин мӯҳлатеро, ки дар давоми он шахс бояд ба боздоштоҳ оварда шавад, муайян намекунад. Ҳуқуқшинос Алишер Маҷidov дар амал чӣ маънӣ доштани инро чунин фаҳмонид: «дастgирshудarо метавонанд бо мошини милитсия ба мӯҳлати дарoz ҷарҳ занонида, ҳуқуқашро ба ҳимоя...ва ҳуқуқи нишондод надоданашро нафаҳмонанд»⁸¹.

Авфи Байналмилал изҳори ташвиш мекунад, ки низоми мавҷуда ба мунтазам ҳудсарона дастgирkunӣ ва бо салоҳиди мақомоти даҳлдор ба мӯҳлати номуайян нигоҳдории ашхос бе дастрасӣ ба кафолатҳои шиканча ва бадraftori имконият медиҳад. Ин фақат масъалаи қонунгузорӣ нест, балки масъалаи амалиест, ки ба шиканча ва дигар бадraftori дар зинаҳои аввали дастgirkunӣ бурда мерасонад.

Авфи Байналмилал аз мақомоти Тоҷикистон даъват мекунад, ки КМҶ-ро тағиyr дода мӯқаррар намояд, ки дастgirkunӣ бояд дар шуъбаҳои милитсия дар давоми се соати маҳруmкунӣ az ozoD bo қайд гириfta шавad va ҳуқуқҳоi мурофиavии shahs az lahzai maҳrumkunӣ az ozoD fahmonida shavand.

Моҳи ноябрни соли 2010 **Илҳом Исмонов** барои ширкат дар гурӯҳи чиноятӣ дастgir шуда, ба мӯҳлати ҳафт rӯz дар бинои «шӯъбаи шашум»- и ВКД дар вилояти Суғд дар боздошти эътирофнашуда қарор дошт ва дар ин муддат ба иддаои vay maveridi shikancha қарор гирифт. Вақте ки ҳамсари Исмонов ва ҳимоятгари vay ба prokurori viloyati Suғd shikояt burdанд, generol-lейtenantи adliya Юсуф Раҳмонов мебошад⁸² иддаои dastgirkunii gaiриkonunii Исмоновро инкор намуда, посух додааст, ки «гарчанде, ки taҳқиқi маводҳоi iштиrokи ū dar gurӯҳҳоi террористӣ kашol ёfta boшad ҳам, Исмонов voқean ба maҳkamai niгоҳdorии muvaқqati darovarda нашуда, dar binoi Шӯъbai мубoriza alaiҳi chinoyatҳoи mutashakkil niгоҳdorӣ шудaast». Dигар xel karda gūem, ba fikri vay Ismonov dastgir нашуда буд, chunki vay dar tavқifgoҳi niгоҳdorии muvaқqati niгоҳ doшta нашуда буд va boz chunki vay ҳamchun dastgirshuda қайд нашуда буд, balki dar binoi «шӯъбаи шашум» niгоҳdorӣ meshud. Tafsiri maҳdudi moddai 91 KМҶ eҳtimol manтиқi ин ҳolatro muайyan kunaD. Авфи Байналмилал bar on aқida ast, ki Илҳом Исмонов az lahzai az ozoD maҳrum shudanash dastgirshuda буд va chunin tafsiri maғҳumi dastgirkunӣ az ҷoniби prokuror iшtiboҳ ast. Авфи Байналмилал az on izҳori nigaroni мекунад, kи таъхir dar tarbiyati protokoli dastgirkunii Ilҳom Ismonov ūro az kafolatҳoи aсосии ziddi shikancha maҳrum karд va vay ҳudsarona dastgir karda shud.

Авфи Байналмилал парвандашоеро таҳдил намуд, ки дар онҳо вақти аниқи дастиркунӣ сабт нашуда ва дастиркунӣ дар давоми якчанд руз ба қайд гирифта нашуда буд. Самуфаттиши Идораи корҳои дохилии вилояти Сугд тасдиқ намуд, ки⁸³ «афсарони дастиркунанда аксар вақт дастиркуниро сабт намекунанд. Агар онҳо сабт накарда бошанд, мо мекунем. Дар аснои сабткунӣ ман вақти сар кардан корамро аз руи ин парванде менависам, на вақти дастиркуни воқеиро».

Муҳофизи ҳуқуқи инсон аз вилояти Сугд тасдиқ намуд: « Дафтари бақайдгириро муфаттиши парванд пур карда, имзо мегузорад. Одатан ин нафар дар дастиркунӣ иштирок намекунад»⁸⁴.

Ҳимоятгаре аз Қурғонтеппа, қисми ҷанубии вилояти Ҳатлон ба Авфи Байналмилал ҳолатеро иброз дошт, ки марде дар тавқифгоҳи нигоҳдории мубаққатӣ бе ягон ҳӯҷҷатгузорӣ ба муддати 28 руз нигоҳ дошта шуда буд: «Ҳар гоҳ ҳимоятгар барои воҳурӣ меомад, намояндагони милитсия мегуфтанд, ки «ту вайро дида наметавонӣ, вай ҳануз расман дастир нашудааст». Аҳли оилааш ҳар руз ба вай хурок меоварданд. Дертар, вақте ки уро озод карданд, вай фаҳмид, ки ҷои корашро аз даст дода, ягон воситаи исботи дар ҳабси милитсия буданашро надорад»⁸⁵.

Авфи Байналмилал изҳори нигаронӣ мекунад, ки дар чунин ҳолатҳо ашҳоси аз озодӣ маҳрумшуда de facto дар боздошти бидуни васоити иртибот дар ихтиёри афсарони мақомоти интизомии дастиркунанд мебошанд. То вақти қайди расмии дастиршавӣ онҳо берун аз ҳимояи қонун ва бе ҳимояи муносibi зидди шиканча ва дигар бадрафторӣ мемонанд.

Дар асоси мониторинги 55 мурофиаи судӣ оиди чораи пешгири дар соли 2010, TFX Маркази ҳуқуқи инсон гузориш додаст, ки танҳо дар 12 ҳолат судяҳо барои аниқ намудани вақти дақиқи дастиркунӣ қушиш намудаанд. Дар аксар ҳолатҳо онҳо ба вақти дастиркунии аз тарафи муфаттишон нишон додашуда бовар кардаанд, ҳатто дар ҳолатҳое, ки дастиршудагон оиди пеш аз вақти дар аснод зикргардида дастир шудан арз намудаанд⁸⁶. Қазаяи Мирзоҳон Каримов таҷассумгари он аст, ки дастиркунии бидуни васоити иртибот ва қайднашуда барои шиканча ва бадрафторӣ замина фароҳам меорад.

Мирзоҳон Каримов⁸⁷ аз 13 то 15 июня соли 2009 дар шаҳри Нораки вилояти Ҳатлон бе дастрасӣ ба ҳимоя дастир шуда буд. Вай изҳор дошт, ки се нафар афсарони баландрутбаи милитсия, ки онҳоро мешиносад, вайро барои иқрор шудан дар соҳибии маводи мухаддир мавриди лату куби шадид қарор доданд. Вай ба хотир меорад, ки «баъди рафтани дигарон яке аз онҳо то соати яки шаб бо ман монда, маро бо дасту по хеле зад». Мирзоҳон Каримов шабро дар бахши навбатдорӣ бо дастони ба poi кат басташуда руз кард. Рузи дигар лату куб идома ёфта, вақте ки Мирзоҳон Каримов иқрор нашуд, вайро нафаре, ки як руз пештар зада буд, бо дастони баста ба мосин савор карда, ба суи Душанбе равон шуд. Дар роҳ афсарони милитсия мөшинро дар гармии 40 дараҷа монда, бо наздикони худ ба хурокхурӣ рафтанд. «Санан 15 июн манро боз дар назди тирезаи ошёнаи якум лату куб карданд. Ман ноҳост ҳамсари худро дидам, ки аз берун ба ман нигоҳ мекард. Ман шарм доштам, ки вай задани маро мебинад ва қушиш кардам руст шавам.» Тибки изҳороташ вайро чунон беражмонад заданд, ки тоқат карда натавонист ва санади икроршавиеро, ки тибқи он гӯё барои истеъмоли худаш маводи мухаддир харidaаст, имзо намуд. «Ман Рембо нестам», гуфт у ба муфаттиш, вақте ки чаро имзо карданашро пурсиданд, «онҳо манро хеле бераҳмона заданд».

Санаи 15 иуни соли 2009 парванда ба муфаттиш супорида шуд ва муфаттиш вайро барои аз болои сунистифодаи кормандони милитсия арз кардан ба прокуратураи Норак бурд. Прокурор тибқи гузориш ба вай гуфт, ки «ин қонунвайронкуниҳо шармандагианд» ва дар парванда қайд намуд, ки иқроршавӣ озодона набуд ва барои озодкуниаш дастур дод. Тибқи хulosai ташхиси судии тиббӣ Мирзоҳон Каримов «осеби пушидай майна ва косахонаи сар», латмаи майна ва хунхобии зери пуст доштааст, ки бо ҷисми кунд расонида шудаанд.

Ду нафар афсанони милисаи дар бадрафторӣ нисбати вай дастдошта, тибқи гузориш, барои сунистифода аз ваколатҳои мансабӣ ва баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ⁸⁸ ба муҳлати панҷсолӣ аз озодӣ маҳрум шуда, vale bâydтар дар асоси санади авғ озод гардидаанд. Мирзоҳон Каримов талаби ҷубронро барои боздошти гайриқонунӣ ва бадрафторӣ идома медиҳад. Санаи 15 май соли 2011 вай ба Прокурори генералӣ мактуб навишта, vale дар замони навишта шудани ин гузориш ҷавобе нагирифтааст. Муфаттиши парванда, тибқи гузориш⁸⁹ ба вай маслиҳат додааст, ки шикоятнависиро бас кунад ва гуфтааст: «Шукр кун, ки дар озодӣ ҳастӣ».

3.2 ИСТИФОДАИ ҲАБСИ МАҶМУ҆РӢ БАРОИ ПУШОНИДАНИ ПУРСИШИ ҒАЙРИРАСМИИ ҔНОЯТӢ

Авфи Байнамилал аз гузоришоте изҳори ташвиш мекунад, ки кормандони милитсия ҳабси маҷмуриро барои бе ҳимоятгар ва бе дигар кафолатҳои мурофиавӣ дарозкунии боздошти гумонбаршудагон истифода мебарад. Тибқи гузориш дар бâyeze ҳолатҳо кормандони милитсия одамонро бо баҳонаи гумонбâрӣ дар вайронкунии қонунгузории маҷмурӣ (масалан, барои муқобилияти ба намояндаи мақомот) дастгir намуда, дар боздошти расмӣ нигоҳ доштаанд. Онҳо барои содиркунии ҳуқуқвайронкуни маҷmурӣ то даҳ шабонаруз дар ҳабс буда метавонанд ва дар ин муддат кормандони милитсия эҳтимолан онҳоро иқрор мекунанд ё аз онҳо маълумот гирифта, бâyd az он дар ҳабси маҷmурӣ будагонро ҳамчун гумонбâr дар ҷиноят ба қайд мегиранд. Ҳангоми дар ҳабси маҷmурӣ будан, шахс аз кафолатҳои мурофиавӣ, ба монанди шикоят бурдан аз болои дастгirkunӣ ва ҳуқуқи бе ҳимоятгар вохурданро надоранд. Ҳамин тарик, мақомоти Тоҷикистон ҳабси маҷmуриро барои сарфи назар кардани баррасии қонунияти дастgirkunӣ az тарафи суд истифода мебаранд.

Гузоришгари СММ оиди шиканча дар тавсияҳои умумиаш ба давлатҳо дар хусуси чораҳои зидди шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ ба таври возех қайд намудааст: «Ҳабси маҷmурӣ аксаран дастgirkunӣ берун аз назорати судӣ мегузорад. Ашхоси дар ҳабси маҷmурӣ буда, бояд ба монанди онҳое, ки ба гумони ҷиноят дастgir шудаанд, аз муҳофизати қонун бархурдор бошанд»⁹⁰.

Моҳи марти соли 2012 Тоҷикистон тавсияҳои Шуруи ҳуқуки инсонро дар Тафсири даврии универсалӣ (ТДУ) оиди таҷyir додаанд, ки намояндагони мақомоти интизомӣ шахсро гайрирасмӣ ҳамчун «шоҳид» ё «ҷабрдидаи ҷиноят» ва ё ҳамту «барои сухбат» дâyatbat менамоянд. Мувоғики қонун⁹² шоҳидро, agar ихтиёри наояд, ба таври маҷburӣ ба назди

3.3 ДАСТГИРКУНИИ АШХОС «ҲАМЧУН ШОҲИДОН»

Ба Авфи Байнамилал гузориш додаанд, ки намояндагони мақомоти интизомӣ шахсро гайрирасмӣ ҳамчун «шоҳид» ё «ҷабрдидаи ҷиноят» ва ё ҳамту «барои сухбат» дâyatbat менамоянд. Мувоғики қонун⁹² шоҳидро, agar ихтиёри наояд, ба таври маҷburӣ ба назди

муфаттиши милитсия овардан мумкин аст, vale вайро дастгир кардан мумкин нест⁹³ ба шарте, ки дар содиркунии чиноят гумонбар набошад. Дар чунин ҳолатҳо дар шуъбай милитсия будани шахс ба қайд гирифта намешавад ва шоҳидон аз кафолатҳое, ки тибқи қонунгузории кишвар дастгиршудагон соҳибанд, бархурдор нестанд. Авфи Байнамилал аз ҳолатҳои аз ҷониби кормандони милитсия дастгиршавии шоҳидон, ки гайриқонунӣ буда, меъёрҳои Гуруҳи кории СММ оид дастгиркуни худсарона⁹⁴ онро дастгиркуни худсарона меҳисобанд, огоҳ аст. Созмон ба мақомоти Тоҷикистон гушрас мекунад, ки аз лаҳзаи маҳрум шудан аз озодӣ шахс дастгиршуда маҳсуб мешавад.

3.4 ТАЪХИР ДАР ДАСТРАСӢ БА ҲИМОЯТГАР

“Муфаттишон доимо аз ҳимоятгарон мегурезанд”

Муҳофизи ҳуқуқи инсон, Ҳуҷанд⁹⁵

«Сенарияи муқаррарӣ ҷунин аст, ки шахсро ба шуъбай милитсия оварда, барои нишондод додан ё иқрор шудан зада ва ё шиканча менамоянд, корманди милитсия протоколи дастгиркуниро пур мекунад ва танҳо баъди ин онҳо бо ҳимоятгар тамос мегиранд. Вақте ки ҳимоятгар меояд, вай аллакай лозим нест, ҷониши шахс аллакай ба ҳама чиз иқрор шудааст.» Ҳимоятгар аз Қурғонтеппа⁹⁶

Неъматилло Ботақозиев, муҳофизи ҳуқуқи инсон аз Қирғизистон, санаи 26 феврали соли 2010 дар Душанбе гайб зад. Баъди як ҳафта маълум шуд, ки вай баъди ташрифи идораи СММ оид ба гурезагон барои гирифтани мақоми гуреза аз тарафи КДАМ дастгир шудааст. Неъматилло Ботақозиев дар ин муддат ба ҳимоятгар дастрасӣ надошта, хешовандонаш аз ҷониши вай ҳабар надоштанд. Созмони Human Rights Watch қайд намудааст: «замоне, ки манбаи ба Human Rights Watch маълум, аҳиран вайро дар миёнаҳои моҳи март додааст, Неъматилло Ботақозиев мавриди шиканча қарор гирифта будааст»⁹⁷. Тибқи гузоирш вай аз табобати даҳлдори тиббӣ маҳрум буд. Неъматилло Ботақозиев барои даст доштан дар намоиши соли 2008 дар шаҳри Нокат дар ҷӯстуҷуи мақомоти Қирғизистон қарор дошт. Вай моҳи май соли 2010 ба Қирғизистон истиродд шуда, баъди ду ҳафта аз тарафи суди шаҳри Ош озод гардид ва тибқи гузориш, аз ҷониби мақомоти амниятий барои минбаъд ба фаъолияти ҳуқуқи инсон даст назадан, огоҳ карда шуд.

Гарчанде, ки қонунгузории кишвар⁹⁸ дар масъалаи дастрасӣ ба ҳимоя аз лаҳзаи дастгиршавӣ⁹⁹ стандартҳои байнамилалиро инъикос мекунад,¹⁰⁰ дар амал дар КМҶ набудани мағҳуми аниқи лаҳзаи дастгиркуни маънии онро дорад, ки ҳимоятгарон дар дастрасӣ ба зерҳимоягони худ хеле дермонӣ мекунанд. Мувофиқи КМҶ¹⁰¹ намояндаи мақомоти даҳлдор танҳо баъди тартиб додани протоколи дастgирkuни, ки бояд дар давоми се соати ба шуъбай милитсия овардан тартиб дода шавад, vale дар амал хеле дертар ба расмият дароварда мешавад, уҳдадоранд ба дастgирshудa дар бораи ҳуқуқи ҳимоя маълумот диганд. КМҶ мақаррар намудааст, ки «гумонбаршуда аз лаҳзаи воқеан дастgир карда шуданаш фавран, vale на дертар аз 24 соат бояд пурсида шавад¹⁰²», vale дар хусуси ҳуқуқҳои мурофиавии гумонбаршуда муқаррароти маҳдуд дорад. Вай муқаррар намудааст, ки ҳимоятгар ҳуқуқ дарорд, ки дар пурсиҳои бо дарҳости худи вай ва ё дарҳости дастgирshудa¹⁰³ амалишаванд аиштиrok кунад, vale дар амал, дар бисёр ҳолатҳо ба ҳимоятгарон барои сари вақт бо дастgирshудagон воҳурдан иҷозат намедиҳанд ва пурсиҳои ибтидой бе иштироки онҳо сурат мегиранд. Авфи Байнамилал бар он ақида аст, ки ба дастgирshудagон ҳуқуқи асосии мурофиавии онҳо, аз ҷумла ҳуқуқ ба ҳимоя бояд дар лаҳзаи боздошт фаҳмонида шавад. Илова бар ин, КМҶ бояд ба он тартиб тағиیر дода шавад, ки ҳимоятгар аз ҳуқуқи дар

тамоми пурсишҳо иштирок кардан бархурдор бошад ва дастрасӣ ба ҳимоя пурсида нашавад¹⁰⁴. КМЧ бояд ҳамчунин муқаррар намояд, ки далелҳои дар амалиёти тафтишотӣ бе иштироки ҳимоятгар аз гумонбар гирифташуда, дар суд қобили қабул набошанд.

Ҳимоятгарони Тоҷикистон ба Авфи Байналмилал изҳор намуданд, ки муфаттишон барои ба таъхир гузоштани вохурӣ бо дастршишудагон ҳар гуна баҳона пеш меоранд ва ҳимоятгарон одатан баъди се то панҷ рузи баъди боздошт бо дастршишудагон вомехуранд. Якчанд ҳимоятгарон гузориш доданд, ки муфаттишон ба онҳо то бақайдгирии дастркиркунӣ иҷозаи вохурӣ намедиҳанд ва ин, дар ҳолате, ки бақайдгирии дастркиркунӣ мунтазам ба таъхир меафтад, мушкилӣ аст. Дигарон иттилоъ доданд, ки бори аввал бо зерҳимоягони худ дар маҷлиси суди оиди интиҳоби чораи пешгирӣ, ки мувофиқи қонунгузории кишвар¹⁰⁵ дар давоми 72 соати баъди дастркиркунӣ амалӣ мегардад, вохурданд. Вале Авфи Байналмилал аз қазияҳо оғаҳ аст, ки ҳимоятгаронро ба муддати хеле зиёдтар аз 72 соати баъди маҳрумкунӣ аз озодӣ роҳ надодаанд.

Ҳимоятгарон аз Душанбе, Хуҷанд ва Қурғонтеппа ба Авфи Байналмилал гуфтаанд, ки ба қонунгузории кӯҳна ва дастурҳои доҳилий тақи намуда, ба онҳо бе иҷозати пешакии муфаттишон имконияти вохурӣ дар тавқифгоҳои нигаҳдорiro намедиҳанд. Дар моҳҳои июн ва июли соли 2011 Авфи Байналмилал ба ВКД, Вазорати адлия ва Прокурори генералӣ мактуб навишта, аз онҳо ҳоҳиш намуд, то оиди дастуроти доҳили идоравии марбут ба дастрасии ҳимоятгарон ба дастршишудагон маълумот диханд, вале то давраи навиштани ин гузориш ҷавобе нагирифтааст.

Ҳимоятгарон иттилоъ доданд, ки дар амал вохурдани онҳо бо дастршишудагон аз иродai мансабдорони алоҳида вобаста аст. «Мо барои мулоқот, вобаста аз дар қадом марҳила будани парванда, бояд аз муфаттиш, прокурор ё судя иҷозати ҳаттӣ гирем. Барои ҳар як вохурӣ иҷозати алоҳида лозим аст, ё мо бояд ҳамроҳи муфаттиш ё прокурор равем», фаҳмонид ҳимоятгаре аз Қурғонтеппа¹⁰⁶.

Санаи 22 июли соли 2011 тибқи гузориш, як гуруҳи «Шоҳидони Яҳво», аз ҷумла ҷорӯи қудаки аз 2 то 13 сола дар шуъбаи милитсияи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бе дастрасӣ ба ҳимоятгар нигоҳ дошта шуданд. Новобаста аз шикоят бурдан ба прокурори ноҳияи Шоҳмансур, ҳимоятгарон ба вохурӣ бо онҳо муваффақ нашуданд. Ду зан бо ҳамроҳии қудакон соати 2-и шаби 23 июл баъди панҷ соати пурсиш ва имзо гузоштан ба санаде, ки мувофиқи он яке аз аъзои гуруҳи **Шерзод Раҳимов** ба онҳо таълими динӣ медод, озод карда шуданд. Шерзод Раҳимов, марди маъюби миллиаташ узбек иддаа намуд, ки вайро барои аз динаш даст кашидан лату куб намуда, таҳдиди истифодаи зарбаи барқ карданд¹⁰⁷. Чун ба сабаби маъюб буданаш тавқифгоҳи нигаҳдории муваққатӣ вайро қабул намекард, вай шабро дар фарши шуъбаи милитсия руз кард. Шерзод Раҳимов ва Сурайё Исмоилваро санаи 23 июл барои пурсиш ба КДАМ бурданд. КДАМ ин бор ҳам барои вохурӣ бо ҳимоятгарон иҷозат наҷод. Дар натиҷа, як зан бе шинооскунӣ ба айби эълоншуда, аз тарафи суди ноҳияи Шоҳмансур ҷарима карда шуд. Ҳимоятгарони вай ба маводи судӣ дастрасӣ наҷоштанд. Шерзод Раҳимов барои фаъолияти гайриқонуни динӣ ва вайронкунии қоидаҳои буду бош айбор шуда, санаи 17 августи соли 2011 ба Ӯзбекистон ҳориҷ карда шуд.

Ин гузориш ба давраҳои аввали боздошт тамарқуз намудааст, аммо ҳимоятгарон ба Авфи Байналмилал гуфтаанд, ки вохурӣ бо дастршишудагон дар тамоми зинаҳои боздошти пеш аз

судӣ мушкилии асосӣ аст.

Моҳи марта соли 2012 Тоҷикистон дар доираи Тафсири даврии универсалӣ тавсияҳои ШҲИ СММ-ро оиди таъмини фаврии вохурии дастгиршудагон бо ҳимоятгарон баъди боздоштшавӣ пазирафт. Авфи Байналмилал аз мақомоти Тоҷикистон даъват мекунад, ки КМЧ-ро тағйир дода, ин ҳолатро қонунӣ гардонанд ва барои дар амал таъмин намудани ҳуқӯқ ба ҳимоя дар тамоми тавқифгоҳои тафтишотӣ ҷораҳои фаврӣ андешанд. Дар ин хусус тамоми намояндагони мақомоти интизомӣ бояд бо асноди дохилӣ оғоҳ, карда шаванд, то возехӯ равшан гардад, ки зидди вайронкунандагони ҳуқӯқи мурофиавии дастгиршудагон ҷораҳои интизомӣ дида мешаванд.

Асад Шукуралиев ба гумони дуздии чорвои калони шоҳдор дар ноҳияи Шаҳристон, вилояти Сугд санаи 27 январи соли 2011 аз тарафи кормандони милитсия дастгир шуд. Вале мурофиқӣ маводи милитсия вай санаи 1 феврал дастгир шуда буд. Санай 2 феврал амаки Асад Шукуралиев **Аҳмад Саъдиев** 61-сола ба шӯбай милитсия оварда ва то 6 феврал бе таъмини ҳуқӯқи ҳимоя ва хабардиҳӣ ба аҳли оила нигоҳдорӣ шуд. **Назарқул Холиқулов** низ ҳамчун гумонбар дар ҳамин парванда санаи 16 феврал дастгир шудааст. Тибқи гузориш вай бегоҳии 17 феврал эҳтимолан дар натиҷаи шиканҷаи кормандони милитсия вафот кард. Асад Шукуралиев ва Аҳмад Саъдиев гузориш доданд, ки онҳоро дар шароити бе васоити иртибот боздошт намуда, барои иқроршавӣ нисбати онҳо бадрафторӣ намуданд. Тибқи гузориш, аз ҷумла кормандони милитсия таҳдид намуданд, ки дуҳтари Асад Шукуралиевро ба шӯбай милитсия оварда, ба номуси вай таҷовуз мекунанд.

Санаи 23 феврал ҳимоятгари Асад Шукуралиев ва Аҳмад Саъдиев аз Ҳуҷанд ба Шаҳристон рафт, то барои дар тавқифгоҳи тафтишотии маҳаллӣ бо онҳо вохурдан иҷозат гирад, вале ҷавоби рад гирифт. Санай 28 феврал Сардори идораи тафтишотии Идораи корҳои дохилai вилояти Сугд ба муфаттиши Шаҳристон занг зада, талаб намуд, ки вохурии ҳимоятгар бо дастгиршудагон таъмин карда шавад. Санай 2 март ҳимоятгарон боз ба Шаҳристон рафтанд ва диданӣ, ки муфаттиш ба шӯбай милитсия даромада истодааст, вале ҳамкорони муфаттиш гуфтанд, ки вай дар ҷои кор нест. Ҳимоятгарон ба прокуратураи ноҳия рафтанд, вале кормандони он ҷо низ муфаттишро пайдо карда натавонистанд. Баъди ин, онҳо ба назди сардори шӯбай корҳои дохилии Шаҳристон рафтанд ва вай гуфтааст, ки муфаттиш бо «сабабҳои оилавӣ» ба хонааш раftааст ва дар набудани вай Асад Шукуралиев ва Аҳмад Саъдиевро дида наметавонанд. Баъди ба прокурори вилоят шикоят намудан, ба ҳимоятгарон санаи 14 март, қарib як моҳ баъди боздошт иҷозати вохурӣ доданд.

Моҳи январи соли 2012 Прокурори генералӣ барои тафтиши иддаои шиканҷа ва бадрафторӣ ва ташхиси часади Назарқул Холиқулов дастур дод. Тафтиши фаъолияти ҷиноятӣ кормандони шӯбай мубориза алайҳи мубодилаи гайриқонунии маводи мухаддири ВКД дар Шаҳристон дар аснои навиштани ин гузориш идома дорад. Афсари милитсия барои баромадан аз ҳадди ваколатҳои хизматӣ¹⁰⁸ ва истифодаи зуроварӣ ва силоҳ бо оқибатҳои ҷиддӣ айбдор шудааст.

Дар натиҷаи мурофиаи судӣ Асад Шукуралиев ба муҳлати 6 сол аз озодӣ маҳрум шуда, ҳанӯз дар ҳабс аст. Аҳмад Саъдиев низ ба муҳлати 6 сол аз озодӣ маҳрум шуда, вале дар натиҷаи қонуни авф бо банаざргирии синну солаш аз маҳбас озод шудааст.

Ҳимоятгароне, ки оиди вайронкунии қонуни мурофиавӣ шикоят мекунанд ё мақомот онҳоро

барои аз болои шиканча ва дигар бадрафторӣ шикоят кардани муштариёнашон кушиши зиёд кардан мешиносанд, аксаран зери фишор қарор мегиранд. «Вақте ки ҳимоятгар ба шикояткунӣ оғоз мекунад, вай бо муфаттиш дар низӯъ мешавад», гузориш дод як ҳимоятгар¹⁰⁹. Дар Тоҷикистон якчанд ҳимоятгарон ба Авфи Байнамилал иттилоъ доданд, ки дар чунин ҳолатҳо кормандони мақомот аксаран ба дастгиршуда барои аз ҳимоятгар даст кашидан ва ҳимоятгари нисбатан «гапдаро» гирифтан фишор меоранд. Ин амалия бо парвандоҳои танҳо шиканча ва дигар бадрафторӣ ё қонуншиканиҳои мурофиавии дигар иктифо намеёбад.

3.4.1 ИНКОР ВА ТАЪХИРИ ДАСТРАСӢ БА МАСЛИҲАТИ ҲУҚУҚӢ ДАР БАҲШҲОИ МАҲСУСИ ВКД ВА МУАССИСА, ИДОРА ВА ҲУЧРАҲОИ БОЗПУРСИИ КДАМ

Рузноманигори ВВС **Урунбой Усмонови** 59-сола баъди 13 июня соли 2011 аз тарафи кормандони КДАМ дастгир шудан, дар давоми як ҳафта ба ҳимоя дастрасӣ надошт¹¹⁰. Дастгиршавии вай то 14 июн ба қайд гирифта нашуда буд. Санай 15 июн оилаи вай ҳимоятгарро аз ин қазия оғоҳ, карданд, vale қонунгузории Тоҷикистон¹¹¹ ва стандартҳои байнамилалиро поймол намуда, муфаттиши КДАМ барои вохурӣ дер иҷозат дод ва ҳимоятгар танҳо санаи 20 июн вайро дида тавонист.

Дар ибтидо Урунбой Усмоновро барои узвият дар созмони мамнуни Ҳизби Таҳрир¹¹² ва бурдани тарғиботи ифротгарӣ ба воситаи Интернет, паҳнкунии адабиёти ин гуруҳ ва ҷалб намудани аъзои нав айборд намуданд. Вале тафтишот оиди узвият далеле пайдо карда натавонист ва ба гуфти кормандони КДАМ санаи 6 июля соли 2011, онҳо дар натиҷа ба эҳтимолияти ҳамкории вай бо ин гуруҳ ва ба мақомот ҳабар надодан дикқат доданд. Санай 18 августан, дар рузи дуюми мурофиаи судӣ, Урунбой Усмонов ба судияи суди вилояти Сугд изҳор намуд, ки дар давраи аввали дастгиршавӣ уро шиканча доданд, аз ҷумла дастонашро бо сиғор сузониданд. Урунбой Усмонов ҳамчунин арз намуд, ки афсарони КДАМ уро шиканча доданд, то аз хизмати ҳимоятгар даст кашид ва ба вай гуфтанд, ки дар парвандоҳои сиёсӣ истифодаи ҳимоятгар фоида надорад. Дар мурофиаи судӣ афсарони КДАМ тасдиқ намуданд, ки ҳангоми аз ёрии ҳуқуқӣ даст кашидани Усмонов Урунбой ҳимоятгар ҳузур надошт, vale онҳо шиканча ва дер ба қайд гирифтани боздошти вайро рад карданд. Санай 14 октябри соли 2011 Урунбой Усмонов айборд ва се сол аз озодӣ маҳрум гардида, дар асоси қонуни авғавран аз иҷрои ҷазо озод карда шуд. Суди Олӣ ин қарорро дастгирӣ намуд¹¹³.

Урунбой Усмонов исрор мекунад, ки робитаи вай бо Ҳизби Таҳrir барои гузориш додан оиди сабабҳои баландшавии маҳбубияти он буд. Авфи Байнамилал бар он ақида аст, ки Урунбой Усмонов бегуноҳ буда, ҳадафи иҷрои вазифаи қонунии худ ҳамчун рузноманигор ва оромона амалӣ гардонидани ҳуқуқи худ ба озодии баён гардидаст.

Ҳимоятгарон гузориш доданд, ки бо зерҳимоягони дар тавқифгоҳҳои КДАМ буда вохурдан, мушкилоти бузургтарин аст. Ҳимоятгаре аз Ҳуҷанд ба Авфи Байнамилал изҳор намуд¹¹⁴: «КДАМ низоми пушидা аст. Дастигirshudagon dar taҳxona буда, ҳимояtgaron baroи roҳ ёftan boyad purtoқat boшand. Ba on ҷo якчанд marotiба raftan lозim ast. Muфattishon pinҳon shuda, ba telefon ҷavob namediҳанд». Авфи Байнамилал аз дастgirshudagonе оғоҳ шуд, ки бе ёрии ҳуқуқӣ ҳафтаҳо дар тавқифгоҳҳои КДАМ нигоҳдорӣ шудаанд.

Амалияи дар тавқифгоҳҳо ба муҳлати дароз таҳти салоҳияти таҳқиқбараандагон ва муфаттишон нигоҳ доштани дастgirshudagon хилофи стандартҳои байнамилали аст.

Масалан, Гузоришгар оиди шиканча қайд намудааст: «Онҳое, ки ба таври қонунӣ ҳабс шудаанд, набояд дар тавқифгоҳҳо зери назорати таҳқиқбараандагон ва муфаттишон зиёда аз муҳлати қонунии барои гирифтани қарори суд оиди интихоби чораи пешгири мӯқарраршуда нигоҳдорӣ шаванд, ба ҳар сурат ин муҳлат набояд аз 48 соат зиёд бошад. Онҳо бояд фавран ба тавқифгоҳҳои даҳлдори пеш аз судии таҳти салоҳияти гуногун буда, фиристода шаванд ва баъди ин робитаи беназорати онҳо бо таҳқиқбараандагон ва муфаттишон бояд манъ карда шавад»¹¹⁵.

Илҳом Исмонов ва Зафар Каримов (ба поён нигаред), дар байни 53 нафар ба гумони узвият дар Ҳаракати исломии Узбекистони силоҳноку гайриқонунӣ эълоншуда ва даст доштан дар гуруҳи чиноятӣ баъди таркиш дар назди «шӯъбаи шашум»-и ВКД дар вилояти Сугд санаи 3 сентябри соли 2010 дар ҳабс буданд. Дар натиҷаи таркишҳо якчанд нафар кушта ва зиёда аз 20 нафар заҳмӣ гардиданд.

Илҳом Исмонов санаи 3 ноябрини соли 2010 дар вилояти Сугд дастигир гардида, бе васоити иртибот нигоҳдорӣ шуд. Вақте, ки ҳамсараш аз боздошти вай дар «шӯъбаи шашум» хабар ёфт, ҳимоятгарро киро намуд. Ҳимоятгар кушиши бо вай воҳурдан намуд, vale кормандони милитсия гуфтанд, ки «ҳануз парванди чиноятӣ оғоз нашудааст ва мо бо вай фақат суҳбат мекунем». Санаи 5 ноябр ҳамсари Илҳом Исмонов бо ҳимоятгаре аз Маркази ҳуқуқи инсон дар вилояти Сугд баргашт. Ба онҳо иҷозати воҳурдан надоданд, vale корманди милитсия аз онҳо хоҳиш кард, ки барои табобати пойҳои Илҳом Исмонов марҳам (маз) биёранд. Санаи 6 ноябр ҳамсари Илҳом Исмонов вайро дид, гузориш додааст, ки дастонаш аз зарбаи барқ сухта, дар гарданаш изи бурида буд. Ҳимоятгари Илҳом Исмонов бори аввал вайро санаи 11 ноябр дар маҷлиси суди оиди интихоби чораи пешгири, яъне ҳашт руз баъди боздошт шуданаш додааст.

Дар мактуби ба номи ҳамсари Исмонов навишта, прокурори вилояти Сугд изҳор намудааст, ки «Исмонов аз вақте, ки парванди чиноятӣ оғоз шуда, дастигир ва ба назди суд оварда шуд, ба ҳимоятгар дастрасӣ дошт». Ин изҳорот нишондиҳандай норавшанӣ дар мурофиаи чиноятӣ оиди лаҳзаи ба маслиҳат ва ёрии ҳуқуқӣ ҳақ доштани дастигиршуда аст. Санаи 13 ноября соли 2010 судияи суди шаҳри Хӯҷанд дар қарори худ оиди дар тавқифгоҳ, нигоҳ доштани Илҳом Исмонов тасдиқ намуд, ки вай якчанд руз пеш аз 10 ноября соли 2010 ба прокуратураи вилояти Сугд оварда, дар давоми се соат протоколи дастигиршави тартиб дода шуданаш боздошт шуда буд. Судя қарор намуд, ки кормандони «шӯъбаи шашум»-и ВКД дар натиҷаи қайд накардани ҷой ва вақти дастигirkunӣ КМҶ-ро вайрон карданд.

Санаи 11 сентябри соли 2010 **Зафар Каримов** ба гумони узвият дар ҲИУ ва даст доштан дар таркишҳои 3 сентябр дастигир шуда буд¹¹⁶.

Ҳимоятгар санаи 23 сентябр хоҳиши бо вай воҳурдан намуд, vale вайро бори аввал 28 октябри соли 2010 дар маҷлиси судӣ оиди интихоби чораи пешгири дар суди шаҳри Хӯҷанд дид. «Мо дар толори суд дар ҳузури кормандони КДАМ, посбонон ва прокурор воҳурдем ва имконияти бо ҳам суҳбат кардан надоштем. Ман аз судя беҳуда дарҳост намудам, ки бо сабаби он, ки дар амалиётҳои тафтишотӣ набудам ва иҷозати бо зерҳимоям воҳурданро надоштам, муҳлати ҳабси вайро дароз накунад», гуфт ҳимоятгар ба Авфи Байнамилал¹¹⁷. Судя ин дарҳостҳоро рад намуд. Баъди маҷлиси судӣ оиди интихоби чораи пешгири ҳимоятгар барои гирифтани иҷозати воҳурӣ дигар бо муфаттиш тамос гирифта натавонист.

«Фақат ба ман мегуфтанд, ки вай нест. Вай ба занги телефон ҷавоб надода, аз ман мегурехт». Тибқи гузориш, Зафар Каримов пеш аз фиристода шудан ба тавқифгоҳи тафтишотии № 2-и шаҳри Ҳуҷанд, дар ТНМ-и КДАМ қариб ду моҳ нигоҳдорӣ шуда буд. Вай иддао дорад, ки дар ин муддат мавриди шиканча ва дигар бадрафторӣ қарор гирифтааст. Ҳимоятгари вай иттилоъ дод, ки моҳи декабри соли 2010 бо иваз шудани сардори бахши тафтишотии КДАМ дар вилояти Сугд вай якбора имконияти вохурии бемаҳдудро бо зерҳимояаш соҳиб шуд.

Моҳи июляи соли 2011 дар мурофиаи судие, ки дар суди вилояти Сугд сурат гирифт, ҳар ду судшаванда ба судя изҳор доштанд, ки барои ба ҷиноят икрор шудан мавриди шиканча қарор гирифтанд. Якчанд судшавандай дигар низ чунин шикоят намуданд. Санаси 8 августи соли 2011 мурофиаи судӣ пушида эълон гардид ва судя барои тафтиши иддаои шиканча иқдоме накард. Мувофиқи маълумоти Авғи Байнамилал, санаи 23 декабря соли 2011 суди вилояти Сугд нисбати судшавандагон ҳукм содир кард. Тибқи гузориш ҳимоятгарони судшавандаҳо набуданд ва танҳо кормандони КДАМ дар вилояти Сугд ҳузур доштанд. Ҳимоятгарон танҳо баъди як моҳи ҳукм, баъди даҳолати Ваколатдори ҳуқуқи инсон ва Шурои адлия нусхай ҳукми судро гирифтанд. Дар замони таҳияи ин гузориш хешовандони маҳқумшудагон протоколи маҷлиси судиро, ки барои навиштани шикоят лозим аст, нағирифтаанд. Муҳлати қонуни шикоят овардан санаи 23 февраля соли 2012 ба охир расид. Аз байни 53 нафар 10 нафар барои даст доштан дар таркишҳо ва боқимондагон барои иштирок дар гуруҳҳои экстремистӣ айбордор шуданд. Аҳли оилаи маҳқумшудагон ба талаби худ оиди тафтишоти ҳаматарафа ва холисона идома медиҳанд.

3.4.2 ҲУҚУҚ БА ИРТИБОТИ БЕМАҲДУД ВА МАҲРАМОНА БО ҲИМОЯТГАР

Ҳуқуқи байнамилали ҳуқуқи гумонбаршударо ба иртиботи маҳрамона бо ҳимоятгарро ба таври возеҳ танзим намудааст. КҲИ СММ қайд намудааст: «Ҳуқуқи иртибот бо ҳимоятгар талаб мекунад, ки айбордоршуда иҷозати фавран бо ҳимоятгар вохурданро дошта бошад. Ҳимоятгарон бояд имконияти шахсан бо муштариёни худ вохурдан ва бо онҳо дар шароити маҳрамона суҳбат карданро дошта бошанд»¹¹⁸.

Вале Авғи Байнамилал аз ҷонин ҳолатҳои оғоҳ аст, ки ҳимоятгарон имконияти суҳбати маҳрамонаро бо зерҳимоягони худ надоштанд¹¹⁹. Ҳимоятгаре ба Авғи Байнамилал¹²⁰ гуфт, ки дар ТНМ кормандони милитсия аксар вақт дар назди дар гӯё «барои ҳимояи ҳимоятгар» меинстанд ва бо муштари макомони ҳимоятгарони вохурдан аксарон номумкин аст. Баъзе ҳимоятгарон гузориш доданд, ки онҳо гумон доранд дар ҳуҷраҳои тафтишотие, ки ҳимоятгарон бо муштариёнашон вомехуранд, баъзан таҷҳизоти гушкунӣ наасб карда шудааст. Даастуроти байнамилали муқаррар мекунанд, ки суҳбат бо ҳимоятгарон зери назар буда метавонад, вале на дар масофае, ки намояндаи мақомот онро шунавад¹²¹.

Аз руи гузоришҳо барои ба вохурӣ ва суҳбати ҳимоятгарон бо муштариён монеа эҷод кардан воситаҳои гуногун истифода мешаванд. Масалан, Илҳом Исмоновро 26 январи соли 2011 барои гузаронидани амалиёти тафтишотӣ ба Исфара бурданд. Ҳимоятгарро бошад, хеле дер ҳабардор карданд то иштирок карда натавонад. Илҳом Исмонов иддао намуд, ки ҳангоми гузаронидани амалиёти тафтишотӣ афсарони мақомоти интизомӣ вайро дар ШКД шаҳри Исфара лату куб намуданд.

Моҳҳои июн ва июляи соли 2011 Авғи Байнамилал ба сардори КДАМ ва Прокурори генералӣ мактуб навишта, дар ҳусуси мавҷудияти меъёрҳои маҳсус барои қабули қарор оиди вохурии ҳимоятгар бо шахсони дар тавқифгоҳҳои КДАМ боздоштшуда пурсон шуд, вале то

замоне, ки ин гузориш омода мешавад, чавобе нагирифтааст.

3. 5 ХАБАРДИХИЙ АХЛИ ОИЛА ВА ДИДОРБИНЙ

КХИ СММ қайд намудааст, ки ашхоси барои чиноят дастгир ва ё ҳабсшуда бояд «аз лаҳзai дастгиршавӣ»¹²² иҷозаи бо аҳли оилаашон тамос гирифтанро дошта бошанд. КХИ ҳамчунин ба «ҳатман ва бе дермонӣ хабардор карданӣ хешовандони дастгиршудагон» даъват намудааст¹²³. Ба ҳамин монанд, қоиди 92-юми Қоидарҳои стандартҳои минималии СММ муқаррар намудаанд, ки «ба маҳбуси маҳқумнашуда бояд иҷоза дода шавад, ки аҳли оилаи ҳудро дар ҳусуси дастгир шуданаш фавран хабар диҳад». Принципи 16-уми Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздоштбуда қайд намудааст, ки шахси дастgиршуда фавран баъди баҳабсигӣ бояд ҳукуқи ба аҳли оила ё бо ҳоҳиши ҳуд ба шахсони дигар оиди дастgир шуданаш хабар доданро дошта бошад. Ин хабардиҳӣ бояд бе дермонӣ сурат гирад. Кумитаи зидди шиканҷа борҳо тавсия намудааст, ки бо аъзои оила аз лаҳзai дастgиршавӣ тамос гиранд¹²⁴ ва ҳусусан ба Тоҷикистон тавсия додааст, ки «барои таъмини воҳурии фаврии дастgиршуда бо ҳимоятгар, духтур ва аъзои оила аз лаҳзai боздошт» ҷораҳо андешад¹²⁵.

Мувофики қонун¹²⁶ дастгиршудагон дар Тоҷикистон ҳукуқ доранд дар давоми 12 соат аз лаҳзаи дастгиркунӣ ба ахли оила дар бораи дастгиркунӣ ва ҷои нигоҳдориашон хабар диҳанд. Ҳам дастгиршуда ва ҳам мақомот ин корро карда метавонанд. Дар гузориши соли 2010, Ваколатдори ҳукуқи инсон қайд намудааст, ки шикояти хешовандон гувоҳӣ он аст, ки ин муҳлат дар амал на ҳамеша риоя мешавад. Манбаъҳои гайриҳукуматии Тоҷикистон оиди бисёр ҳолатҳо, ки хешовандон ба таъхир ва ё тамоман хабардор карда нашуудаанд, хусусан дар ҳолатҳо, ки дастгиршавӣ дар вақташ қайд нашуудааст, гузориш додаанд.

Дар Тоҷикистон ҳешвандон дар ёфтани ҳимояттар мавқеи асосӣ доранд ва аз ин сабаб, зудтар ҳабардор кардани аҳли оила кафолати муҳими зидди шиканча аст.

Хүкуки байналмилал¹²⁷ талаб мекунад, ки дастиргшуда баъди ҳар як маротибаи ба тавқифгоҳи дигар фиристода шудан низ бояд ичозати хабардор кардан аҳли оиласро дошта бошад. Қонунгузории кишвар ба дастиргшудагон дар ҳолатҳои ба тавқифгоҳи дигар гузаронидан ё баровардан аз тавқифгоҳ барои гузаронидани амалиёти тафтишотӣ ҳукуки хабардор кардан ҳимоятгарон ва аҳли оиласро намедиҳад. Кормандони мақомоти интизомӣ низ барои хабардор кардан хешовандони онҳо уҳдадор нестанд. КМЧ бояд ба тарзе тағиیر дода шавад, ки аҳли оила ва ҳимоятгарон пеш аз ба дигар ҷой бурданда дастиргшуда хабардор карда шаванд.

3.6 МУОИНАИ ТИББИЙ НОКИФОЯ ВА БОТАЊХИР

Стандартҳои байналмилалӣ¹²⁸ даъват мекунанд, ки дастгиршудагон ва маҳбусон бояд фавран баъди ба муассисаҳои нигоҳдорӣ қабул шудан, имконияти муоинаи тиббири дошта бошанд ва муоинаи мустақили тибби кафолати муҳими зидди шиканҷа аст. КХИ СММ ба зарурияти «муоинаи гумонбарон аз тарафи дуҳтури мустақил фавран баъди ҳабскуниӣ, баъди ҳар як давраи пурсиш, пеш аз ба назди муфаттиши бурдан ва пеш аз озодкуниӣ»¹²⁹ аҳамияти ҷиддӣ медиҳаад. Моҳи ноябрی соли 2006 Кумитаи зидди шиканҷа ба Тоҷикистон тавсия дода буд, ки «мастъалаи ташкили маркази тандурустии аз ВКД ва Вазорати адлия мустақилро барои муоинаи дастгиршудагон баъди ҳабс ва озодшавӣ, мунтазам ва бо ҳоҳиши онҳо, танҳо ё бо ҳамроҳии мақоми мутахассиси даҳлдори дониши судии тибби дошта» дида барояд. Илова бар ин, барои ҳангоми сабт ва гузориш додан оиди нишонаҳои бадрафторӣ, дар асоси ахлоқи

тиббӣ мустақилона амал кардани духтурҳои аз тарафи давлат ба кор қабулшуда, чораҳо дида шаванд.

Моҳи марта соли 2012 Тоҷикистон тавсияҳои¹³⁰ таъмини дастрасии фаврӣ ва муоинай мустақили тиббии дастгиршудагонро баъди боздошт дастгирӣ намуд. Авғи Байнамилал аз ҳукумат даъват меқунад, то ин тавсияро бе таъхир иҷро намуда, барои амалӣ гардидани он санадҳои дохилии ТНМ ва ТТ-ро аз нав дида барояд.

Муоинай тиббӣ баъди қабул шудан ба шӯбаи милитсия ва ТНМ: Новобаста аз моҳи июни соли 2011 қабул шудани қонун «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳасб нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванд ва судшаванд», ки моддаи 16-уми он муоинай тиббиро баъди дохилшавӣ ба ҷои нигоҳдорӣ муқаррар намудааст, дар амал баъди дохилшавӣ ба шӯбаи милитсия ва ТНМ муоинай тиббӣ мунтазам гузаронида намешавад. Ин муассисаҳо ҳадамоти тиббӣ надоранд.

Ҳимоятгарон ва TFX гузориш доданд, ки баъзан кормандони милитсия дар ҳолатҳои зарурӣ духтури боваринокашонро барои «тезтар дуруст кардан» даъват меқунанд. Ҳимоятгарони вилояти Ҳатлон гуфтанд, ки баъзан намояндағони милитсия ёрии таъчилиро даъват меқунанд, vale ba kormandoni tibbi fiyor meovaранд, то ҷароҳатҳои шиканҷаро сабт нақунанд¹³¹.

Муоинай тиббӣ баъди қабул шудан ба ТТ: Баъд аз он, ки дастгиршудагон ба ТТ, ки дар салоҳияти Вазорати адлия аст, интиқол мешаванд, онҳоро духтурони тавқифгоҳ, ки кормандони Вазорати адлия мебошанд, муоина меқунанд. Vale bar aқidaи ҳимоятгар az Ҳуҷанд, баздоштишудагон аксаран az ба кормандони ТТ дар хусуси шиканҷа ва дигар бадрафтории кормандони милитсия сухан кардан меҳаросанд, ва кормандони тиббӣ дар бораи сабабҳои ҷароҳат ва табобат қариб намепурсанд. Тибқи гузоришҳо, дастгиршудагон бехабаранд, ки шӯбаҳои милитсия ва ТНМ ба ВКД тааллук доранд ва баъди ба ТТ интиқол ёфтанд, онҳо ба салоҳияти Вазорати адлия мегузаранд.

Подполковник Олимҷон Сайдолимов, сардори Раёсати иҷрои ҷаҳонии ҷиноятии вилояти Суғд, ки барои тамоми тавқифгоҳҳои Вазорати адлия масъул аст, ба Авғи Байнамилал изҳор намуд¹³²: «Кормандони тиббӣ бояд ҳар як маҳбуси воридшударо муоина кунанд, то будан ё набудани шиканҷаро тасдиқ кунанд. Ҳар нафари ҷароҳатдоштаро кормандони милитсия ба беморхона мебаранд». Vale ҳимоятгарон мегуянд, ки барои кормандони ТТ одат шудааст, ки маҳбусони ҷароҳат доштаро az TT ба ТНМ то сиҳат шудани ҷароҳати онҳо баргардонанд. Подполковник Олимҷон Сайдолимов тартиби бақайдигирро чунин фаҳмонид: «Дар ҳолатҳое, ки маҳбусонро қабул нақунем, духтурон онҳоро ба қайд намегиранд, ҷунки дар ин зина маҳбусон ҳануз дар табобати онҳо нестанд. Мумкин кормандони милитсия онро (ҷароҳатҳоро) ба қайд гиранд ё нагиранд, ин дар салоҳияти мо нест.» Ба саволе, ки агар духтурҳо вақти қабулкунӣ ҷароҳатҳоро бинанд чи кор меқунанд, вай қатъӣ ҷавоб дод: «Он ғоҳ мо фавран прокуратураро оғоҳ меқунем; ҳамааш ҳамин, агар чунин ҳолат бошад, vale ҷунин ҳолат нашудааст.»

Ҳимоятгар ба Авғи Байнамилал¹³³ изҳор намуд, ки новобаста аз он, ки қонунгузорӣ кормандони ТТ-ро уҳдадор меқунад, то вақти қабули маҳбусон онҳоро аз муоинай тиббӣ гузаронанд, дар амал ин дар ихтиёри афсари навбатдор мебошад: «Агар вай шахси масъулиятнок бошад, муоина меқунад, vale баъзан онҳо бо муфатишон маслиҳат меқунанд.» Авғи Байнамилал аз гузоришҳое, ки кормандони ТТ руирост қабули маҳбусони маҷруҳро

рад мекунанд, изҳори ташвиш мекунад, чунки ин ҷоест, ки онҳо баъди қарори суд оиди баҳабсирӣ бояд нигоҳдорӣ шаванд.

КМЧ аз кормандони тиббии ТТ муюнаи маҳбусони барои гузаронидани амалиёти тафтишотӣ аз ТТ баровардашуда ё даровардашударо талаб намекунад. Ҳимоятгарон тасдиқ намуданд, ки дар ҳолати аз ТТ баровардан ё дарвардани маҳбусон, муюнаи мунтазами тиббӣ гузаронида намешавад.

Тафтишоти тиббии ҳолатҳои иддаои бадрафторӣ: Илова бар муюнаи тиббии муқаррарӣ, дар ҳолатҳое, ки барои бадрафторӣ нисбати маҳбус асос вучуд дорад, вай бояд фавран аз ҷониби дуҳтуре, ки бе даҳолати мақомот гузориши дуруст навишта метавонад, аз муюнаи тиббӣ гузаронида шавад¹³⁴. КҲИ СММ дაъват намудааст, ки муюнаи тиббӣ «дар сурати иддаои бадрафторӣ ба таври автоматӣ гузаронида шавад»¹³⁵.

Кумитаи зидди шиканча моҳи ноябрин соли 2006 ба Тоҷикистон тавсия дода буд, ки «ташхиси мустақили тиббиро на танҳо бо иҷозат ё ҳоҳиши намояндагони мақомот, балки бо талаби шахси маҳбус» таъмин намоянд.

Ҳамзамон, КМЧ-и соли 2010¹³⁶ аз ҳимоятгарон ва дастгиршудагон талаб мекунад, ки барои муюнаи тиббӣ иҷозати муфаттишро гиранд, гарчанде ки барои муайян кардани марг ва хусусияти ҷароҳатҳо гузаронидани экспертизаи судии тиббӣ ҳатмӣ аст¹³⁷. Дар ҳолатҳои барои парвандагони мақомоти ҷароҳатҳо гузаронидани экспертизаи судии тиббӣ ҳатмӣ аст¹³⁸. КМЧ муайян намекунад, ки баъди дарҳост муюнаи тиббӣ дар қадом муҳлат бояд гузаронида шавад.

Дар сурати радкуни дарҳост барои посуҳи асоснок додан муфаттиш панҷ руз дар ихтиёр дорад. Аз болои раддия ба прокурор шикоят кардан мумкин аст ва прокурор онро дар давоми се руз ва дар ҳолатҳои истисной дар ҳафт руз баррасӣ мекунад. Муҳофизони ҳуқуқи инсони Тоҷикистон дуруст изҳори ташвиш мекунанд, ки муддати иловагӣ барои баррасии прокурор дар амал маънои онро дорад, ки пайҳои бадрафторӣ нест шуда, ҷараённи исботи бадрафтариро мушкил месозанд.

Амалан дар ҳолатҳое, ки муфаттишони милитсия барои экспертизаи тиббӣ иҷозат медиҳанд, онро бо таъхирӣ зиёд, вақте ки ҷароҳатҳо нест мешаванд, баъд мегузаронанд.

Дар ҷараённи мурофиаҳо судяҳо метавонанд бо ташаббуси ҳуд ё бо ҳоҳиши тарафҳо экспертизаи судии тиббӣ таъин кунанд¹³⁹. Вале онҳо хеле кам ба ин иқдом даст мезананд.

6 ноября соли 2010 ҳамсари **Илҳом Исмонов** бо шавҳараш воҳурда, пайҳои зарбаи барқ, ва заҳмро дар гардани вай дид. Пеш аз он, ки ҳамсарабаш ба пайҳои вай аз наздик нигоҳ кунад, афсарони милитсия воҳуриро қатъ намуда, вайро берун карданд.

Дертари ҳамон рӯз ҳамсари Илҳом Исмонов шикоят намуда, гузаронидани экспертизаи судии тиббиро талаб кард. Ҳимоятгари Илҳом Исмонов низ санаҳои 9 ва 10 ноябр ҷунун дарҳост намуд. Санаи 15 ноябр Авғон Байналмилал гузориши Амали фаврӣ қабул намуда, ба тафтишоти фаврӣ, ҳаматарафа ва мустақил даъват намуд.¹⁴⁰

Санаи 10 ноябр Илҳом Исмонов, тибқи гузориши, аз «шӯъбаи шашум»-и ВКД дар шаҳри Хуҷанд ба ТНМ-и шаҳри Чкалов интиқол дода шуд. Сардори тавқифгоҳ ба оилаи Илҳом

Исмонов гуфтааст, ки санаи 11 ноябр дuxтур vайро муоина кардаааст. Вале ба аҳли оила ё ҳимоятгар дар ин хусус ягон санаде дода нашуд. Ҳамсари Илҳом Исмонов ба Авфи Байналмилал изҳор намуд: «Холаш чунон бад буд, ки базур роҳ рафта метавонист ва онҳо дuxтурро чег заданд. Сардори ТНМ ба мо гуфт ва барои доруҳо бояд 50 сомонӣ дихем. Ба назарам аҳволи шавҳарам чунон бад буд, ки Кумитаи Давлатии Амнияти Миллӣ vайро ба ТНМ қабул кардан нахост. Барои ҳамин «шӯъбаи шашум» роҳи дигари ҳамин масъаларо ёфта, vайро ба ТНМ ирсол карданд ва дар он ҷо vайро каме табобат намуданд».

22 ноябр Илҳом Исмоновро ба ТТ №2-и шаҳри Xуҷанд интиқол доданд. Дар охир экспертизаи судии тиббири гузарониданд, вале бо таъхiri зиёд. Санаи 27 ноябр коршиноси судии тиббири гузарониданд, ки «дар бадани Исмонов ҷароҳати ҷисмонӣ дида намешаванд».

Авфи Байналмилал оид ба иддаои шиканча ва дигар бадрафторӣ, ки дар маҷлиси судӣ карда шудаанд, вале экспертизаи судии тиббири таъиин карда нашудааст, маълумоти мӯътамад дорад.

Масалан, то он ҷое, ки Авфи Байналмилал иттилоъ дорад, барои тафтиши идди рӯзноманигори BBC **Ӯрунбой Усмонов** оиди дар давраҳои аввали дастгиршавӣ шиканча ва дигар бадрафторӣ ҷой доштанаш, экспертизаи судии тиббири гузаронида нашудааст. Файзинисо Воҳидова, ҳимоятгари Ӯрунбой Усмонов санаи 22 августи 2011 ба агентии иттилотии Азия Плюс иттилоъ дода гуфтааст, ки судяи суди шаҳри Xуҷанд санаи 15 июн дар маҷлиси судӣ оид ба интихоби ҷораи пешгирӣ ҷароҳатҳои дар натиҷаи шиканча гирифтаи Усмоновро мединад. Вай дар болои қошаш заҳми кушода ва дар ластонаш изи сӯхта дошт, вале судя дар бораи аз кучо пайдо шудани ин ҷароҳатҳо ҳатто напурсидааст.

Ваколатдори ҳуқуқи инсон ҳақ дорад, ки ҳангоми санчиши шикоятҳои фардӣ барои гузаронидани таҳқиқоти экспертизӣ дастур диҳад¹⁴¹. Кормандони масъули идораи Ваколатдори ҳуқуқи инсон ба Авфи Байналмилал тасдиқ намуданд¹⁴², ки ин ҳуқуқ, экспертизаи судии тиббири низ дар бар мегирад ва илова намуданд, ки ваколатдор ҳанӯз аз ин ҳуқуқ истифода накардааст.

Моҳи июляи соли 2011 Авфи Байналмилал ба сардори Кумитаи Давлатии Амнияти Миллӣ мактуб навишта пурсон шуд, ки оё тавқифгоҳҳои Кумитаи Давлатии Амнияти Миллӣ кормандони тиббии худро доранд ё не. Дар замони навиштани гузориши мазкур ҷавобе наомадааст.

3.6.1 ФИШОРОВАӢ БА КОРШИНОСОНИ ТИББӢ

Баъзе ҳомиён ва муҳофизони ҳуқуқи инсони Тоҷикистон ба Авфи Байналмилал гузориш доданд, ки коршиносони тиббии Вазорати тандурустӣ аксаран ташхисҳоро бегаразона ва ба тарииқи қасбӣ мегузаронанд. Барҳе оид ба ҳолатҳои гузориш додаанд, ки мақомот ба коршиносони тиббири фишороварӣ намудаанд. Тибқи гузориш, коршиносони тиббири баъди ба рӯзноманигори Азия Плюс Рамзия Мирзобекова дар хусуси экспертизаи дуюм баъди марги Исмонбой Бобоев дар маҳбас маълумот доданаш, аз тарафи мақомот мавриди таҳдид қарор гирифтааст. Рӯзноманигор ба Авфи Байналмилал¹⁴³ гуфтааст, ки намояндагони Прокуратураи генералӣ батакрор номи коршиносони тиббии гузориш додаро пурсидаанд.

Исмонбой Бобоев, марди 30-солаи падари се фарзанд мунтазам дар Русия меваи ҳушк мефурухт. 12 феврали соли 2010 вай ба шаҳри Исфара ба назди аҳли оилааш меояд. Санаи 19 феврали соли 2010 вай аз ҷониби кормандони «шӯъбаи шашуми» ВКД дар ноҳияи

Исфара дастгир шуда, ба «шӯъбаи шашум»-и ВКД дар шаҳри Хуҷанд интиқол дода шуд¹⁴⁴. Исмонбой Бобоев рузи дастгир шуданаш вафот кард. Санаси 20 феврал афсанони «шӯъбаи шашум» дар Хуҷанд ба падари Исмонбой Бобоев гуфтаанд, ки вай ҳангоми пурсии оиди гумонбарӣ дар узвият ба ташкилоти гайриқонунӣ аз болои курсӣ афтида вафот кардааст.

Падари Исмонбой Бобоев ба Азия Плюс изҳор намуд, ки вақти часади писарашро нишон додан, дар пойҳои вай изи хунхобӣ ва дар ангуштонаш изҳои сиёҳи доирмонандро дидсааст.

Экспертизаи аввалини судии тиббӣ хафакони меҳаникиро ҳамчун сабаби марғ муайян намудааст¹⁴⁵. Мувофиқи маълумоти Азия Плюс, коршиноси Маркази судии тиббии вилояти Суғд қайд намудааст, ки Исмонбой Бобоев бо сабаби ҳаяҷон ба ҳамлаи эпилептикӣ гирифтор шуда, хафагир шуданаш дар натиҷаи ба тарафи гулуяш рафтани забонаш рух додаст. Коршинос қайд намудааст, ки осори заҳм дар бâъзе ангуштонаш ва хунхобӣ дар зонуҳояш мавҷуд аст, vale илова намудааст, ки ин заҳмҳо мумкин пеш аз дастгиршавӣ рух дода бошанд.

Пеш аз ҷаноза падари Исмонбой Бобоев барои заҳмҳоро ҳамчун далел сабт намудан, часади писарашро ҷанд сурат гирифта, тафтиши ҷиноятӣ ин қазияро талаб намуд.

25 марта соли 2010 прокурори вилояти Суғд тафтишотро оиди марги Исмонбой Бобоев оғоз намуд. Моҳи апрели соли 2010 барои бори дуввум экспертизаи судии тиббӣ гузаронидан часади вай аз хок бароварда шуд. Коршиносон¹⁴⁶ ба хулосае омаданд, ки Исмонбой Бобоев аз ҷароҳати барқӣ, ки ба аз кор мондани дил ва роҳи нағас сабаб гардидааст, вафот кардааст. Яке аз коршиносон ба шарти ифшо нашудани номаш изҳор намуд, ки «бо боварӣ гуфта метавонам, ки марги Бобоев аз хафагир шудан сар задааст, vale сабаби ин хафагир шудан заҳми электрикӣ мебошад, яъне Бобоевро бо зарбаи барқ шиканча додаанд». Вай илова намуд, ки дар бадани Исмонбой Бобоев дарёфт шудани мис ва алюминий, далели дигари ҳадафи зарбаи барқ қарор гирифтани вай мебошад.

Тибқи гузориш, бâъди экспертизаи дуввуми тиббӣ ду афсари «шӯъбаи шашум» ВКД ба муддати чор руз боздошт шуданд. Дар суҳбат бо агентии иттилоотии Ferghana.news ба Азия Плюс падари Исмонбой Бобоев арз намудааст, ки аз руи шунидаш тафтиши кори ҷиноятӣ алайҳи гумонбарон дар натиҷаи дар Душанбе ба мансабдорон додани пора боздошта шудааст¹⁴⁷. 25 июня соли 2010 парвардай ҷиноятӣ бо сабаби бемор будани гумонбарон боздошта шуда буд. Дар замони навиштани гузориш тафтишот аз сар гирифта нашудааст. Аз болои ин қарор ба оиди ба Конститутсияи мувофиқ набудани ин муқаррапоти КМҶ ба Суди конституцисионӣ шикоят бурда шуд. Санаси 15 май соли 2012 Суди конституцисионӣ ин шикоятро қонеъ нагардонид.

Падари Исмонбой Бобоев гузориш дод, ки на вай ва на ҳимоятгаронро барои шинос шудан бо маводҳои кори ҷиноятӣ алайҳи гумонбарон иҷозат надодаанд. Тибқи гузориш Прокуратураи генералӣ ба КМҶ такя намуда гуфтааст, ки ҷабрдидаи нақзи ҳукуқи инсон танҳо бâъди ба итмом расидани парвардана ҷиноятӣ бо маводҳои парвардана шинос шуда метавонад. Аз болои ин қарор ба оиди ба Конститутсияи мувофиқ набудани ин муқаррапоти КМҶ ба Суди конституцисионӣ шикоят бурда шуд. Санаси 15 май соли 2012 Суди конституцисионӣ ин шикоятро қонеъ нагардонид.

3.7 БЕНОМИИ АФСАРОНИ ДАСТГИРКУНАНДА

Меърҳои байналмилалии ҳукуқи инсон¹⁴⁸ ва тавсияҳои мақомоти экспертии байналмилалий ба тариқи возеҳ нишон медиҳанд, ки сабти дастгиркунӣ бояд маълумотро дар бораи онҳое, ки барои дастгиркунӣ фармон додаанд ё дастгиркуниро иҷро кардаанд, дарбар гирад.

Камбудии ҷиддии қонунгузории қишвар, ки ба самаранокии тафтиши иддаои шиканча ҳалал ворид мекунад он аст, ки милитсия барои ба протоколи дастгиркунӣ доҳил кардани маълумот оиди шахсияти афсари дастгиркунанда масъул нест ва дар амал ин ба бемасъулиятӣ мусоидат мекунад. Раҷабмоҳ Бадридинова, Сардори шуъбаи ҳифзи давлатии ҳукуқҳои сиёсӣ ва шаҳрвандии дастгоҳи Ваколатдор оиди ҳукуқи инсон тасдиқ намуд¹⁴⁹, ки «Одатан муфаттиш протоколи дастгиркуниро имзо мекунад. Вай номи афсарони баҳабсиграндаро сабт намекунад ва дар натиҷа, дертар аксар вақт баҳабсиграндагонро муайян кардан номумкин мешавад».

Авфи Байналмилали изҳори нигаронӣ мекунад, ки ин ба афсарони мақомоти интизомӣ имконият медиҳад, ки бе ягон масъулият шиканча ва дигар бадрафториро истифода кунанд, чунки иштироки онҳо расман сабт нашудааст ва ба ин сабаб исботи он мушкил аст.

Дар Тоҷикистон афсарони ҳабскунанда нишони событкунандай ному нараб ва ё рақами муайянкунанда, ки ба ҷашм аён бошад, надоранд. Авфи Байналмилали итминон дорад, ки беномии афсарон ҳавфи аз тарафи онҳо содир шудани шиканча ва дигар бадрафториро зиёд намуда, бемасъулиятиро тақвият мебаҳшад. Нишонҳои событкунандай ному нараб ва ё рақами муайянкунандай ба ҷашм аён кафолатҳои муҳими зидди шиканча ва дигар бадрафторӣ буда, ҷузъи муҳими қушишҳои ҳукумат дар хотима баҳшидан ба бемасъулиятии намояндагони мақомоти интизомии ба ин амалҳо дастзада мебошад.

Тоҷикистон моҳи марта соли 2012 дар назди Шуруи ҳукуқи инсони СММ уҳдадор шуд¹⁵⁰, ки барои тағиیر додани КМЧ ва дар протоколи дастгиркунӣ сабт шудани шахсияти афсарони дар дастгиркунӣ ширкатдошта иқдом намояд. Авфи Байналмилали даъват менамояд, ки ин уҳдадорӣ ҳамчун масъалаи афзалиятнок ба иҷро расонида шавад.

4. ЗАРУРАТИ НАЗОРАТИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАӢ

Гузоришгари маҳсус оиди шиканча қайд намудааст, ки аз назаргузаронии муассисаҳои баҳабсирӣ «яке аз чораҳои самараноктарини пешгирии шиканча аст.» Кумитаи зидди шиканча ва КҲИ СММ барои ташкили низоми ташрифоти назоратии ҷойҳои нигоҳдорӣ даъват намудаанд.

Дар замони навиштани ин гузориш 62 кишвари олам ба Протоколи иловагии Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқундандаи шаъну шараф (ПИКЗШ), ки ташрифи мунтазами мақомоти мустақили байналмилаӣ ва миллиро ба муассисаҳои нигоҳдорӣ пешбинӣ мекунад, шарик ҳастанд. Кишварҳои ба ПИКЗШ ҳамроҳ уҳдадор шудаанд, ки механизмҳои миллии мустақили пешгирикунандаро (ММП), ки дар онҳо кормандони мустақил фаъолият мебаранд, ташкил намоянд. Мақомот¹⁵¹ бояд ба ММП ҳуқуқи «даромадан ба ҳама ҷойҳои нигоҳдорӣ ва бинову иншооти онҳо», «имконияти бе шоҳидон сӯҳбати як ба як доштан бо ашхоси аз озодӣ маҳрумшуда», «дастрасӣ ба ҳама гуна маълумоти вобаста ба муомила нисбати ин ашхос ва шароити нигоҳдории онҳо» ва «додани тавсияҳо бо мақсади беҳтар намудани муносибат ва шароити шахсони аз озодӣ маҳрумшуда ва пешгирии шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқундандаи шаъну шараф»-ро қоил бошанд.

Тоҷикистон ба ПИКЗШ имзо нагузаштааст, гарчанде ки гурӯҳи кории ҳукumatӣ ин масъаларо баррасӣ намуда истодааст. Авғи Байналмилаӣ тавсия медиҳад, ки Тоҷикистон ҳар чи зудтар ин низомро ташкил намуда, ПИКЗШ-ро ба тасвиви расонад.

Бозрасии муассисаҳои нигоҳдорӣ аз тарафи **Кумитаи байналмилалии салиби сурҳ** (КБСС) ҳамчун кафолати зидди шиканча ва дигар бадрафторӣ хидмат карда метавонад. Тоҷикистон дар гузориши худ оиди ТДУ Шуруи ҳуқуқи инсон¹⁵² қайд намудааст, ки моҳи августи соли 2011 КБСС барои дидани марказҳои нигоҳдорӣ даъват шудааст ва баъди ташрифи аввал лоиҳаи созишиномаи ҳамкорӣ тартиб дода ҳоҳад шуд, вале Авғи Байналмилаӣ оиди ин масъала маълумоти дигар надорад.

Ниҳодҳои ваколатдорони ҳуқуқи инсон низ дар сурати доштани салоҳият ва мустақилияти корӣ, дар бозрасии муассисаҳои нигоҳдорӣ самаранок буда метавонанд.

Дар Тоҷикистон Ваколатдори ҳуқуқи инсон неруи дар муборизаи зидди шиканча ва дигар бадрафторӣ нақши бузург бозиданро дорад. Ваколатдор метавонад шикоятҳои фардиро¹⁵³ оид ба қарор, амал ё беамалии намояндағони мақомоти давлатӣ қабул¹⁵⁴ ва баррасӣ намояд. Барои баррасии шикоятҳо вай ҳақ дорад «бе монеа ба мақомоти ҳокимиияти давлатӣ (...), муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ», ки шуъбаҳои милитсия, ТНМ, ТТ, тавқифгоҳҳои КДАМ ва қисмҳои ҳарбиро дарбар мегиранд, ташриф намояд ва маълумотҳои зарурӣ, баёнот ва ҳуҷҷату маводҳои даҳлдорро оид ба масъалаи муайян гирад. Вай ҳамчунин метавонад бо дастгиршудагон дар танҳои мулоқот¹⁵⁵ ё робита намояд, мустақилона ё якҷоя бо дигарон

фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатиро санҷад¹⁵⁶, ва ё барои гузаронидани таҳқиқоти эксперти дастур дигҳад¹⁵⁷ ва ба мақомоти дахлдор оид ба оғоз намудани истеҳсолоти интизомӣ, маъмурӣ ё парвандаи чиноятӣ нисбат ба шахсони мансабдоре, ки ҳуқуқу озодиҳои инсонро вайрон кардаанд, бо дарҳост муроҷиат намояд. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳуқуқ дорад ба раиси Суди Олий ва Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба санчиши санаҷҳои суд, ки бо тартиби муқарраргардида ба қувваи қонунӣ даромадааст, муроҷиат намояд. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчунин яке аз якчанд макомотест, ки ба Суди конститутсионӣ дарҳост пешниҳоҳд карда метавонад.

Дар замони навиштани гузориш Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон баҳри васеъ намудани салоҳияташ, барои боз ҳам ҷоннок намудани фаъолият дар самти ҳимояи ҳуқуқи ҷабридагони нақзи ҳуқуқи инсон, масалан, ба воситаи таъсиррасонӣ ба қабули қонунҳои нав оиди ҳуқуқи инсон, ташрифи маҷlisҳои судии кӯшода ва пушида, талош меварзад. Ҳамзамон, новобаста аз он, ки мақоми Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон қонунан соли 2008 муқаррар шуда буд, намояндагони идораи Ваколатдор, ки моҳи апрели соли 2011 бо Авфи Байналмилал суҳбат намуданд, гузориш доданд, ки ҳануз ба ҷойҳои нигоҳдорӣ ташриф наовардаанд. Онҳо гуфтанд, ки нақша доранд «дар давоми ду сол ба ҳамаи муассисаҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз ҷумла ТНМ, ТТ ва муассисаи исплоҳотии занона, ноболигон ва муассисаҳои қисман пушида ташриф оранд». Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҳусуси боздид аз як муассисаи исплоҳотӣ ва як ТНМ дар шаҳри Ҳуҷанд гузориш додаст¹⁵⁸. Дар замони навиштани гузориш идораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон нақша дорад дар якҷоягӣ бо созмонҳои гайриҳукуматии ҳуқуқи инсон аз ТНМ ва ТТ боздид намояд.

5. СУДЯҲО ПОСБОНОНИ АДОЛАТАНД?

“Мо парвандае доштем, ки дар он ҷавобгар ҷойҳои сухтаашро дар суд нишон дод. Судя гуфт «куртаатро ба поён фарор».

Ҳимоятгари дастгиришудае, ки эҳтимолан мавриди шиканча қарор гирифтааст

Новобаста аз он, ки қонуни қишвар мустақилияти низоми судиро ба таври возеҳ муқаррар намудааст¹⁵⁹, якчанд мушкилиҳои асосие мавҷуданд, ки ба низоми судии Тоҷикистон таъсир мерасонанд. Эътилофи ташкилотҳои гайрихӯуматӣ дар гузориши худ ба ТДУ-и СММ, соли 2011 қайд намудааст, ки «низоми судӣ заиф ва камсамар боқӣ мемонад.... Низоми судӣ дар зери назорати ҳокимиияти иҷроия мебошад». Эътилоф номгӯи мушкилотеро номбар кардааст, ки ба мустақилияти низоми судӣ таъсир мерасонданд, ба монандӣ маоши кам, биорократия, фасод, таъсири прокурорҳо ва малакаи сусти қасбӣ.

Ташкилотҳои гайрихӯуматӣ изҳор намуданд, ки «бо роҳи истеъфои маҷбурий ва фиристодани судяҳо ба навоҳии дурдаст фишор оварда мешавад». Онҳо дар ҳусуси ба низоми судӣ таъсири қавӣ расонидани Шӯрои адлия, ниҳоди марбут ба ҳокимиияти иҷроия, ки ҳамчун мақоми маъмури президентӣ¹⁶⁰ аз болои судҳои поёнии амал мекунад, изҳори нигаронӣ намуданд. Дар қатори дигар масъалаҳо, Шӯрои адлия барои таълими судяҳо вазифадор буда, дар ҷараёни таъиншавии судяҳо ва таъини ҷазоҳои интизомӣ мавқеи муҳим дорад.

Фасод ва биорократия, ҳамчунин шумораи ками ҳукмҳои сафедкунанда ба боварии мардум ба низоми судӣ латма ворид намудаанд. Саноат 9 январи соли 2012 раиси Шӯрои адлияи Тоҷикистон дар нишasti матбуотӣ изҳор намуд, ки соли 2011 оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ 5973 ҳукм бароварда шуда, аз ин миқдор 54 нафар сафед карда шудаанд. Аз ҷумла, 15 нафар пурра ва боқимондаҳо қисман сафед карда шудаанд.

Авфи Байналмилал ўҳдадории Тоҷикистонро дар назди Шӯрои ҳуқуқи инсон аз моҳи марта 2012¹⁶¹ оиди аз назорати ҳокимиияти иҷроия берун кардани Шӯрои адлия ва таъмини мустақилияти пурраи он қайд намуда, даъват мекунад, ки ба иҷрои ин масъала афзалият дода шавад.

5.1 МАЧЛИСИ СУДӢ ОИД БА ИНТИХОБИ ЧОРАИ ПЕШГИРӢ: РАСМИЯТЕ, КИ АЗ ШИКАНЧА ХЕЛЕ КАМ ҲИМОЯ МЕКУНАД

Илҳом Исмонов бори аввал санаи 3 ноябрни соли 2010 дастгир шуда буд, vale мачлиси судии вай оид ба интихоби чораи пешгирӣ танҳо 11 ноябр гузаронида шуд. Мувофиқи қонун мачлиси судӣ оид ба интихоби чораи пешгирӣ бояд на дертар аз 3 рӯзи аз озодӣ маҳрум шудани шахс барпо гардад.

Дар мачлиси судӣ Илҳом Исмонов ба судя гуфтааст, ки вайро бо зарбаи барқ ва оби ҷӯш шиканча додаанд. Тибқи гузориш, судя ба Илҳом Исмонов иҷозат надодааст, ки изҳои дар баданаш будаи шиканҷаро нишон дижад. Судя иддаои шиканҷаро баррасӣ накарда, ба ҳимоятгар гуфт, ки ин масъаларо бо прокурор баррасӣ кунад.

Мачлиси судӣ 13 ноябр хотима ёфта, судя ҳамчун чораи пешгирикунанда Илҳом Исмоновро дар ҳабс нигоҳ дошт ва қайд намуд, ки гумонбар ҷинояти вазнин содир кардааст ва барои ҳамин аз озодӣ маҳрум накардани вай метавонад ба тафтишоти пешакӣ халал ворид кунад.

Талаботи байди ҳабс фавран ба назди судя бурдан дастгиршуда дар ҳукуқи байналмилалии ҳукуқи инсон ҳамчун кафолати муҳими ҳимояи дастгиршудагон ба таври қатъӣ мустаҳкам карда шудааст¹⁶². Ин як воситаест барои мутмаин будан, ки дастгиркунӣ қонунӣ ва зарурист. Он ҳамчунин назорати судиро аз болои дастгиркунӣ таъмин намуда, фармонравои мутлакро аз болои маҳбус, ки кормандони милитсия метавонанд соҳиб шаванд, аз байн мебараад. Дар сурати иддаои дастгиршударо оиди шиканҷа шунида ва ё нишонаҳои аёни бадрафтариро дидо амал кардан, назорати судӣ аз болои дастгиркунӣ кафолати муҳими зидди шиканҷа ва дигар бадрафторӣ буда метавонад. Vale дар Тоҷикистон судяҳо дар мачлиси суди оиди муайян намудани чораи пешгирӣ аксаран масъалаи ба ҳабс гирифтан ва ё нагирифтани шахсро баррасӣ намуда, иддаои дастгиршудагонро оиди дар давраи пеш аз суд ҷой доштани бадрафтари нисбати онҳо, сарфи назар мекунанд ва ҷабрдидагони эҳтимоливу ҳимоятгарони онҳоро маслиҳат медиҳанд, ки ба прокуратура шикоят кунанд.

Дар Тоҷикистон мачлисҳои судӣ оиди муайян намудани чораи пешгирӣ як падидои нав ҳастанд ва аз соли 2010 амал мекунанд¹⁶³. Дастгиршудагон бояд дар давоми 72 соати байди боздошт ба назди судя оварда шаванд ва ё озод карда шаванд¹⁶⁴. Дар гузашта прокурор ҳабс ва ё ҳабси хонагиро тасдиқ мекард, акнун бошад, танҳо судяҳо ин ваколатро доранд. Чораҳои дигари пешгирӣ гарав ва забонҳат дар бораи нарафтан аз маҳалли истиқомат мебошанд, ки онҳоро мақомоти интизомӣ низ татбиқ мекунанд¹⁶⁵.

Барои муайян намудани чораи пешгирӣ ба назди судя овардан дастгиршудагон қадами калоне ба пеш аст ва байди ҳабс ҳар чи зудтар иҷро намудани ин тартиб ҳатмӣ мебошад. То 72 соат таъхир намудан барои кафолати самараноки зидди шиканҷа, ки дар лаҳзаи байди дастgирshavӣ рӯx доданаш мумкин аст, хеле зиёд аст. Авфи Байнalмилal тавсия медиҳад, ки ин муҳлат то 48 соат кам карда шавад. Чи тавре ки як ҳимоятгар аз Dushanbe гуфт, вазъият дар Тоҷикистон дар натиҷаи аз тарафи милитсия бо протоколи дастgирkunӣ taқallubkorӣ кардан, ки дар натиҷа мачлисҳои судӣ оиди муайян намудани чораи пешgirӣ хеле дертар аз 72 соати байди дастgirshavӣ meгузарand, tezutund megarداد. Dar sharoiti Toҷikiстон, kи dastgirshudagon dar давраи байди dastgirshavӣ va то ба назди судя bурда шудan барои voxuri bo ҳimояtgaron, duxturon va ё bo aҳli oila robita namudan mushkilӣ dorand, 72 соат барои kafolati natiqabash будан хеле vaқti dарoz ast.

5.2 БОЗДОШТИ ПЕШ АЗ СУДӢ БОЯД ИСТИСНО БОШАД

Мувофиқи ҳуқуқ ба озодӣ ва эҳтимолияти бегуноҳӣ, моддаи 9.3-и ПБҲШС муқаррар намудааст, ки «дар ҳабс нигоҳ доштани ашхосе, ки интизори баррасии судӣ мебошанд, набояд қоидai умумӣ бошад» ва КҲИ СММ қайд мекунад, ки «дар давраи пеш аз судӣ дар ҳабс нигоҳ доштан бояд истисной ва ҳаддалимкон кутоҳ бошад»¹⁶⁶. КҲИ СММ изҳор мекунад, ки ҳабси пеш аз судӣ бояд на танҳо қонунӣ, балки ҳамчунин вобаста ба ҳолатҳои кор бояд зарурӣ ва мувофиқи мақсад бошад. Гумони содир карданни ҷиноят барои дар давоми тафтишот ва то ҳукми суд дар ҳабс нигоҳ доштани шахс асоси қифоя нест. КҲИ СММ тасдиқ мекунад, ки ҳабс дар ҳолатҳои муайян, масалан барои пешгири намудани пинҳоншавии шахс, даҳолат ба шоҳидон ва далелҳо, пешгирии ҷиноятҳои минбаъда ё дар ҳолатҳое, ки шахс ба ҷомеа хатари анику ҷиддӣ дошта, онро бо роҳи дигар бартараф кардан мумкин нест, иқдоми зарурӣ мебошад¹⁶⁷. Агар шахс дар ҳабси пеш аз судӣ бошад, мақомот бояд зарурати дар ҳабс нигоҳ доштанро мунтазам бозбинӣ намоянд¹⁶⁸.

Меъёрҳои байнамилалиро вайрон намуда, қонунгузории Тоҷикистон ба судяҳо ваколати танҳо дар асоси вазнинии ҷиноят ҳабс намуданро додааст, vale муқаррароти ба мавриҷҳои истисно даҳлдори қонун имконияти медиҳанд, ки ҳама гуна шахс ба ҳабс гирифта шавад¹⁶⁹. Ваколатдори ҳуқуқи инсон дар гузориши худ аз соли 2011 нишон додааст, ки қарib 97 фоизи дарҳостҳо оиди ба ҳабс гирифтани қонеъ гардонида шудаанд. Судяҳо бештар вазнинии ҷиноятро ба инобат мегиранд ва ин ҳолат ба номуқаммал будани қонуни мурофиаи ҷиноятӣ низ марбут аст.

Вале меъёрҳои дар КМҖ дарҷёфта бояд дар сурате дар қарори маҷлиси судӣ ба инобат гирифта шаванд, ки агар дар якҷоягӣ бо дигар омилҳо онҳо барои заرارрасонӣ ба тартиботи ҷамъиятий ва ё ғурехтан ё даҳолат намудан ба адолати судӣ аз тарафи дастиршуда асос диҳанд. Ҳимоятгарон ва муҳофизони ҳуқуқи инсони Тоҷикистон ба Авғон Байнамилал изҳор намуданд, ки дар маҷлисҳои судӣ оиди муайян намудани ҷораи пешгири судяҳо ҳолатҳои маҳсуси парванҷаро, масалан баҳо додан ба ҳавғи ғурехтани шахс ва ё дигар ҳавғҳо, ки аз руи ҳуқуқ ва стандартҳои байнамилали барои ҳабскуни асос шуда метавонанд, хеле кам ба ҳисоб мегиранд. Як муҳофизи ҳуқуқи инсон вазъиятро баҳо дода гуфт, ки на фақат «ҷинояткорони маҳсусан ҳавғнок, балки шахсоне, ки бори аввал ҷиноят содир кардаанд ва ё ҷинояти на он қадар вазнин содир кардаанд, ба ҳабс гирифта мешаванд»¹⁷⁰.

Гузоришгари маҳсус оиди шиканча гуфтааст ки онҳое, ки ба таври қонунӣ ҳабс шудаанд, набояд дар тавқифгоҳҳо зери назорати таҳқиқбарандагон ва муфаттишон зиёда аз муҳлати қонуни барои гирифтани қарори суд оиди интихоби ҷораи пешгири муқарраршуда нигоҳдорӣ шаванд, ба ҳар сурат ин муҳлат набояд аз 48 соат зиёд бошад. Онҳо бояд фавран ба тавқифгоҳҳои даҳлдори пеш аз судии таҳти салоҳияти мақомоти гуногун фиристода шаванд ва баъди ин робитай беназорат бо таҳқиқбарандагон ва муфаттишон бояд манъ карда шавад¹⁷¹. Аммо Авғон Байнамилал изҳори ташвиш мекунад, ки ин тартиб дар амал иҷро намешавад ва дастиршуудагон баъзан хеле дертар аз 72 соат аз ТНМ ба ТТ интиқол дода мешаванд.

Яке аз сабабҳои чунин ҳолат он аст, ки агар судя барои дар ҳабс нигоҳдоштани шахси дастиршуда асосе набинад, вай наметавонад гумонбарро дар асоси гарав озод намояд, балки метавонад барои пешниҳоди далелҳои асосноки дастирirkунӣ аз тарафи муфаттиш қабули қарори дарҳостро ба мӯҳлати на зиёда аз 72 соат ба таъхир гузорад¹⁷². Ҳамзамон, қонун барои чанд навбат ба ин тартиб дароз намудани ҳабс маҳдудияте намегузорад¹⁷³. Ин

камбудии назарраси қонун, ки барои ҳабс намудан бо мақсади бурдани тафтишот хизмат карда метавонад, бояд ислоҳ карда шавад.

Масъалаи дигари ташвишовар он муқарраротест, ки барои бо қарори суд, муфаттишон ва прокурорҳо ҳабсшудагонро барои бурдани амалҳои тафтишотӣ аз тавқифгоҳи тафтишотӣ ба тавқифгоҳҳои нигоҳдории маваққатӣ (ва баръакс) ба мӯҳлати на зиёда аз даҳ рӯз дар як моҳ гузаронидан, иҷозат медиҳад¹⁷⁴. Авғи Байналмилал изҳори ташвиш мекунад, ки ин барои тамоси беназорат бо таҳқиқбараандагон ва муфаттишон имконият дода, дастгиршудагонро зери ҳавфи шиканча ва дигар бадрафторӣ мегузорад. Манбаъҳои Тоҷикистон иттилоъ додаанд, ки судяҳо қарib ҳама вақт ҳабсро ба ҷои дигар ҷораҳои пешгирий татбиқ намуда, гарав ё забонҳат дар бораи тарқ накарданни маҳалли истиқоматро барои таъмини ҳозиршавии айбдоршавандагон ба суд хеле кам истифода мебаранд. Раиси суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе изҳор намуд, ки тибқи гузориши Шурои адлия дар муддати шаш моҳи аввали байди татбиқи КМЧ-и нав судяҳо 237 дарҳости прокуратураро оиди баҳабсигирий қонеъ гардонида, танҳо дар 16 ҳолат дарҳости ҳабсро рад кардаанд¹⁷⁵. Дар давоми мониторинги 55 маҷлиси судии вобаста ба ҷораи пешгирий, ки TFX Маркази ҳуқуқи инсон гузаронидааст, дар 54 ҳолат судяҳо ҷораи ҳабсро тасдиқ ва танҳо дар як ҳолат рад кардаанд¹⁷⁶.

Авғи Байналмилал моҳи августи соли 2011 ба Шӯъбаи кафолатҳои конститутсионии Дастроҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мактуб навишта, дар бораи омори судии рад кардани дарҳости баҳабсигирий пурсон шуд, vale дар замони навиштани гузориши ҷавоб нагирифт. Раиси Шурои адлия санаи 9 январи соли 2012 қайд намуд¹⁷⁷, ки дар соли 2011 судҳо дар 6117 ҳолат дарҳости ҳабсро қонеъ гардонида, танҳо дар 129 ҳолат рад кардаанд.

5.3 СУДЯҲО БОЯД АЗ РУИ ИДДАО ВА АЛОМАТҲОИ ШИКАНЧА ЧОРАҶУЙ КУНАНД

5.3.1 ТАФТИШ НАКАРДАНИ ИДДАОИ ШИКАНЧА ВА ДИГАР БАДРАФТОРӢ ДАР МАҶЛИСҲОИ СУДӢ ОИД БА ИНТИХОБИ ЧОРАИ ПЕШГИРИЙ

Принципи 37-уми Принципҳои асосии СММ оиди дастгиркунӣ муқаррар намудааст, ки вақти баррсии баҳабсигирий мақомоти судӣ ва ё дигар мақомот бояд ҳама гуна баёнати дастгиршударо оиди муносибат ба вай дар шароити боздошт шунавад. Дастгиршуда бояд дар муҳити озод аз ҳар гуна тарсу ваҳм, ба судя сухан карда тавонад. Дар сурати будани ҳама гуна нишонаҳои шиканча ва бадрафторӣ судя бояд бе таъхир, ҳатто дар ҳолате, ки дастгиршуда бо ҳоҳиши изҳороти надиҳад, дар ин ҳусус пурсиш анҷом дихад¹⁷⁸. Агар пурсиш ва ё изҳороти ҳуди дастгиршуда барои вучуд доштани шиканча ва бадрафторӣ асос диханд, судя бояд ба тафтишот иқдом намуда, барои аз ҳама гуна бадрафтории минбаъда муҳофизат намудани дастгиршуда ҷораҳои самаранок андешад¹⁷⁹.

«Судяҳо бояд арзу шикояти шиканча ва бадрафториро аз ҷониби муфаттишон, кормандони ТТ ва милитсия баррасӣ намоянд», гуфт ба Авғи Байналмилал сардори яке аз коллегияҳои Суди Олии кишвар санаи 14 апрели соли 2011 дар Душанбе¹⁸⁰. Наим Мансуров, Раиси суди вилояти Сугд санаи 12 апрели соли 2011 ба намояндагони Авғи Байналмилал изҳор намуд, ки судяҳои нав дар ҳусуси чудо ва баррасӣ кардани парвандашо, ки дар онҳо эҳтимолияти истифода шудани шиканча ҷой дорад, омузонида нашудаанд.

Дар замони навиштани гузориши қонун ё дастури Суди Оли, ки аз судяҳои Тоҷикистон баррасии муомила бо дастгиршудагонро дар давраи тафтишот талаб намояд, вучуд надорад ва

дар сурати арзи шиканча аз тарафи дастгиршудагон, КМЧ барои судяҳо дастур шуда наметавонад. Қарори Суди Олӣ оиди ин масъала дар давраи омодашавӣ аст.

Ҳимоятгарон ва муҳофизони ҳуқуқи инсон ба Авғи Байналмилал изҳор доштанд, ки дар маҷлиси судӣ оиди муайян намудани чораи пешгири судяҳо оиди муносибат дар тавқифгоҳ қариб намепурсанд ва бაъзан вақте, ки дастгиршудагон дар хусуси шиканча ва дигар бадрафторӣ даҳон кушоданӣ мешаванд, судяҳо онҳоро сухан кардан намемонанд.

Ҳимоятгарони Қурғонтеппа ба Авғи Байналмилал арз намуданд¹⁸¹, ки дар ҳолатҳое, ки дастгиршудагон масъалаи шиканҷаро мебардоранд, судяҳо пеш аз ба дигар масъала гузаштан мепурсанд, ки агар иддао дуруст бошад, чаро пештар шикоят накардаанд. Дар дигар ҳолатҳо, судяҳо ба иддаои шиканҷа гуш дода ва кормардони милитсияро даъват мекунанд, вале вақте ки милисаҳо иддаоро инкор мекунанд, бо ҳамин одатан масъала пушида мешавад.

Дар асоси мониторинги 55 маҷлиси судӣ оиди чораи пешгири TFX Маркази ҳуқуқи инсон гузориш додааст, ки дар ду ҳолат дастгиршудагон оиди шиканҷа баъди боздошт арз намудаанд, вале судяҳо ба изҳороти гумонбарон вокунише нишон надодаанд, дар ҳолати сеюм, судя изҳои намоёни лату кубро ба инобат нагирифтааст¹⁸².

**5.3.2 ИҚРОРШАВӢ ВА БАЁНОТИ ТАҲТИ ШИКАН҆ЧА ВА ДИГАР
БАДРАФТОРӢ БА ДАСТ ОВАРДАШУДА ДАР СУД ИСТИФОДА ГАРДИДААНД**
Иддаои шиканҷа аксаран бори аввал дар маҷлиси судӣ, яъне хеле дертар аз он вақте, ки рӯх додааст, шунида мешавад. Вақте ки арзу шикояти шиканҷа баъди чанд моҳи ҷой доштани онҳо ба суд иброз мешаванд, судҳо асосан ба арзу шикояти ҳаттӣ аҳамият медиҳанд ва бе шикояти ҳаттӣ иддаои шиканҷа ва дигар бадрафтorigo кушиши аз ҷаъобарии ҷиноятӣ ғурехтан ҳисобида, аз ҳамин сабаб, барои ҷоизии далелҳои эҳтимолан дар натиҷаи шиканҷа ба даст овардашуда маҷлиси алоҳидаи судӣ намегузаронанд.

Ҳуқуқи байналмилалий ба таври возеҳ муайян намудааст, ки далели бо роҳи шиканҷа ва дигар бадрафторӣ ба даст овардашуда дар суд истифода нагардад (ба истиснои ҳолатҳое, ки он ҳамчун далели истифодаи шиканҷа ва дигар бадрафторӣ ба мадди назар гирифта мешавад)¹⁸³. КХИ СММ қайд намудааст, ки ҳуқуқи маҷбур нашудан барои шаҳодат додан бар зидди худ ё ба гуноҳ иқрор шудан бояд «ҳамчун набудани ягон хел фишори ҷисмонӣ ва ё равонии бевосита ё бавосита... айборшаванда барои иқроркунӣ ба гуноҳ фаҳмида шавад...»

Қонунгузории кишвар бояд аз байни далелҳо ҳориҷ намудани баёнот ва иқроршавиеро, ки бо вайронкунии моддаи 7-уми Паймон ба даст оварда шудаанд, таъмин намояд... ва дар ҷунун ҳолатҳо Ҷавлат масъул аст исбот намояд, ки шахси айборшуда баёноташро озодона аз руи иродai ҳудаш додааст¹⁸⁴. Принципи асосӣ аз вазъияти дастгиршудагон истифода бурда, ба баёнотиҳӣ ё иқроршавӣ маҷбур кардани онҳоро, ҳамчунин истифодаи зурӣ, таҳдид ва дигар усулҳои пурширо, ки ба қобилияти ба як қарор омадани онҳо таъсири манғӣ мерасонанд¹⁸⁵, манъ намудаанд. Риоя нашудани ин принципҳо ҳангоми ба даст овардани далелҳо, дар вақти муайян кардани қобили қабул будани ҷунун далелҳо бояд ба инобат гирифта шавад¹⁸⁶.

КМЧ-и Тоҷикистон инро дар моддаи 88 ба ин тавр муқаррар намудааст: «далелҳое, ки дар ҷараёни таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ бо роҳи зўрӣ, таҳдид, азобу шиканҷа, рафтори бероҳмона ва ё усулҳои дигари гайриқонунӣ ба даст оварда шудаанд, беэътибор дониста, барои айборкунӣ асос шуда наметавонанд.» Вале ҳимоятгарон ва муҳофizoni ҳуқуқи инсон аз Душанбе, вилоятҳои Сугд ва Хатлон гузориш додаанд, ки далелҳои бо роҳи шиканҷа ба даст овардашуда, мантазам дар суд истифода мешаванд ва дар ҳолатҳое, ки дастгиршудагон

масъалаи шиканҷаро мебардоранд, судяҳо аксар вақт иддаои онҳоро рад мекунанд. «Агар ҳимоятгар ё дастгиршууда дар суд дар бораи шиканҷа сухан кунанд, судя мегуяд, ки «биёед, оиди моҳияти кор гап занед», гуфт ба Авғи Байналмилал ҳимоятгаре аз Ҳуҷанд¹⁸⁷.

Лоиҳаи мониторинги маҷlisҳои судӣ, ки аз тарафи TFX Маркази ҳуқуқи инсон аз соли 2005 ба иҷро расидааст, маълум намуд¹⁸⁸, ки «дар аксар ҳолатҳое, ки судшавандагон оиди муносибати бераҳмона шикоят намуданд, судяҳо ба ин шикоятҳо аҳамияте надода, икrorшавиҳои шубҳаангезро ҳамчун далел қабул карданд. Дар маҷlisҳои дигари судӣ судяҳо ин шикоятҳоро мавриди баррасӣ қарор додда, он кормандони милитсияро, ки барои истифодаи шиканҷа айбор шудаанд, барои додани нишондод ба суд даъват намуданд. Баъди инкори кормандони милитсия, тафтишот боздошта мешуд ва нишондодҳои икrorшавӣ ҳамчун далели гуноҳи судшаванд ба баррасӣ дар суд қабул мешуданд. То имruz муҳофизони ҳифзи ҳуқуқ ҳолатеро наҷидаанд, ки суд далелҳоро бо сабаби бо роҳи шиканҷа ба даст оварда шудан аз маводҳои парвандai ҷиноятӣ берун карда бошад».

Баъзе судяҳо судшавандагоро ба «бофта баровардани» шикояти шиканҷа барои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шудан, гумонбар мекунанд. Санаси 7 июни соли 2011 Темур Боев, раиси суди шаҳри Қурғонтеппа изҳор намуд¹⁸⁹, ки соли 2011 дар ин суд ягон парвандai марбут ба шиканҷа баррасӣ нашудааст ва илова намуд: «Баъзан ҳолатҳое мешаванд, ки дар рафти маҷlisи судӣ судшавандагон дар бораи дар вақти тафтишот лату куб шуданашон ва ё таҳти фишор нишондод доданашон шикоят мекунанд... Лекин аз чи бошад, ки онҳо дар ин хусус дар давраи тафтиши пешакӣ, вақте ки дар назди ҳимоятгар пурсида мешаванд, чизе намегуянд».

Тавсияҳои Гузоришгар оиди шиканҷа бояд иҷро шаванд, хусусан муқаррароте, ки «дар ҳолати дар маҷlisи судӣ дар хусуси шиканҷа ва дигар шаклҳои бадрафторӣ иддао намудани айборшаванд, масъулияти исботкуни ҳояд ба зиммаи айборкунанда монда шавад, то вай бо васоити гайриқонунӣ, аз ҷумла бо роҳи шиканҷа ва дигар бадрафторӣ ба даст оварда нашудани икrorшавиро бе шубҳаи қобили қабул исбот намояд»¹⁹⁰, ва прокурору судяҳо «пеш аз қабул накардани қарор оиди муқобили дастgирshудагон истифoda накардани иkrorшавӣ ва маъlумоти аз руи иддао дар натиҷаи ҷунин муносибат ба даст овардашуда, набояд далели қотеи шиканҷаи ҷисмонӣ ва дигар бадraftoriro талаб намоянд; бешубҳа, масъулияти исбот кардани набудани зуроварӣ бояд ба зиммаи давлат бошад»¹⁹¹.

Ҳамчун кафолати иловагӣ, Гузоришгар оиди шиканҷа тавсия додааст, ки тамоми пурсишҳо сабт гардида, далелҳои сабтнашуда дар рафти маҷlisи судӣ баррасӣ карда нашаванд¹⁹². Дар Тоҷикистон мувофиқи КМЧ бо ҳоҳиши гумонбаршуда, айборшаванд, шоҳид ё ҷаҳрдида¹⁹³ сабти овоз ва видео метавонад истиfoda гардад, vale мufattiш metavonad dar surati makhfi будани маводи парвандai истиfoda онро манъ кунад¹⁹⁴. Лоиҳаи мониторинги маҷlisҳои судӣ, ки аз тарафи TFX Маркази ҳуқуқи инсон аз соли 2005 то 2011 ба иҷро расидааст, ягон ҳолати сабти овоз ва videoro ҳангоми пурсиш ба қайд нагириftaast.

Моҳи май соли 2011 Прокурори генералии Тоҷикистон даъват намуд, ки барои мубориза бурдан бо амалҳои гайриқонуни мufattiш, тамоми ҳуҷраҳои mufattiш bo видеокамера таҷҳизонида шаванд¹⁹⁵. Авғи Байналмилал аз мақомоти Тоҷикистон даъват мекунад, ки ин пешниҳодро ҳамчун масъалаи афзалиятнок арзёбӣ намуда, дар паи иҷрои он шавад. Илова бар ин, мақомот бояд дар рафти суд истиfoda нашудани далелҳои сабtnaшудaro қонунӣ гардонанд.

6. ИНКОРИ ҲАҚҚИ ҶУБРОН

“Барҳамдиҳии ҳуқуқвайронкуни
давомдор ҷузъи муҳими ҳуқуқ ба ҷуброни
самаранок мебошад.”

Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ196

“Фарзанди маро куштанд, лекин қотилони
вай то ҳозир ҷазо нағирифтаанд. Боз
кадом далелҳо лозиманд? Боз чи кор
кунам, ки маро шунаванд?”

Падари Исмонбой Бобоев оиди талоши дарёftи адолати судӣ баъд аз он, ки писараш пас аз дасттири
шудан аз тарафи милитсия, эҳтимолан дар натиҷаи шиканча ва бадрафторӣ вафот кардааст

Бечазо мондан барои шиканча ва бадрафторӣ муддати дарозест, ки дар Тоҷикистон одат
шудааст. Гарчанде ки дар ҳолатҳои алоҳида, барои шиканча ва бадрафторӣ зидди
кормандони милитсия кори ҷиноятӣ бурда шудааст, ин ҳолатҳо истиснӣ мебошанд.
Ҳимояттарон ва TFX ба Авфи Байналмилал арз намуданд, ки дар ҳолатҳои ҷазо додани
афсарони милитсия, ҳукмҳо аксаран бо вазнинии ҷиноят мутаносиб нестанд.

Набудани механизми мустақили самараноки назорати кори тавқифгоҳҳо дар якҷоягӣ бо
заифии низоми судӣ, мушколотро боз ҳам тезутунд мекунад. «Тамоми шоҳаҳои ҳокимият дар
як ҳалқа пайваст шудаанд. Ягон ниҳод ҳамчун бозрас ва ё мувозинат амал намекунад. Судяҳо
намехоҳанд, ки бо ВКД ва прокуратура дар ҳолати зиддият бошанд. Онҳо намехоҳанд
мушкилоте дошта бошанд»¹⁹⁷, изҳор намуд нозираи ҳуқуқи башар ва ба назари вай «шиканча
як нишони истибдоди умумӣ ва набудани волоияти қонун аст. Агар қонунҳои амалкунанда,
ҳатто бо ҳамон камбузиҳояшон ба қадри кофӣ амали мешуданд, вазъияти вобаста ба
шиканча хеле беҳтар мебуд.»

Мувофиқи ҳуқуқи байналмилал давлатҳо уҳдадоранд, ки на танҳо ҳуқуқи инсонро эҳтиром ва
ҳифз кунанд, балки ҷуброни самараноки онҳоеро, ки ҳуқуқашон вайрон шудааст, таъмин
намоянд¹⁹⁸.

Ин гуна ҷуброн, аз ҷумла, додани товои, кафолати такрор нашудани ҳуқуқвайронкунӣ ва ба

ҷавобгарӣ қашидани шахсони масъулро дарбар мегирад¹⁹⁹. Бе ҷазо мондани содиркунандагони шиканча ва дигар бадрафторӣ ба тақроршавии ин ҳукуқвайронкуниҳо мусоидат мекунад²⁰⁰.

Давлатҳо уҳдадоранд, ки бо дарназардошти вазнинии ҷиноят²⁰¹, сазовори ҷазои муносиб гардидан шиканча, ва дигар бадрафторӣ, кушиши содиркунни шиканча ва амалҳои шарикӣ ё иштирок дар содиркунни шиканча ва дигар бадрафториро таъмин намоянд. КЗШ уҳдадории давлатҳои узв оиди амалигардонии тафтиши фаврӣ ва бегаразонаи иддаои шиканча ва дигар намуди бадрафтории аз тарафи намояндагони мақомоти салоҳиятдор содиршударо ба таври возех мӯқаррар намудааст²⁰². Вай талаб мекунад, ки шикоят ва гузоришҳо оиди шиканча ва дигар бадрафторӣ тафтиши карда шаванд. Қумитай зидди шиканча қайд намудааст, ки тафтиш намудан ва муайян кардани шахсони масъули дар низоми тобеият буда ва ҳамчунин иҷроқунандагони бевосита хеле муҳим аст²⁰³.

Мансабдорони давлатии гумонбар бояд то ба итном расидани тафтишот ва гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳои судиву интизомӣ аз иҷрои вазифаҳои хизматиашон озод карда шаванд²⁰⁴.

Қумитай зидди шиканча аниқ намудааст, ки давлатҳо барои тафтиши иддаои шиканча масъуланд ва «моддаи 13 КЗШ шикояти расмии шиканҷоро талаб намекунад. Барои фарорасии уҳдадории давлат оиди фавран ва бегаразона тафтиш намудан, танҳо иддаои шиканча аз ҷониби ҷабрдида коғӣ аст»²⁰⁵. Дар қарори марбут ба Испания²⁰⁶, Қумитай зидди шиканча мақомотро даъват намудааст, ки «низоми ба таври автоматӣ тафтиш намудани ҳама гуна ҳолати шиканча ё бадрафтории бо ҳар восита ба самъи онҳо расонидашударо, ҳатто дар сурати бо воситаҳои қонун пешбиникарда шикоят накардани ҷабрдида, ҷорӣ кунанд»²⁰⁷.

Қумитай зидди шиканча ҳамчунин қайд намудааст, ки яке аз сарҷашмаҳое, ки боиси тафтишот мешавад, ин маълумоти аз TFX бадастоварда мебошад²⁰⁸.

Вале дар Тоҷикистон якчанд омилҳо мавҷуданд, ки ба бемасъулият мусоидат намуда, барои амалишавии ҳукуқи ҷуброн монеъ мегарданд, аз ҷумла:

6.1 НОМУВАФФАҚӢ ДАР БУРДАНИ ТАФТИШОТИ САМАРАНОК

Моҳи ноябр соли 2006 Қумитай зидди шиканча тавсия дода буд, ки Тоҷикистон «барои назорат бурдан аз болои тафтишот мақоми пурра мустақилу аз прокуратура берунеро ташкил кунад, ки салоҳияти қабул ва тафтиши шикоятҳои фардиро дошта бошад»²⁰⁹. Вай аз мақомот даъват намуд, ки «барои таъмини тафтиши тамоми иддаоҳои шиканча ва бадрафторӣ аз тарафи намояндагони давлат, ба маҳкама қашидан ва ҷазо додани гунаҳкорон чораҳои самараноки қонунгузорӣ, маъмурӣ ва судӣ андешад, аз ҷумла ниҳоди мустақилеро созмон дихад»²¹⁰. Дар замони навиштани гузориш, Тоҷикистон ҳануз ин тавсияро иҷро накардааст, гарчанде ки моҳи марта соли 2012 вай ба Шурои ҳукуқи инсони СММ иброз намуда буд, ки барои ҳаматарафа тафтиш намудани иддаои вайронкунии ҳукуқи инсон ва ташкили механизми мустақили тафтиши иддаои шиканча иқдом ҳоҳад кард²¹¹.

Дар бисёр ҳолатҳо дастигиршудагон аз тарси қасостирий, дар ҳусуси муносибат дар тавқифгоҳҳо ба прокуратура шикоят намекунанд. Ба ҷои ин, онҳо мунтазими маҷлиси судӣ оиди интихоби чораи пешгири ё мурофиаи судӣ мешаванд, то дар бораи шиканча ба судяҳо сухан кунанду. Вале дар бисёр ҳолатҳо, судяҳо барои таъмини тафтишоти самаранок чора намебинанд ё оиди қобили қабул будан ё набудани далелҳои эҳтимолан бо роҳи шиканча ва

дигар бадрафторӣ ба даст овардашуда, қарор намебароранд.

Эътилофи TFX, ки 92 ҳолати иддаои шиканча ва дигар бадрафтариро аз моҳи июни соли 2007 то декабри соли 2008 таҳлил намуд, гузориш додаст, ки хешовандон, ҷабрдиагон ва аъзои эътилоф оиди 27 ҳолат шикоят ирсол намудаанд²¹². Дар аксар ҳолатҳои дигар ҷабрдиагон ё хешовандон аз шикоят кардан тарсидаанд ё баъдтар шикоятро бозпас гирифтаанд. Дар шаш ҳолат бар зидди гумонбаршудагон паравандаҳои чиноятӣ оғоз гардида, дар бâъзе ҳолатҳо чинояткорон ҷазо гирифтанд. Дар яке аз ин шаш парвандон қурбонии шиканча аз он чиноятҳо, ки иқоршавӣ ба онҳо ба роҳи шиканча ба даст оварда шуда буд, сафед гардид. Дар парвандони дигар судя иддаои шиканҷаро ба инобат нагирифт, вале судшавандаро ба сабаби исбот нашудани чиноят аз зали суд озод намуд. Лоиҳаи мониторингӣ ба наздикӣ, аз моҳи март то декабри соли 2011 аз тарафи ташкилотҳои гайридавлатӣ иҷро шуда, 29 ҳолати шиканҷаро дарёфт намуд, ки дар 13 ҳолати он аҳли оила аз тарси қасосгирӣ шикоят кардан нахостанд. Танҳо шаш парвандон ба суд равон карда шуданд.

Вале таҳлили TFX дар солҳои **2007-2008** нишон медиҳад, ки дар 12 ҳолати шикоят ба мақомоти интизомӣ ё суд, шикоятҳо рад карда ё дарҳостҳо ба эътибор гирифта нашуданд. Дар аксар ҳолатҳои фиристонидани шикоят ба прокуратура, «шикоятҳо беҳарракат меистоданд ё прокуратура ҷавоб медод, ки иддао тасдиқ нашуд». То он ҷое ки Авғи Байналмиллал медонад, мақомоти прокуратура аксар вақт оиди чи тавр баррасӣ шудани ин шикоятҳо ва чӣ тавр ба хулосаи ҷой надоштани шиканҷа омадани худ маълумот намедоданд. Дар як ҷавоби прокуратура, ки дар гузориши ташкилотҳои гайрихӯкуматӣ дарҷ шудааст, прокурор фақат қайд намудааст, ки «шикоят соҳта буда, барои баррасӣ асосе вуҷуд надорад.»

Хуршед Бобокалонов, мудири шӯъбаи қабули беморони Маркази сараторшиносии Тоҷикистон санаи 27 июни соли 2009 баъди аз тарафи кормандони милитсия ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бо мошини милитсия бурдан вафот кард. Кӯшишҳои зиёди модар ва ҳимоятгаронаш барои равshan кардани асли воқеа ва ёфтани гунаҳкорони марги вай натиҷае надоданд. Ба ҷои ин, модараш дид, ки мақомот барои ёфтани чинояткорон кӯшише ба ҳарҷ намедиҳанд ва ба мактубҳои ҳимоятгарон ҷавоб намегардонанд. Вай ба Авғи Байналмиллал²¹³ гуфт, ки яке аз бадтарин таҷрибаҳои вай ин ба таври дастнавис нусхабардорӣ кардани 6 саҳифа санади кушодани часади писараш буд, ки ба вай иҷозати фотокопия кардани онро надоданд.

Хуршед Бобокалонов нақша дошт, ки санаи 27 июни соли 2009 бо дӯстонаш 33-солагии худро ҷашн гирад. Тақрибан соати 10-и шаб вай ба ҳамсарап занг зада мегӯяд, ки баъдтар ба хона меояд. Вақте ки вай то соати 11-и шаб барнагашт, модараш ба телефони вай занг зад ва овози галогуларо шунид. Модараш боварӣ дорад, ки он вақт кормандони милитсия вайро мезаданд. Бевақтии ҳамон шаб аҳли оилааш фаҳмиданд, ки Хуршед Бобокалонов вафот кардааст. Модараш ба мурдахонаи Душанбе рафт, valee вайро иҷозати даромадан надоданд. Ба вай либосҳои писараш ва телефони мобилиашро баргардониданд ва вай дар телефон сабтеро дарёфт намуд, ки ба ақиди вай ин овози лату куб гардидани писараш аз тарафи кормандони милитсия буд.

Дар сӯҳбати санаи 9 июли соли 2009 дар Азия плюс нашршуда, вазири онвақтаи корҳои дохилӣ, генерал Абдураҳим Қаҳҳоров гуфтааст, ки Хуршед Бобокалонов ба даъвати

кормандони милитсия оиди ба шӯъбаи милитсия рафтан муқовимат нишон додааст.

Дар хуносай кушодани часад аз 28 июни соли 2009²¹⁴ қайд шудааст, ки Хуршед Бобокалонов аз хафакони нафас, ки он дар натиҷаи баста шудани роҳи нафас ҳангоми қайкунӣ ба амал омадааст, вафот кардааст. Коршиносони тиббӣ ҷой доштани якчанд изҳоро дар бадани вай, ки шояд бо олоти кунди вазнин каме пештар аз маргаш расонида шуда бошанд, қайд намуданд.

Санаи 22 июл агентии иттилоотии «Ховар» гузориш дод, ки вазири корҳои дохилӣ оид ба оғоз намудани тафтишот барои «аз беҳҳтиёти ба марг расонидан»²¹⁵, хабар додааст.

Ҳимоятгари оилаи Хурshed Бобокалонов танҳо санаи 4 ноябрини соли 2009 иҷозати бо маводҳои парванда шинос шуданро гирифтааст. Вай фаҳмидааст, ки ба ақидаи муфаттиш Хурshed Бобокалонов маст буда, бо кормандони милитсия дагалона муомила мекард. Кормандони милитсия вайро ба мошин савор карданд, то ба шӯъбаи милитсия бурда, шахсияташро муайян кунанд. Вале вақте ки ба шӯъбаи милитсия расиданд, диданд, ки вай мурдааст.

Тафтишот якчанд маротиба қатъ гардида ва аз нав оғоз карда шудааст. Баъди оиди пешравии парванда маълумоте пайдо накардан, модари Хурshed Бобокалонов санаи 28 октябрини 2009 ба ҷонишини прокурори ноҳияи И. Сомонӣ мактуб навишт. Вай тибқи гузориш, парвандаро аз нав оғоз намуд, вале 5 ноябряни соли 2009 ба модари Хурshed Бобокалонов хабар дод, ки онҳоеро, ки барои содиркуни ин ҷиноят ҷавобгаронд, муайян карда натавонистанд ва парванда аз нав боздошта шудааст. Санаи 10 декабряни соли 2009 ҳимоятгари оила барои аз нав оғоз кардани тафтишот ба прократураи шаҳри Душанбе муроҷиат намуд. Моҳи майни соли 2011 модари Хурshed Бобокалонов ба Авфи Байнамиллал гуфт, ки моҳи майни соли 2010 аз Прократураи генералӣ мактуб гирифта буд, ки мувофиқи он парванда барои тафтишоти минбаъда ба прократураи Ш. Душанбе фиристода шудааст, вале вай дар ҳусуси чи гуна дар бадани писараш пайдо шудани ҷароҳатҳои дар гузориши кушодани часад сабтшуда, ҷавобе нагирифтааст. Моҳи ноябряни соли 2011 ташкилотҳои гайриҳукуматии ҳуқуқи инсон дарёфт намуданд, ки Прократураи генералӣ парвандаи ҷиноятiro аз нав оғоз кардааст. Дар замони навиштани гузориш тафтишот давом дорад.

6.1.2 ТАРСОНИДАНИ ОНҲОЕ, КИ ОИД БА ШИКАНЧА ОШКОРО СУХАН КАРДААНД

“Мо ҳеч вақт аз ягон нафар, пеш аз ба ТТ қабул шудан ё дар ТТ будан, шикояти лату куб шуданро нашунидаем... Баъзе изҳорот шуда буд, вале онҳо ҳақиқӣ набуданд. Ҳастанд маҳбусоне, ки кори дигар надоранд ва шикоят менависанд.”

Подполковник Сайдолимов, сардори Раёсати иҷрои ҷиноятии вилояти Сугд, 13 апрели соли 2011

“Мо ба шахсони оиди шиканча ё лату куб ба мо муроҷиатнамуда мефаҳмонем, ки метавонем шикоят нависем, вале онҳо одатан аз ин метарсанд”.

Фаъоли ҳуқуқи инсон, 12 апрели соли 2011

Давлатҳои узви КЗШ ба зиммаи ҳуд уҳдадорӣ гирифтаанд, ки оиди шиканча ва бадрафторӣ шикоят намудагонро муҳофизат намоянд²¹⁶. Вале Авфи Байнамиллал изҳори нигвронӣ мекунанд, ки дар Тоҷикистон бисёр дастгиршудагон ва хешовандони онҳо аз тарси муносабати бад ё зиён расонидан ба кори ҷиноятӣ, аз шикоят кардан ҳуддорӣ мекунанд. Аз руи гуфтаи ҳимоятгарон²¹⁷, кормандони милитсия дастгиршуданеро, ки ҳимоятгаронашон

оиди шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ шикоят кардаанд, батакрор таҳти фишор қарор дода ва баъзан аз дастгиришудагон талаб мекунанд, то аз хизмати чунин ҳимоятгарон даст кашанд. Ин ҳолат ба муҳити бемасъулиятӣ мусоидат мекунад.

Манбаъҳои TFX ба Авфи Байналмилал изҳор намуданд, ки гарчанде шикоят кардан, дар баъзе ҳолатҳо, роҳи ягонаи ба даст овардани адолат аст, инроҳ ҳамчунин метавонад курбониёни шиканча ва аҳли оилаи онҳоро зери хавф гузорад.

Масалан, ҳамсари Илҳом Исмонов баъди дидани ҷароҳатҳои шавҳараш дар хусуси шиканча ва бадрафторӣ ба мақомот шикоят бурда, муюнаи тиббӣ ва тафтишоти комилро талаб намуд. Вай ҳамчунин бо гурӯҳҳои ҳукуқи инсон ва рузноманигорон дар тамос шуд. Тибқи гузориш, дар натиҷаи ҷалб шудани диққати аҳли ҷомеа ба ин парванда, Илҳом Исмонов ба тавқифгоҳи дигар гузаронида шуд, ки дар он ҷо вайро эҳтимолан шиканча намедоданд. Вале тибқи гузориш, намояндагони мақомот ба вай фишор оварданд, то аз нишондодҳои пештараи худ оиди шиканча даст кашад.

Моҳи май соли 2011 Кумитаи оид ба қонунгузорӣ ва ҳукуқи инсони порлумони Тоҷикистон ба Авфи Байналмилал мактуб навишта, изҳор намуд, ки «*худи Исмонов гуфтааст, ки вайро шиканча надодаанд ва дар хусуси саломатиаш шикояте надоштааст*». Вале аз руи маълумоти ҳуди Илҳом Исмонов²¹⁸, моҳи декабри соли 2010 вайро ба муддати кутоҳ ба КДАМ-и дар Ҳуҷанд буда бурданд ва дар ҳузури мӯфаттиш шахсе, ки худро прокурор муарриғӣ намудааст, ба вай таҳдид карда гуфтааст, ки агар аз нишондоди худ оиди шиканча даст накашад, боз ҳам мувоҷеҳи шиканча хоҳад шуд. «Ман имзо гузоштам, чунки аз ҳаётам хавф доштам», менависад Илҳом Исмонов. Ҳоло вай барои иштиrok дар ҷинояти муташаккилона маҳрумӣ аз озодиро ба муҳлати 12 сол адо карда истодааст.

Парвандаи **Низомхон Ҷураев**²¹⁹ таҷассумгари чораҳои саркӯбкунии онҳоест, ки ҷуръат намуда, оиди шиканча ва бадрафторӣ руирост иддао мекунанд. Санаи 2 сентябри соли 2010 Тоҷикистон истирдоди Низомхон Ҷураевро аз Русия дар робита бо ҷиноятҳои муташаккил, ҷиноятҳои иқтисодӣ ва гайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳ ҳоҳиш намуд. Авфи Байналмилал ба боварии он, ки дар сурати ба Тоҷикистон фиристода шудан вай зери хатари ҷиддии шиканча қарор мегирад, ба ин мухолифат нишон дод, чунки соли 2008 якчанд нафар аз гурӯҳи 33 нафараи марбут ба қазияи Низомхон Ҷураев дар маҷлиси судии Суди Олии қишивар иддао намуда буданд, ки онҳоро барои гунаҳкор кардани Низомхон Ҷураев, аз ҷумла ба воситаи зарбаи барқ шиканча додаанд²²⁰.

Онҳое, ки аз руи қазияи Низомхон Ҷураев маҳкум шуда, дар ҳабс муҳлати ҷазоро адо мекунанд, ба ҳимоятгари вай дар Русия Анна Ставитская нома навишта, барои дастгирии ба Тоҷикистон истирдод нашудани Низомхон Ҷураев, шиканҷаву бадрафтории нисбати онҳо руйдодаро батағфил баён намуданд. Анна Ставитская моҳи июняи соли 2011 ба Авфи Байналмилал изҳор намуд, ки Прокуратураи генералии Русия ин номаҳоро баъди аз вай гирифтган ба мақомоти Тоҷикистон равон кардааст.

Вақти зиёде нагузашта, тибқи гузориш, мақомоти Тоҷикистон муаллифони номаҳоро таҳдид намуданд, ки агар аз изҳороти худ даст накашанд, вазъияташон бад мешавад. Баъзе маҳбусон аз изҳороти худ даст кашиданд ва прокуратура ин маълумотро моҳи апрели соли 2011 ба суди шаҳри Москва ирсол намуд.

Санаи 13 апрели соли 2011 намояндагони Авфи Байналмилал бо сармуфаттиши идораи корҳои дохилии вилояти Суғд оиди парвандай Низомхон Ҷураев суҳбат намуданд. Вай қайд намуд: «Мо шахсонеро, ки ба ҳимоятгари рус оиди шиканча маълумот додаанд, пурсидем. Онҳо гуфтанд, ки «мо забони русиро намедонем ва чизеро, ки ба мо пешниҳод карданд, имзо гузоштем».

Анна Ставитская ба Авфи Байналмилал гуфт, ки баъди маҷлиси судӣ худи ҳамин шахсон ба мактуб навишта, изҳор намудаанд, ки онҳоро барои аз баёниoti аввалиашон даст кашидан маҷбур карданд. Яке аз онҳо санаи 25 апрели соли 2011 навиштааст: «Баъди ба Ставитская навиштан, аз Прокуратураи генералий ба назди ман омада, манро тарсониданд ва таҳдид карданд. Онҳо гуфтанд, ки агар баёниoti шиканҷаро тасдиқ кунам, манро боз шиканҷа дода, якумра аз озодӣ маҳрум мекунанд. Ман тарсида баёnot додам, ки баёниoti пештаро ман нанавиштаам.» Мактуб ба забони тоҷикӣ буд.

Мувофиқи маълумот аз якчанд манбаъҳо, идаои ин шахсон оиди шиканҷа ва бадрафторӣ мавриди тафтиши ҳаматарафа қарор нагирифта, ягон нафаре аз гунаҳкорони эҳтимолӣ ҷавобгар нашудаанд.

Тибқи гузоришҳо ба Авфи Байналмилал, шоҳидони лату куб аксаран зери фишоранд, то аз баёниoti худ даст кашианд ё онҳо аз тарси қасосигарӣ ба мақомот шаҳодат намедиҳанд. Масалан, тибқи гузоришот, ду шоҳиди қазияи куштори моҳи сентябриси 2011 дар деҳаи Хочаи Аълои ҷамоати Чоркуҳ²²¹ руҳдодаро кормандони милиитсия, барои маҷбуран шаҳодат додан ба гунаҳкории панҷ нафар гумонбарони расмӣ, мавриди бадрафторӣ қарор доданд. Илова бар ин, як мансабдори ҳокимиияти маҳаллӣ, тибқи гузориш, ба яке аз шоҳидон бар ивази даст кашидан аз баёnotаш бар зидди шахсоне, ки эҳтимолан ҷинояткорони аслӣ буданд, пули нақд вадъя кард. Дар натиҷаи бадрафторӣ нисбати ду шоҳид, шоҳиди сеюм тарсида, аз қишвар фирор намуд, vale баъдтар баргашт. Дар аввали соли 2012, аз руи гузориш, прокуратура се нафар шоҳидро барои гирифтани пора аз хешовандони гумонбаршуудагон ва додани нишондоди бардуруг айбор намуда, барои оғоз намудани парвандай ҷиноятӣ бар зидди ҳар се нафар иқдом намуд. Дар натиҷа, ду нафар шоҳидон маҷбуру шуданд Тоҷикистонро тарқ кунанд.

6.2 БА ҶАВОБГАРӢ НАКАШИДАНИ МУРТАКИБОНИ ШИКАН҆ЧА ВА ДИГАР БАДРАФТОРӢ

КЗШ аз давлатҳо талаб мекунац, ки «ҷиноят будани тамоми ҳодисаҳои шиканҷаро мутобиқи қонунгузории ҷиноятӣ таъмин намуда,... барои ин гуна ҷиноятҳо, бо дарназардошти вазнинии онҳо, ҷазои муносиб муқаррар намояд»²²². КҲИ СММ қайд намудааст, ки ба ҷавобгарӣ накашидани содиркунандагони шиканҷа ва дигар бадрафторӣ вайронкуни ПБҲШС маҳсуб мешавад²²³.

Моҳи ноябриси 2006 Кумитаи зидди шиканҷа изҳори нигаронӣ намуда буд, ки новобаста аз зиёд будани иddaои шиканҷа ва дигар бадрафторӣ дар Тоҷикистон, миқдори маҳкумӣ дар асоси қавонини қишвар барои вайронкуни КЗШ кам аст²²⁴. Авфи Байналмилал низ ба ин нигаронӣ шарик аст.

Дар гузашта Кодекси ҷиноятӣ Тоҷикистон мағҳуми ба стандартҳои байналмилалий мувофиқи шиканҷаро надошт. То моҳи марта соли 2012 дар Кодекси ҷиноятӣ моддае буд бо номи «азобу уқубат» (моддаи 117), ки барои азобу уқубати ҷисмонӣ ё рӯйӣ ҷазо пешбинӣ

намуда, vale аз тарафи ё бо розигии нафари дар мақоми расмӣ амали шудани шиканҷаро сарфи назар менамуд²²⁵.

Барои ҳамин ҳам, то имruz бисёр парвандҳои ҷиноятӣ таҳти иддаои шиканҷа ва дигар бадрафторӣ оғозшуда, ҳамчун суиистифода аз мансаб арзёбӣ нашудаанд на ҳамчун шиканҷа ва бадрафторӣ. Асосан айбӯи «хунукназарӣ»²²⁶, «сўиистифода аз ваколатҳои мансабӣ»²²⁷, «баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ»²²⁸, «маҷбур сохтан ба додани нишондод»²²⁹ ё «сўиистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ»²³⁰ эълон карда мешуданд. Ин моддаҳо ҷиноятҳон гайр аз шиканҷаву бадрафториро дарбар мегиранд ва дар натиҷа, омори расмии ин моддаҳои Кодекси ҷиноятӣ оиди парвандҳои марбут ба шиканҷа ва дигар намудҳои бадрафторӣ маълумоти дақиқ намедиҳанд.

Сафарали Сангов санаи 1 марта соли 2011 дар саҳни ҳавлиаш дастгир шуда, ба шӯбайи милиитсияи ноҳияи Синои Душанбе бурда шуд. Худи ҳамон руз вайро ба маркази тибии Қараболои Душанбе дар ҳолати бехӯшӣ оварданд ва мувофиқи ташхиси судии тиббӣ, вай дар натиҷаи зарб хурдани майна 5 марта соли 2011 вафот кардааст. Иддаое мавҷуд буд, ки дар шӯбайи милиитсия вайро шиканҷа намудаанд, гарчанде ки мувофиқи гуфти милиитсия, вай аз зинапоя айтида ва сарашро ба девор задааст.

Дар натиҷаи норозигии аҳли чомеа, моҳи июни соли 2011 ду корманди милиитсия барои «хунукназарӣ»²³¹ ва дигаре барои «баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ»²³² айборд шуданд. Вале дар натиҷаи муҳолифати баёноти ба муфаттиш ва суд додаи шоҳид, бо дарҳости ҳимоятгар суд парвандаро ба тафтиши иловагӣ фиристод. Тибқи гузориш, алайҳи корманди сеюми милиитсия, бо сабаби саломатиаш, айб эълон карда нашудааст²³³. Дар замони навиштани гузориш тафтишот идома дорад..

Дар таърихи 29 марта соли 2012 Маҷлиси Милли Маҷлиси олии Тоҷикистон ба Кодекси ҷиноятӣ тағиирот ворид намуда, моддаи (моддаи 143) алоҳидаро, ки мағҳуми шиканҷаро²³⁴ мутобики КЗШ²³⁵ дар бар мегирад, ворид намуд. Авфи Байнамиллал қайд мекунад, ки ин як қадамест дар самти ҷинояти вазнин ҳисобидани шиканҷа, қадамест, ки барои мустаҳкам намудани омили боздорандагии манъи шиканҷа кӯмак ва назорати дар кучо рӯй додани шиканҷа мусоидат карда метавонад²³⁶.

Дар гузориши ҳукумат ба Қумитаи зидди шиканҷа аз соли 2010 мақомот, чунин оморро дарҷ намудаанд: мувофиқи маълумоти ВКД ҶТ дар соли 2007 60 арзу шикояти вайронкунии ҳукуқ аз ҷониби кормандони милиитсия, 53 шикоят дар соли 2008, 40 шикоят дар соли 2009 ва 23 шикоят аз 1 январ то 31 май соли 2010 ба қайд гирифта шудаанд²³⁷. Мувофиқи маълумоти мақомот, аз байнӣ 176 шикоят 50 ҳолат асоснок ҳисобида шуда, «нисбати онҳое, ки масъуланд, ҷораҳои даҳлдори интизомӣ дода шудаанд». Маълум нест, ки ҷанде аз ин шикоятҳо ва ё ягонтои он ба шиканҷа ва бадрафторӣ марбут буданд ё на.

Мувофиқи маълумоти маркази иттилоотии ВКД, аз аввали соли 2007 то охири нимаи аввали соли 2010, дар умум нисбати 97 нафар барои «сўиистифода аз ваколатҳои мансабӣ»²³⁸, «безамалӣ дар иҷрои вазифа»²³⁹, «баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ»²⁴⁰, «хунуназарӣ»²⁴¹ ва «сўиистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ»²⁴² парвандҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудаанд. Вале равшан нест, ки ҷанде аз ин парвандҳо ба афсарони мақомоти интизомӣ даҳл доштанд ва ҷанде аз ин парвандҳо ба афсарони мақомоти интизомӣ даҳл доштанд ва ҷанде аз ин парвандҳо ба афсарони мақомоти интизомӣ даҳл доштанд.

Мувофиқи маълумоти Прокуратураи генералии ҶТ аз соли 2007 то 2009 алайҳи 174 кормандони мақомоти интизомӣ парвандҳои ҷиноятӣ оғоз шуда, алайҳи 709 нафар кормандон барои баромадан аз ваколати хизматӣ парвандҳои интизомӣ оғоз карда шудаанд. Дар ин байн кормандони суд, прокуратура, Кумитаи Давлатии Амнияти Миллӣ, ВКД, Ҳадамоти гумруқ ва қувваҳои мусаллаҳ буданд. Ба Авфи Байналмиллал маълум нест, ки нисбати онҳо дақиқан қадом айбҳо эълон карда шудаанд ва дар ҷанд ҳолат айбордӣ шиканча ва бадрафтариро дар бар гирифтааст.

Санаи 8 августи соли 2011 Радиои Озодӣ гузориш додааст, ки ба гуфти Прокурори генералӣ, ин мақом «такрибан 50 шикояти истифодаи зӯриро нисбати шаҳрвандон гирифтааст». Санаи 17 августи соли 2011 Азия Плюс гузариш дод, ки тибқи маълумоти Прокуратураи генералӣ, ин ниҳод дар соли 2010 48 шикояти истифодаи шиканча ва дигар бартарафтариро аз ҷониби кормандони мақомоти интизомӣ гирифтааст. Аз ин байн, 13 ҳолат тасдиқ шуда, парвандҳои ҷиноятӣ оғоз шудаанд. Аз онҳо даҳ парванд ба суд ирсол гардидаанд. Моҳи ноябриси 2011 Ваколатдори ҳуқуқи инсон гузориш дод, ки прокуратура алайҳи кормандони мақомоти интизомӣ оид ба шиканча 16 кори ҷиноятӣ оғоз намуда, 13-тои он аллакай ба суд фиристода шудааст»²⁴³.

Масъалаи дигари боиси нигаронӣ ин амалияи татбиқи қонунҳои авф нисбати мансабдорони давлатиест, ки барои содир кардан ҷиноятҳо, ба монанди сунистифода аз ваколати хизматӣ аз озодӣ маҳрум шудаанд, яъне онҳо ба тезӣ аз маҳбас озод шудаанд. Авфи Байналмиллал аз якчанд чунин қазияҳо оғоҳ аст ва яке аз онҳо қазияи Исмоил Бачаҷонов мебошад. Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ қайд намудааст, ки дар ҳолатҳое, ки намоянҷагони мақомоти давлатӣ барои шиканча ва дигар бадрафторӣ айборд мешаванд, «давлатҳо набояд ҷинояткоронро аз ҷавобгарии фардӣ озод қунанд, чи тавре ки дар баъзе авғуниҳо ҷой доштааст,... ягон мақоми расмӣ шахсонеро, ки бояд барои ин гуна ҳуқуқвайронкуниҳо ҷавобгар бошанд, аз масъулияти қонунӣ озод карда наметавонад»²⁴⁴.

Санаи 15 сентябри соли 2011 се корманди ТТ шаҳри Душанбе, ки дар салоҳияти ВКД мебошад, аз тарафи суд ба марғи **Исмоил Бачаҷонови**²⁴⁵ 32-сола айборд шуданд. Исмоил Бачаҷонов барои қочоқи ғайриқонуни маводи мухаддир дар маҳбаси низомаш шадиди воқеъ дар ноҳияи Синои Душанбе адои ҳукм мекард. Баъди қарори суд дар бораи адокуни қисми боқимондаи ҳукм дар маҳбаси низомаш муқаррарӣ, вай барои ба дигар маҳбас фиристода шудан ба ТТ оварда шуд. Бачаҷонов ҳангоми аз ТТ ба бемористони Вазорати адлия бурдан вафот кард. Тафтишоти пешакӣ аз тарафи Прокуратураи генералӣ оғоз карда шуда, ду корманди ТТ барои қасдан ба саломатӣ расонидани зарари вазнине, ки боиси марғ гардидааст²⁴⁶ ва баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ²⁴⁷ айборд гардида, санаи 15 сентябри соли 2011 ба муддати ҳаштсолӣ (дар натиҷаи татбиқи қонуни авф шашсолӣ) аз озодӣ маҳрум карда шудаанд. Афсари сеюм барои ҳунукназарӣ²⁴⁸ айборд шуда, ҳукми се сол аз озодӣ маҳрум кардани вай дар натиҷаи татбиқи қонуни авф аз байн бардошта шуд. Санаи 6 июняи соли 2012 суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба баррасии даъвои ҳамсари Исмоил Бачаҷонов оиди руёнидани ҷуброн шурӯъ намуд.

6.3 ФИШОРОВАРӢ БА РУZNOMANIGORONE, КИ ОИД БА ҲОЛАТҲОИ ШИКАНЧА ВА ДИГАР БАДРАФТОРӢ ГУЗОРИШ ДОДААНД

Рузноманигорон ва нашрияҳое, ки оиди иддаои шиканча ва дигар бадрафторӣ гузориш медиҳанд, низ зери хавфи аксуламали шахсон ё мақомот буда, барои аз нашри маводи ба назари мақомот танқидӣ худдорӣ кардан, ба ранҷу озори ҷиддӣ рубару шуда метавонанд.

Авфи Байналмилал аз зидди рузноманигорони мустақил аз тарафи намояндагони мақомоти Тоҷикистон батакрор истифода шудани қонунҳои марбут ба тухмату таҳқир ба он тарзе, ки матбуоти мустақилро хомуш намуда, қурбониёни ҳуқуқи инсонро аз ошкоро сухан гуфтан ва ҷуброн талаб кардан бозмедорад, нигарон аст. Мувоғиқи маълумоти САҲА дар солҳои охир шуморай парвандҳое, ки бо ташабbusи мақомоти давлатӣ барои тухмату таҳқир зидди нашрияҳо оғоз шудаанд²⁴⁹, зиёд шуда истодааст. Ин ба нисбатан фаъол будани васоити ахбор ва ҳамчунин дастурҳои ҳукumat²⁵⁰ оиди уҳддории мақомот барои посух додан ба танқиди васоити ахбор вобаста буда метавонад.

Дар ҳуқуқи байналмилалӣ хеле дақиқ мӯқаррар шудааст, ки мансабдорони давлатӣ нисбат ба шахсони алоҳида бояд ба танқид ботаҳаммул бошанд. Рузноманигорон ва васоити ахбор дар амалигардонии ҳуқуқи одамон ба озодии баён, аз ҷумла ҳуқуқи гирифтани маълумот нақши муҳим доранд. Гарчанде ки ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон маҳдудиятҳои муайяни озодии баёнро ба шарти зарур ва мутаносиб будани онҳо барои ҳимояи ҳуқуқ ва шаъну шарафи дигарон иҷозат медиҳад, истифодаи қонунҳои тухмату таҳқир зидди рузноманигорон ва шахсони дигар бо мақсади пешгирии танқидӣ қонунии намояндагони мақомоти давлатӣ ё ғошкунии камбузиҳои ҷойдошта ва ё фасод, нодуруст мебошад.

Рузноманигори Азия Плюс Рамзия Мирзобекова ба Авфи Байналмилал²⁵¹ изҳор намуд, ки мақолаи вай бо номи «Тафтишот ё инквизитсия?», ки 21 декабря соли 2010 нашр гардида буд, боиси газаби мақомот шуд, чунки вай ба таври ошкоро дар бораи робитаи шиканча ва фасод навишта, қазијеро, ки иддаои таҷовуз ба номусро аз тарафи афсарони мақомоти интизомӣ дарбар мегирифт, ҳамроҳ намуд. Мақола ҳолатҳои иддаои шиканҷаро аз тарафи афсарони «шӯъбаи шашуми» ВКД дар вилояти Суғд тасвир менамуд. Дар байни онҳо қазијои Исмонбой Бобоев ва Илҳом Исмонов буданд. Ҳолатҳои дигар, барои таъмини амнияти ҷабрдилагон, бе гирифтани номи аслии онҳо дарҷ шудаанд.

Санаи 21 января соли 2011 генерал-майор Анвар Тагоймуров, сардори Раёсати мубориза бо Ҷиноёти муташаккили ВКД Азия Плюсро ба суд дода, даъво намудаааст, ки ин нашрия «дар бораи ниҳоди вай ҳар гуна овозаҳои таҳвин ва тухматангезро паҳн намуда, ба ин роҳ шаъну шраф ва обруи ин раёсатро паст задаст». Анвар Тагоймуровдев барои ҷуброни зарари маънавӣ аз Азия Плюс рӯёнидани 1 миллион сомониро, ки тақрибан ба 210 000 доллари амрикӣ баробар аст, талаб намуд.

Рамзия Мирзобекова якчанд маротиба ба прокуратура даъват шуд. Вай ба Авфи Байналмилал гуфт: «прокуратура ҳамеша меҳост бифаҳмад, ки кӣ ба ман маълумот додаст, чунки онҳо фикр мекарданд, ки маълумот аз тафтишот баромадааст. Онҳо ба тафсилоти шиканча, ки дар мақола дарҷ шудааст, кам аҳамият медоданд. Дар натиҷа, Прокурори генерали ба мо санадеро фиристод, ки ҳафт саҳифаи пур аз айборкуниро дарбар мегирифт... Муҳаррири нашрия Марат Мамадшоев ва ман барои вайронкунии...

қонун ҳангоми навиштани ин мақола айбдор мешудем. Хулоса карда гуем, мувофиқи ин санад нашрия барои нашр намудани ин мақола ҳуқуқ надоштааст. Албатта, мо ба «норозигии» онҳо ҷавоб додем, vale мақсади ин ҳуҷҷат барои мо номаълум аст. Баъдтар ин санад, ба чи тартибе, az тарафи даъвогар дар мурофиаи судӣ зидди мо истифода шуд. Вай метавонист ин санадро танҳо az Прокуратураи генералий дастрас намояд, пас чаро онҳо нусхай ҷавоби моро низ надодаанд? Ба назар чунин мерасад, ки ин санад маҳсус бо мақсади дар суд пурӯзвват кардани мавқеи даъвогар омода шуда буд. Куюҳ карда гуем, рузноманигоронро айбдор намуданд, на кормандони милитсияро».

Моҳи феврал суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мурофиаи судиро оғоз намуд. Санай 17 августан, тибқи гузориш, дар толори суд ҳимоятгарони Азия Плюс az тарафи афсари калони милитсия Валихон Муллоев, ки намояндаи Анвар Тағоймуровод буд, мавриди таҳдид қарор гирифтанд. Вай, тибқи гузориш, онҳоро «дushmanoni милитсия» гуфта, таҳдиди нест намудани онҳоро кардааст. Ҳимоятгарон дар ин ҳусус шикоят намуданд ва санаи 19 августан ВКД тафтишотро оғоз кард. Санай 25 октябр судияи ноҳияи Фирдавсӣ Сайфиддин Камолов парвандаро қатъ намуд.

Моҳи январи соли 2012 Анвар Тағоймуровод сардори Идораи корҳои доҳилии вилояти Ҳатлон²⁵² таъин гардид. Валихон Муллоев бошад, моҳи августи соли 2011 ба вазифаи баландтари сардори шуъбаи Раёсати мубориза бо Ҷиноёти муташаккили ВКД дар вилояти Ҳатлон таъин шуд.

7. БА ИНОБАТ НАГИРИФТАНИ ДАРҲОСТ, ТАВСИЯ ВА ҚАРОРҲОИ КУМИТАИ ҲУҚУҚИ ИНСОНИ СММ

Тоҷикистон аз соли 1999 узви Протоколи иловагии Паймони байналхалкӣ доир ба ҳукуки шаҳрвандӣ ва сиёсӣ буда, ваколати Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ-ро оиди «дар доираи салоҳияти худ қабул ва баррасӣ намудани мухобироти афроде, ки дар ҳусуси аз тарафи давлати узв нақз шудани ҳуқуқи дар ПБҲСШ муқарраршуда шикоят намудаанд»²⁵³, пазируфтааст.

Аз моҳи ноябрри соли 2003 то моҳи марта соли 2011 КҲИ СММ нисбати 22 қазияи марбут ба Тоҷикистон, ки дар умум 29 нафарро дарбар мегиранд, қарор баровардааст. Дар 18 шикояти ба КҲИ СММ фиристодашуда оиди аз тарафи намояндагони мақомоти интизомӣ истифода шудани шиканча ва дигар бадрафторӣ иддао намудаанд ва дар 17 қарор нисбати 26 нафар ҷабрдиагони вайронкунии ҳуқуқи инсон, КҲИ СММ дар воқеъ вайрон кардани моддаи 7-ро (озодӣ аз шиканча ва бадрафторӣ) дарёфт намудааст.

Ҳукумати Тоҷикистон дар самти ҳамкорӣ бо КҲИ СММ, ки парвандаҳои фардиро баррасӣ мекунад, ба пешравӣ муваффақ нашудааст. Масалан, пеш аз қабули мораторий ба ҳукм ва иҷрои ҷазои қатл дар соли 2004, новобаста аз даҳолати таъчилии КҲИ СММ, ки то итномии баррасии парвандаҳо дар Кумита, барои то шаш моҳ мақуф гузоштани ҳукми қатл даъват намуд, панҷ нафар, аз чумла бародарон Довуд ва Шералий Назриевҳо ба қатл расонида шуданд²⁵⁴. Дар қарори худ аз моҳи марта соли 2006 оиди парвандаи бародарон Назриевҳо КҲИ СММ қайд намуд, ки «Давлати узв ҷабрдиагони эҳтимолиро пеш аз итномии баррасии парванда аз ҷониби Кумита қатл намуда, уҳдадориҳои таҳти Протокол ба зимма гирифташро вайрон намуд..., ҷунин амалкарди давлат ҳусусан баъди он, ки Кумита ҷораҳои муваққатии муҳофизатро ба кор андохта ва борҳо Давлатро дар ин ҳусус хотирнишон соҳт, гайри маъзур аст.»

Дар якчанд парвандаҳои фардии ба КҲИ СММ фиристодашуда, мақомоти Тоҷикистон ба дарҳостҳои батакори ин ниҳоди СММ оиди додани маълумот ҷавоб нагардонила, маълумоти муҳим, ба монанди санади тафтишотӣ ё ташхиси тиббiro пешниҳод накарданд.

Мақомоти Тоҷикистон қарорҳои КҲИ СММ-ро мунтазам иҷро накардаанд. Парвандаи Павел Кирпо камбудиҳои асосиву давомдореро, ки дар таъмини иртиботи натиҷадор бо ин ниҳоди СММ вуҷуд доранд, ошкор месозад²⁵⁵. Модари Павел Кирпо иддао намуд, ки низоми маҳбаси писарашро баъди ба КҲИ СММ шикоят намудан саҳттар карданд.

Санаи 27 октябри соли 2009 КҲИ СММ қарор намуд, ки ҳуқуқи **Павел Кирпо** дар асоси ПБҲШС вайрон шудааст, аз ҷумла моддаи 7 (озодӣ аз шиканча ва бадрафторӣ), моддаи 9, қисми 1-3 (ҳуқуқи озодӣ ва амнияти шахс) ва моддаи 14, қисми 3 (g) (ҳуқуқи барои бар зидди худ баёнатдихӣ ё иқроршавӣ маҷбур нашудан)²⁵⁶.

Модари Павел Кирпо, ки моҳи май соли 2005 барои ҳимояи писараш ба КҲИ СММ муроҷиат карда буд, иддаа намуд, ки писарашро 7 май соли 2000 дастрӣ намуда, бе дастрасӣ ба ҳимоя ва бе гирифтани маълумоти расмӣ оиди сабабҳои дастрешавиаш, то 20 май соли 2000 дар ТНМ Вазорати амният нигоҳ, доштанд. Дар ин муддат вай эҳтимолан бо зарбаи барқ ва лату куб бо қалтаки резинии милиитсия ва қалтаки оҳанин шиканча дода шуда, дар натиҷа қабургаҳояш шикаста, базур аз ҷояш ҷунбида роҳ мерафт. Модараши ба КҲИ СММ изҳор дошт, ки новобаста аз шикоятҳои зиёди аз ҷониби ҳимоятгар ба мақомот ва суд ирсолшуда, аз руи иддаои шиканча тафтиш гузаронида нашудааст.

МОҲИ ЯНВАРИ СОЛИ 2001 СУДИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ ПАВЕЛ КИРПОРО БАРОИ РОҲЗАӢ БО ИСТИФОДАИ ЯРОҚ (МОДДАИ 249, ҚИСМИ 4 (б)) БА 15 СОЛ АЗ ОЗОДӢ МАҲРУМ КАРД ВА МОҲИ МАИ ҲАМОН СОЛ СУДИ ОЛӢ ИН ҲУКМРО ТАСДИҚ НАМУД.

МОҲИ ОКТЯБРИ СОЛИ 2009 КҲИ СММ ДАР ҚАРОРИ ХУД ОИД БА ИН ПАРВАНДА НИШОН ДОД, КИ МАҚОМОТИ ТОҶИКИСТОН «ДАР МАВРИДИ ҚОБИЛИ ҚАБУЛ БУДАН Ё НАБУДАНИ ИН ПАРВАНДА ВА МОҲИЯТИ ШИКОЯТИ ЯГОН МАЪЛУМОТЕ ПЕШНИХОД НАКАРДААСТ». ИН НИҲОД ҚАЙД НАМУД, КИ «ДАР НАБУДАНИ ПОСУХИ ДАВЛАТИ УЗВ, ДАР СУРАТИ МОҲИЯТАН АСОСНОК БУДАНИ ИДДАОИ МУАЛЛИФОН, БА ОНҲО БОЯД АҲАМИЯТИ ДАХЛДОР ДОДА ШАВАД.» КҲИ СММ ҲУЛОСАИ НАМУД, КИ ТОҶИКИСТОН УҲДАДОР БУД ПАВЕЛ КИРПОРО БО ЧУБРОНИ МУНОСИБ ТАЪМИН НАМОЯД, АЗ ҶУМЛА, БУРДАНИ ТАФТИШОТИ ЧИНОЯТИ БАРОИ МУҚАРРАР НАМУДАНИ МАСТУЛОНИ БАДРАFTORӢ ВА ЧУБРОНИ МУНОСИБ, АЗ ҶУMЛА ДОДАНИ ТОВОН ВА БАРРАСИИ ИМКОНИЯТИ АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДАНИ ПАРВАНДА.

Баъди баромадани қарори КҲИ СММ модари Павел Кирпо ба якчанд ниҳодҳо²⁵⁷ шикоят навишта, барои аз нав дидা баромадани ҳукми соли 2001 ва ба вай додани чуброн, аз ҷумла товони зарар ҳоҳиш намуд. Санаи 17 феврали соли 2010 Суди Олӣ посух додаст, ки «хулосаи зери зурӣ гирифта шудани нишондоди иқроршавии Павел Кирпо бо фактҳои объективии маводи парвандагӣ мувофиқат намекунанд.» Санаи 29 феврал Прокуратураи генералӣ навиштааст, ки «ҳукми суд ба талаботи қонун мувофиқ аст ва барои эътиroz ба тарикӣ назоратӣ асосе вуҷуд надорад.» Ҳеч яке аз ин ҷавобҳо ба Мулоҳизаҳои КҲИ СММ такъя накардаанд. Дастроҳи иҷроияи Президент ҷавоб додаст, ки аз КҲИ СММ оиди парвандагӣ Павел Кирпо пеш аз моҳи декабри соли 2009 муҳобироте дастрас накардааст ва ҳуқуқи вай дар асоси ПБҲШС нақз нашудааст.

Модари Павел Кирпо гузориш дод, ки пас аз қарори КҲИ СММ барои ҷазо додани аҳли оила барои шикоят навиштан ба ниҳоди байналмилалии ҳуқуқи инсон, писарашро ба маҳбаси низомаш саҳттар гузарониданд²⁵⁸. Санаи 27 октябри соли 2010 дар асоси дарҳости сардори маҳбасе, ки Павел Кирпо нигоҳдорӣ мешуд, барои вайрон карданӣ тартиботи маҳбас бо қарори суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе низоми маҳбаси вай тағйир дода шуд.

Павел Кирпо моҳи сентябри соли 2011 дар асоси санади авф, ки ба муносибати 20-солагии истиқололияти Тоҷикистон бароварда шуд, аз маҳбас озод гардида. Ин санади авф нисбати ҳазорон маҳкумшуда татбиқ карда шудааст.

Дар масъалаи додани маълумоти аз тарафи КҲИ СММ дархостшуда, дар гузориши соли 2011-и ТДУ ба Шуруи ҳуқуқи инсони СММ, мақомоти Тоҷикистон қайд намуданд, ки «ҳукумат барои сари вақт дар асоси ПБҲШС баррасӣ намудани шикоятҳои фардӣ чорабинӣ мекунад». Мақомот илова намудаанд, ки «нисбати он шикоятҳои фардие, ки ҳукумат дар натиҷаи сабабҳои объективӣ сари вақт маълумот дода натавонистааст, ҷораҳо дида шуда, қарорҳои ниҳоии қабулгардида ба кумитаҳои даҳлдори СММ пешниҳод хоҳанд шуд»²⁵⁹.

Фаъоли ҳуқуқи башар, сарвари Маркази мустақили ҳуқуқи инсон Сергей Романов якчанд мушкилоти қонунӣ ва амалии ба зудӣ иҷро шудани қарорҳои ба Тоҷикистон марбути КҲИ СММ-ро муайян намуд²⁶⁰.

Дар асоси қонуни кишвар қарорҳои КҲИ СММ барои аз нав дида баромадани парванд, бинобар ҳолатҳои нав ошкоршуда, асос шуда наметавонанд. Дар амал ин маънои онро дорад, ки агар КҲИ СММ аз тарафи Тоҷикистон вайрон шудани моддаи 7-уми ПБҲШС (озодӣ аз шиканча ва бадрафторӣ)-ро муайян кунад, «Тоҷикистон (аввал) бояд барои истифодаи шиканча парвандай ҷиноятӣ оғоз намуда, гунаҳкоронро пайдо кунад, ҷазо диҳад ва танҳо баъди ин шахси ба КҲИ СММ муроҷиаткарда ҳуқуқи аз нав дида баромадани ҳукмро пайдо мекунад»²⁶¹.

Мушкили дигари иҷроиши қарорҳои КҲИ СММ дар он аст, ки гарчанде қонунгузории кишвар иҷроиши уҳдадориҳои байнамилалиро кафолат додаст, вай тартиби ин иҷроишро возех накардааст²⁶².

Ҳамчунин, қонунгузории кишвар механизми амалии ба ҷабрдиагони нақзи ҳуқуқи инсон додани ҷубронро муайян намекунад. Масалан, гарчанде ки мувофиқи қонун ба шахси гайриқонунӣ ҳабсшуда ё маҳкамушуда бояд ҷуброн дода шавад, «дар воқеяят ягон механизми амалигардонии ин ҳуқуқ матраҳ нашудааст»²⁶³.

Илова бар ин, Сергей Романов қайд намуд, ки дар Тоҷикистон «чараёни назорати иҷроиши Муҳоҳидаҳои (қарорҳои) КҲИ СММ танзим нашудааст. Ин ба набудани таҳлили воқеӣ ва натиҷабаҳши қарорҳои ба Тоҷикистон марбути КҲИ СММ аз тарафи мақомоти Тоҷикистон ва ҳамчунин ба таъхирӣ зиёд дар дидани ҷораҳои умумӣ ва ... зиёдшавии шумори шикоятҳои шаҳрвандони Тоҷикистон оварда мерасонад»²⁶⁴.

Тиромоҳи соли 2011 аз якчанд вазоратҳо, аз ҷумла Вазорати адлия дархост шуда буд, то оиди механизми иҷроиши қарорҳои КҲИ СММ таклифҳои худро пешниҳод намоянд. Шуъбаи Кафолатҳои конституционии ҳуқуқи шаҳрвандони дастгоҳи иҷроияи Президенти кишвар гузориш дод, ки вай нақша дорад, ислоҳоти Комиссия оид ба иҷроиши уҳдадориҳои байнамилалиро амалӣ намояд. Дар замони омодасозии ин гузориш дар ҳусуси муҳлати гузаронидани ин ислоҳот маълумоте дастрас нест.

8. ШИКАНЧА ВА ДИГАР БАДРАФТОРӢ БАҶДИ БОЗГАШТ БА ТОҶИКИСТОН

Авфи Байнамилал аз шумораи ҳолатҳои дар гузаштаи наздик аз ҷониби мақомоти интизомии Тоҷикистон мавриди шиканча ва дигар бадрафторӣ қарор гирифтани онҳое, ки маҷбуран аз хориҷи кишвар баргардонида ва ё истирдод шудаанд, изҳори нигаронии ҷиддӣ мекунад.

ЭҲТИМОЛИ ШИКАНЧА БАҶДИ БОЗГАШТ АЗ ГУАНТАНАМО

Абдумуқит Воҳидов ва Рӯқнӣдин Шаропов дар маҳбаси ИМА дар Афғонистон ва Гуантанамо, бе бозрасии судии парвандай онҳо, панҷ соли умри худро гузарониданд. Онҳоро дар ҳолати ҷудоӣ нигоҳ дошта, ба онҳо айбе эълон накарданд²⁶⁵ ва мурофиаи судӣ гузаронида нашуда буд. Аввали моҳи марта соли 2007 Абдумуқит Воҳидов ва Рӯқнӣдин Шароповро ба Тоҷикистон фиристоданд. Баҷди ба Тоҷикистон расидан онҳоро дастгир ва ҳабс намуданд. Падарони онҳо ба Авфи Байнамилал²⁶⁶ изҳор намуданд, ки писаронашонро то мурофиаи судӣ, ки моҳи августи ҳамон сол баргузор шуд, бе дастрасӣ ба ҳимояни нигоҳдорӣ намуданд ва аҳли оилашонро танҳо дар охири моҳи апрел ҳабар доданд. Моҳи май падарон тавонистанд, ки бо онҳо дар ТТ-и Душанбе воҳуранд. Баҷд аз ин, пеш аз мурофиаи судӣ онҳоро иҷозати воҳурӣ надоданд.

Тибқи гузоришҳо, ҳар ду нафар дар суд баёнат додаанд, ки аз тарафи афсанони мақомоти интизомии Тоҷикистон барои иқроршавӣ ва худро айбор намудан мавриди шиканча ва лату куб қарор гирифтаанд. Ангуштони Абдумуқит Воҳидов, тибқи маълумот, бо зарбаи барқ ё шуъла сузонида шуда буданд. Абдумуқит Воҳидов ба нишони эътиroz алайҳи ҳукми суд, ғурсананишинӣ намуд ва тибқи гузориш, аз тарафи посбонони ТНМ барои ҳурок ҳурдан мавриди лату куб қарор гирифт. Барои иддаои шиканча ва дигар бадрафторӣ тафтишот бурда нашудааст. Санаи 17 август Суди Олии Тоҷикистон ҳар ду нафарро барои дар соли 2001 «ғайриқонунӣ» гузаштан аз Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон²⁶⁷ ба Афғонистон ва «иштироки зарҳарид дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ»²⁶⁸-и ҲИУ²⁶⁹ ба 17-солӣ аз озодӣ маҳрум намуд. Ҳимоятгарон аз болои ҳукм шикоят бурда, қайд намуданд, ки ин ду нафар аз киро шуданашон аз ҷониби ҲИУ ҳабар надоштанд ва дар суд дар ҳусуси иштирок намудани онҳо дар амалиёти ҷангӣ далеле пешниҳод карда нашудааст. Шикоят рад карда шуд. Соли 2009 Рӯқнӣдин Шаропов барои кушиши аз маҳбаси ғурехтан ба 10 соли дигар аз озодӣ маҳрум карда шуд. Дар моҳи июли соли 2011 Абдумуқит Воҳидов дар маҳбаси шаҳри Душанбе ва Рӯқнӣдин Шаропов дар Қурғонтеппа нигоҳдорӣ мешуданд. Аҳли оилаи Абдумуқит Воҳидов метавонанд соле ду-се маротиба вайро бинанд. Падару модари Рӯқнӣдин Шаропов хеле камбизоатанд ва соле танҳо як маротиба метавонанд аз манзили худ дар Исфара ба

маҳбас барои дидорбинӣ раванд. Ҳар ду оила аз мақомот ҳоҳиш намудаанд, ки писаронашонро ба маҳбаси вилояти Суғд фиристанд, то онҳо тавонанд ба осонӣ дидорбинӣ намоянд.

Авфи Байналмилал аз мақомоти Тоҷикистон даъват менамояд, ки оиди мавриди шиканча қарор гирифтани Абдумуқит Воҳидов ва Рӯқнӣдин Шаропов тафтишоти фароригир, холисона ва мустақилро оғоз намоянд. Вай даъват менамояд, ки ин ду нафар дар асоси мурофиаи судии ба стандартҳои байналмилалий мувофиқ аз нав суд карда шаванд, чунки дар давраи тафтишоти пешакӣ онҳо ба ҳимоя дастрасӣ надоштанд ва тибқи иддаои онҳо, дар суд далеле барои исботи иштирокашон дар амалиёти ҷангӣ пешниҳод нашудааст.

Авфи Байналмилал аз қазияҳои байди бозгашт мавриди шиканча қарор гирифтани он шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз Русия истирдод шудаанд, оғаҳӣ дорад. Яке аз онҳо қазияи Муҳаммад Аҳадов мебошад.

БАЪДИ ИСТИРДОД АЗ РУСИЯ АЗ ТАРАФИ АФСАРОНИ «ШУЬБАИ ШАШУМ»-И ВКД ЭҲТИМОЛАН ШИКАНЧА ВА ТАҶОВУЗ ШУДААСТ

Муҳаммад Аҳадов соли 2007 дар шаҳри Коломнаи вилояти Москва дастгир шуда, то баррасӣ шудани дарҳости истирдоди ба Тоҷикистон дар ҳабс нигоҳ дошта мешуд. Мақомоти Тоҷикистон дар робита бо айбҳои вайрон намудани даҳлнопазирии манзил, маводи мухаддир ва монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ, истирдоди вайро дарҳост намуданд²⁷⁰.

Санаи 29 сентябри соли 2008 дар фурудгоҳи Внуково намояндағони Прокуратураи генералии Русия Муҳаммад Аҳадовро ба намояндағони ВКД ҶТ супориданд. Рузи дигар вайро ба Душанбе ба бинои «шувъбаи шашум»-и ВКД оварданд. Вай иддао намудааст, ки «манро заданд ва зуроварӣ намуданд. Бевақтии шаб... ду корманди масъули Раёсати мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккили ВКД либосҳои манро қашида, дасту поямро бастанд. Ин кормандони масъули манро ба таври ваҳшиёна таҷовузи ҷинсӣ намуданд... Дар ҳоле, ки яке аз онҳо манро таҷовуз мекард, дигарӣ ин ҳолати мудҳишро сурат мегирифт»²⁷¹. Тибқи гузориш, намояндағони мақомот вайро таҳдид намуданд, ки агар ба ҷиноят иқрор нашавад ва зидди Низомхон Ҷураев баёнот надиҳад²⁷², суратҳои таҷовуз шуданашро дар тамоми Тоҷикистон паҳн мекунанд.

Муҳаммад Аҳадов гузориш додааст, ки намояндағони мақомот гуфтаанд, ки вайро ба содир кардани ҷинояти дигаре айдор мекунанд, ки ҳангоми дарҳости истирдод матраҳ нашуда буд. Тибқи гузориш, вай ба санади икроршавӣ имзо нағузошт ва кормандони милитсия шиканча ва бадрафториро нисбати вай то санаи 3 октябр, замоне ки вайро ба ТНМ-и шаҳри Душанбе интиқол намуданд, ҳамаруза идома медоданд. Тибқи гузориш, вай дар он ҷо низ аз тарафи афсари «шувъбаи шашум» мавриди шиканча қарор гирифт. Муҳаммад Аҳадов мегуяд, ки замони дар ТНМ буданаш аз Прокуратураи генерали ҳоҳиш намуд, ки ҳолатҳои шиканҷаро тафтиш намоянд. Тибқи гузориш, моҳи октябриси соли 2008 тафтишот бурда ва нисбати ду корманди Раёсати мубориза алайҳи ҷиноятҳои

муташаккили ВКД правандай ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Вале ин кормандон, тибқи гузориш, кишварро тарқ намуданд.

Авфи Байнамилал аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки дар якчанд парвандаҳои гузаштаи наздик, мақомоти Тоҷикистон дар асоси маълумоти номуътамад барои истирдоди шахсони эҳтимолан аъзои гурухҳои мамнуни исломӣ буда дарҳост намуда, ин шахсон байди баргардонидан иддаои шиканча шудан намудаанд. Аксари ин дарҳостҳои истирдод барои баргардонидани шахсони дар Русия буда равон карда шудаанд.

ДАҲИ соли 2010 дар чор парванда²⁷³ қарор намуда буд, ки дар сурати аз Русия ба Тоҷикистон истирдод шудан, ба даъвогарон ҳавфи шиканча таҳдид намуда, ҳукуқи онҳо дар асоси моддаи 3 вайрон мешавад. Мақомоти Тоҷикистон барои чунин ҷиноятҳо, ба монанди терроризм, даъвати сарнагун кардани соҳтор, узвият дар созмони Гайриқонунӣ ва бандитизм дарҳости истирдод намудаанд. Дар парвандаи *Гаффоров муқобили Россия*, масалан, ДАҲИ қайд намудааст, ки «далелҳо аз якчанд сарчашмаҳои воқеъӣ вазъияти ташвишовари Тоҷикистонро тасвир мекунанд. Махсусан, Кумитаи зидди шиканҷаи СММ, Департаменти давлатии ИМА, Авфи Байнамилал ва Диҷбони ҳукуқи башар амалияи шиканҷаро зидди онҳое, ки дар ҳабси милитсия қарор доранд, ҳамчун «мунтазам», «фарогир» ва «қабулшуда» тасвир намудаанд».

Авфи Байнамилал, ҳусусан аз ҳолатҳои ба наздикӣ руҳдода, ки шахсони ба ДАҲИ даъвонамуда,²⁷⁴ тибқи гузоришҳо, аз тарафи мақомоти амниятии Тоҷикистон, ки дар Русия амал мекунанд, дуздида ва маҷбуран ба Тоҷикстон оварда шудаанд, изҳори нигаронӣ мекунад. Ин бозгаштҳои Гайриқонунӣ новобаста аз он, ки ДАҲИ чораҳои муваққатии муҳофизатро тибқи қоиди 39-уми Қоидҳои ин додгоҳ татбиқ намуда, аз Русия то баромадани қарори додгоҳ боздоштани истирдоди онҳоро дарҳост намуда буд, рӯй додаанд. Бойиси нигаронӣ аст, ки байде аз ин ашҳос байди ба Тоҷикистон баргардонида шудан, мавриди шиканча ва дигар бадрафторӣ қарор гирифтаанд. Парвандаҳои охирин ба Низомхон Чураев, ки моҳи апрели соли 2012 аз Русия дуздида ва ба Тоҷикистон баргардонида шуд ва Савриддин Чураев, ки қазияи вай дар поён тасвир шудааст, марбутанд.

Савриддин Чураеви бисту ҳафтсола дар ҷатори 33 нафари дигар аз тарафи мақомоти Тоҷикистон барои иштирок дар созмони мамнуъшудаи «Байъат» ва ҲИУ айбордор шудааст.

Вай гузориш додааст, ки байди соли 2006 дар боздоштгоҳи милитсия вафот кардани устодаш Саъдулло Маъруфов, ки ба вай Қуръонро таълим дода буд ва пурсиши пайравонаш аз тарафи кормандони милитсия, ба Русия фирор кардааст. Савриддин Чураев моҳи ноябриси соли 2009 дар Москва дастгири ва дар ТНМ-и рақами 4 нигоҳдорӣ шудааст. Мақомоти Тоҷикистон дарҳости истирдодро бар он асоснок намуданд, ки соли 1992 Савриддин Чураев он вақт ҳафтсола «аз саршавии ҷангӣ шаҳрвандӣ ва бесарусомонӣ дар ҷумҳурӣ бо мақсади ноором кардани вазъи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гайриқонунӣ гасб намудани ваколати расмии намояндагони мақомоти интизомӣ истифода бурда», ба гуруҳи мамнуъи исломӣ шомил шудааст.

Чонишини Прокурори генералии Федератсияи Русия истирдоди вайро тасдиқ намуд ва Савриддин Чураев аз болои ин қарор ду маротиба ба суд муроҷиат намуда, муваффақ нашуд. Санаси 7 декабря соли 2010 ДАҲИ чораҳои муваққатии муҳофизатро татбиқ

намуда, аз Русия, бар асари таҳдиҳи ҳавфи шиканча дар сурат фиристодани вай ба ватан, то баромадани қарори додгоҳ боздоштани истирдоди вайро дархост намуд. Савриддин Чураев санаи 20 май соли 2011 байди 18 моҳи ҳабс²⁷⁵ озод гардида, моҳи август мақоми муваққатии паноҳандаро дарёфт намуд. Вале шаби 31 октябрини соли 2011 вай дар Москва аз тарафи шахсони номаълуми либоси гайринизомӣ дошта рабуда шуд. TFX Институти ҳуқуқи инсон, ки дар Русия ҷойгир аст, байдар мӯайян намуд, ки вайро санаи 1 ноябрини соли 2011, новобаста аз он, ки шиноснома надошт, ба воситаи фурудгоҳи Домодедово аз Русия берун овардаанд.

Савриддин Чураев ба ҳимоятгарони худ, ки барои ба ДАҲИ шикоят бурдан кумак мекарданд, мактуб навишта изҳор намудааст, ки шаби 31 октябр дар Москва вайро чор ё панҷ нафар шахсони либоси гайринизомӣ дошта рабуда, дар дохили мошин баста, лату куб карда, ба сараш туғангчаро монда таҳдид намуданд, ки дар сурати розӣ нашудан барои баргаштан ба Тоҷикистон вайро мепарронанд. Шаҳси бо вай суханкарда тоҷикистонӣ будааст. Вайро тамоми шаб ва рузи дигар дар мошинҳо нигоҳ дошта, тақрибан нимашаб рост ба фурудгоҳи Домодедово ба тайёра бурданд ва ба дасти посbononi тоҷик супориданд; вай саҳарии барвақт ба фурудгоҳи Ҳуҷанд расид. Панҷ намояндai мақомоти интизомӣ вайро ба «шӯбаи шашум»-и ВКД бурда, ҷашмонашро бастанд, то дида натавонад ва вайро лату куб намуданд. Онҳо Савриддин Чураевро бе ҳимоятгар пурсиши намуда, барои зидди шахсони мӯайян баёнот додан маҷбур намуданд, вале вай ин корро накард. Вай худро бегуноҳ мешуморад.

Моҳи мартини соли 2012 мақомоти Русия ба ДАҲИ маълумот доданд, ки дар ҳусуси ҷои исти вай ва ё бо роҳи ҳавоӣ ё қатора аз Русия рафтани вай ҳабар надоранд.

Санаи 19 апрел Савриддин Чураев ба муҳлати 26 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. Шарикони вай барои барои одамкушӣ (моддаи 104), ташкили воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ (моддаи 185.1), бандитизм, ташкили гурӯҳи мусаллаҳи устувор бо мақсади ҳуҷум ба шаҳрвандон ё ташкилот (моддаи 186), ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ё ҷиноятҳои маҳсусан вазнин (моддаи 187.1 ва 2), барангҳектани кинаю адовати миллӣ, начоӣ, маҳалгарӣ ва ё динӣ (моддаи 189.3), бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимиyaт ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимиyaт (моддаи 306.3), даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани соҳти конституционӣ бо супориши ташкилотҳои нияти душманона дошта ё намояндагони давлатҳои ҳориҷӣ (моддаи 307.3)²⁷⁶ ба муҳлатҳои аз ҳашт то 28-солӣ аз озодӣ маҳрум шуданд. Шарикони Савриддин Чураев дар ҳусуси истифодаи шиканча ва бадрафторӣ иддаои ҷиддӣ намуданд.

То он ҷое, ки Авғи Байнамилал огоҳ аст, дар замони навиштани ин гузориш ДАҲИ тибқи қоидai 39-уми Қоидрои ин додгоҳ, барои то баромадани қарори додгоҳ пешгири намудани истирдоди камаш се нафар шаҳрванди ҳоло дар Русия будаи Тоҷикистон, ҷораҳои муваққатии муҳофизатро татбиқ намудааст. Инҳо Исмон Азимов²⁷⁷, Фарруҳ Сидиков²⁷⁸ ва Латипов мебошанд. Ҳимоятгарон барои он ба ин додгоҳ муроҷиат намуданд, ки онҳо мутмаинанд, истирдоди ин шахсон муқаарроти асосии Конвенсияи Аврупо оид ба муҳофизати ҳуқуқи инсон ва озодиҳои бунёдиро, аз ҷумла, мамнӯй будани фиристодани шахс ба қишваре, ки дар он ба вай ҳавфи шиканча, муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркундандаи шаъну шараф таҳдид мекунад, вайрон месозад.

9. ХУЛОСА

Ин гузориш нигаронии Авфи Байналмилалро аз шиканча ва дигар бадрафторӣ дар давраҳои аввали дастгиркунӣ, шеваҳои номуносиб ё номувоғиҷатӣ бо тарзҳои муҳофизати дастгиршудагон ба зидди ин гуна ҷиноятҳо, тафтишоти номуносиб ва нокомии мақомоти Тоҷикистон дар ҷазо додани шаҳсони масъул; ба ҷуброни муносиб дастрасии муносиб надоштани курбониён ва бечазо мондани ҷинояткоронро таҷассум мекунад. Авфи Байналмилал аз ҷораҳое, ки мақомоти Тоҷикистон дар солҳои наздик диданд, аз ҷумла қабули Кодекси мурофиаи ҷиноятни нав дар соли 2010, тағирии Кодекси ҷиноятӣ ва воридкунии мағҳуми ба стандартҳои байналмилали мурофиқи шиканча дар соли 2012 ва изҳори омодагии Тоҷикистон барои иҷро намудани тавсияҳои Тағсири даврии универсалий дар моҳи марта соли 2012 оғаҳ аст. Аммо ба эътиමоди Авфи Байналмилал, барои дар амал барҳам задани шиканча ва бадрафторӣ дар давраи боздошти пеш аз судӣ, як қатор ҷораҳои дигари маҳсусро амалӣ намудан зарур аст.

Бинобар ин, Авфи Байналмилал ба Тоҷикистон тавсияҳоеро медиҳад, ки барои мурофиқ будани Тоҷикистон бо уҳдадориҳои ҳуқуқи байналмилалий ва ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон заруранд. Сари вақт иҷро намудани онҳо нишондиҳандай мусбии таъҳидоти Тоҷикистон дар барҳам додани шиканча ва бадрафторӣ ҳоҳад буд.

ТАВСИЯҲО

Умумӣ

- Расман ва пурра маҳкум намудани ҳама гуна истифодаи шиканча ва дигар бадрафторӣ. Ҳусусан ба тамоми намояндагони мақомоти интизомӣ ба таври возехӯ равшан фаҳмонидан, ки ин гуна амалҳо гайриқонунӣ буда, таҳаммул наҳоҳанд шуд ва шаҳсоне, ки аз онҳо истифода мекунанд, ба ҷавобгарии интизомӣ ва ҷиноятӣ кашида ҳоҳанд шуд. Ин мавқеъ бояд дар тренингҳои омузишии намояндагони мақомоти интизомӣ дарҷ гардад.
- Тартиб додан ва нашр намудани маълумот ва омори солона дар ҳусуси шикоятҳои шиканча ва бадрафторӣ, тафтишоти бурдашуда ва натиҷаи он оиди ба ҷавобгарии интизомӣ ва ҷиноятӣ кашидан, ҷазо додани гунаҳкорон ва додани товон ва дигар намудҳои ҷуброн барои ҷабрдиҳагон.

Устувор гардонидани кафолатҳои мурофиавии дастгиршудагон:

Чунин ҳуқуқи мурофиавӣ бояд ба тамоми дастгиршудагон, аз ҷумла ба онҳое, ки ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муттаҳам шудаанд, тааллуқ дошта бошанд:

- Баъди ҳабс ҳар чи зудтар ба ҷои нигоҳдорӣ бурда шудани дастгиршудагон, ва танҳо дар ҷойҳои расмии тавқиф нигоҳ, доштани онҳоро таъмин намудан; тағирир додани КМҶ ба тартибе, ки бақайдигирии дастгиршавиро дар ҷои расмии тавқиф дар муддати се соати баъди маҳрумӣ аз озодӣ муқаррар намояд.
- Тағирир додани КМҶ барои ба ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон мутобиқ намудани мағҳуми маҳрумӣ аз озодӣ, то ки лаҳзаи ба амал омадани он саршавии дастгиршавӣ ҳисобида шуда, дар протоколи дастгиркунӣ сабт карда шавад.
- Тағирир додани КМҶ, то ки дар он ба таври возехӯ аз вақти маҳрумшавӣ аз озодӣ ба вуҷуд

омадани ҳуқуқи ҳабардихӣ ба шахси сеом, дастрасӣ ба ҳимоятгари дилҳоҳ, ҳуқуқи хомуш будан ва ба дастиршудагон аз лаҳзай маҳрумӣ аз озодӣ фаҳмонидани ин ҳуқуқ таъмин карда шавад.

- Протоколи дастиркуни байди боздошти ҳар як дастиршуда ҳар чи зудтар тартиб дода шуда, дар он аққалан вақти дастиршавӣ; сабабҳои дастиршавӣ; шахсияти афсари дастиркунанда; ҷои дастиркуни ва тағйири ҷои нигоҳдорӣ ва ҳамчунин шахсияти афсарони барои нигоҳдории онҳо масъул сабт шаванд.
- Ба ҳимоятгари интихобнамуда дастрасӣ доштани дастиршуда ва машварати маҳрамона ва як ба яки дастиршударо бо ҳимоятгараш таъмин намудан.
- Ҳар нафари ба ҷои нигоҳдорӣ овардашуда бояд аз муоинаи муқаррарии дуҳтур гузаронида шавад; на фақат бо розигӣ ё ҳоҳиши мансабдорон, балки бо ҳоҳиши худи дастиршуда низ вай бояд бо муоинаи мустақили тиббӣ таъмин карда шавад. Чунин муоина барои дастиршудагон бояд дар хилват ва ройгон гузаронида шавад; агар дастиршудагон ҳоҳиши дар назди дуҳтури дилҳоҳашон, аз ҳисоби худ аз муоинаи тиббӣ гузаштани бوشанд, бояд ин имкониятро дошта бушанд; дастиршудагон бояд ба варақаи тиббии худ дастрасӣ дошта бушанд.
- Ба таври қонунӣ муқаррар намудани муҳлати тезтари гузаронидани маҷлиси судӣ оиди интихоби ҷориӣ пешгирий (дар КМЧ 72 соат муқаррар шудааст) ва на дертар аз 48 соати байди дастиршавӣ гузаронидани он; мустаҳкам намудани эҳтимолият ба самти озодӣ.
- Тағайир додани КМЧ, то ки судяҳо дар ҳолати пешниҳод нагардидани асосҳои боэътиими дар ҳабс нигоҳдории шахс дигар муҳлати боздоштро дар давраи тафтишот ба таври номуайян дароз карда натавонанд.
- Ба таври қонунӣ муқаррар намудан, ки ягон шаҳодати шахси аз озодӣ маҳрумшуда, ба гайр аз шаҳодате, ки дар ҳузури судя ва ё ҳимоятгар дода шудааст, дар суд мавриди баррасӣ қарор намегирад.

Дигар ислоҳот

- Баҳодиҳӣ ба кори намояндагони мақомоти интизомӣ набояд соф миқдорӣ бушанд, чунки ин низом ҳавфи шиканча ва дигар бадрафториро зиёд мекунад.
- Дастиршудагон набояд дар КДАМ ё ТНМ таҳти итоати таҳқиқбараандагон ва муфаттишон зиёда аз вақте, ки мувофиқи қонун барои гирифтани қарори суд оиди баҳабсигирӣ зарур аст, нигоҳдорӣ шаванд. **Байди ин онҳо бояд ба ТТ ирсол шуда, минбаъд робитай беназорати онҳо бо таҳқиқбараандагон ва муфаттишон иҷозат дода напшавад.**
- Ҳамчун масъалаи афзалиятнок, тамоми афсарони мақомоти интизомӣ бояд бо нишони ном ё рақами алоҳида, ки ба ҷашм намоён менистад, таъмин карда шаванд.
- Ҳимоятгарони дастиршудагон бояд ҳуқуқи дар тамоми амалиёти тафтишоти иштирок карданро дошта бушанд.
- Сабти расмӣ ва пурраи тамоми пурсишҳо ба воситаи руйнавис ва беҳтараш, бо роҳи

сабти аудио ва видеой бояд таъмин карда шавад. Сабтҳо бояд шахсияти тамоми иштироккунандагонро дар бар гиранд. Сабтҳо бояд ба дастигиршуда ва ҳимоятгари вай дастрас бошанд.

- Илова бар ин, дар тамоми тавқифгоҳо бояд назорати аудио ва видеой бурда шавад, ба истиснои он ҷойҳое, ки ин ҳуқуқи ҳаёти шахсӣ ё маҳрамияти мукотибаро бо ҳимоятгар ё духтур вайрон мекунад. Маводи сабт бояд дар ҷои боэътиномод ба муҳлати қобили қабул нигоҳ дошта шуда, дар сурати ҷои доштани шикоят барои муфаттиш, шахсони шикояткарда ва намояндагони онҳо дастрас шавад.
- Бояд даствурҳои дохилие, ки робитаи байни ҳимоятгарон ва дастигиршудагонро танзим месозанд, ба ҳама дастрас бошанд ва ин ба муқаррароти КЗШ, ки Тоҷикистон узви он мебошад, комилан мувофиқ аст.
- Ҳамчун масъалаи афзалиятнок, барои тасвиби Протоколи иловагии КЗШ чораандешӣ намуда, механизми миллии пешгириро, ки устувор буда, салоҳияти мунтазам, мустақилона, бидуни огоҳӣ ва бемаҳдудро барои ташриф ва назорат ба тамоми ҷойҳои нигоҳдорӣ дошта бошад, ташкил намояд. Нозирон бояд имконияти бо дастигиршудагон як ба як суҳбат намуданро дошта бошанд.
- Бояд алайҳи он кормандони мақомоти интизомӣ, ки ашхосро барои шикоят кардан аз болои қонунвайронкуни кормандони мақомоти интизомӣ метарсонанд ё нороҳат мекунанд, чораҳои интизомӣ, ва агар зарур бошад, чораҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ дида шаванд.

Мақомоти судӣ ва ҷои онҳо дар мубориза бар зидди шиканча ва дигар бадрафторӣ:

Дар маҷлиси судӣ оиди интиҳоби чораи пешгири:

- Судяҳо бояд ба қонунӣ будани ва муносибат ба дастигиршуда дар тавқифгоҳ дикқат диханд. Агар дастигиршуда шикояте кунад, ё ҳатто дар набудани шикоят барои мавриди шиканча ё бадрафторӣ қарор гирифтани вай асосе бошад, судяҳо бояд тафтишоти фаврӣ, самаранок ва холисонаро оғоз кунанд.
- Судяҳо бояд уҳдадор шаванд, ки мунтазам риоя шудани тамоми кафолатҳои КМҶ-ро, ба монанди сари вақе ва дуруст пур кардани протоколи дастигirkунӣ; ба дастигиршуда фаҳмонидани ҳуқуқи вай; фавран хабар додан ба аҳли оила ё шахсони сеюм; дастрасии фаврӣ, бемаҳдуд ва маҳрамона боа ҳимоя; дастрасии фаврӣ ва маҳрамона ба духтур ва риоя намудани муҳлатҳои дар қонун муқарраршуда, назорат кунанд.
- Ҳамчун чораи пешгирии шиканча ва дигар бадрафторӣ, дар давоми тафтиши пешакӣ шаҳс бояд танҳо дар ҳолатҳои истисно ва ба муҳлати ҳаддадалимкон кутоҳ дар ҳабс нигоҳдорӣ шавад ва он муқаррароти КМҶ, ки ба судяҳо ҳуқуқи танҳо дар асоси вазнинии ҷиноят ба ҳабс гирифтсанро медиҳад, ҳамчун қоиди ба эҳтимолияти бегуноҳӣ муҳолиф бекор карда шавад.

Дар мурофиаи судӣ:

- Бояд ҳама гуна нишондод ё иқроршавии дар натиҷаи шиканча ва дигар бадрафторӣ ба даст омада, дар мурофиаи судӣ ҳамчун далел истифода нашаванд, ба истиснои далел бар зидди дар шиканча гумонбаршудагон.

■ Ба таври қонунүй мӯқаррар намудан лозим аст, ки агар дар мурофиаи судӣ ё вақти дигар гумонбар, айборшавандა ё судшаванд дар хусуси мавриди шиканча ва дигар бадрафторӣ қарор гирифтанаши иддао кунад, масъулияти бе шубҳаи қобили қабул исботкунии чой надоштани ин ҳолат ва бо роҳи гайриқонунӣ ба даст оварда нашудани баёнот ё икроршавӣ ба зиммаи тарафи айборкунанда voguzor шавад.

Тафтиши иддаои шиканча ва дигар бадрафторӣ ва таъмини ҳаққи ҷуброн ва товон

■ Ташкил намудани ниҳоди устувори самаранок ва мустақил барои тафтиши тамоми шикоятҳои вайронкунии ҳуқуқи инсон, ки аз тарафи кормандони мақомоти интизомӣ ё шахсони бо дастури ин мақомот амалкарда ё бо огоҳӣ ё шарикии ин мақомот содир карда шудаанд.

■ Дар сурати чой доштани шикоят ё иддаои шиканча ва дигар бадрафторӣ, ё дар сурати будани асос барои мутмайин будан дар чой доштани шиканча ва дигар бадрафторӣ, бояд ниҳоде, ки аз гумонбарони чиноят мустақил аст, тафтишоти фаврӣ, фарогир ва холисона, аз ҷумла муоинаи тиббии шахси ҷабрдидаро гузаронад. Бояд даъвогарон, шоҳидон ва дигарон аз таҳдиду интиқом мӯҳофизат карда шаванд.

■ Ҳар як корманди мақомоти интизомӣ, ки нисбати вай бо гумони содир кардани шиканча ва дигар бадрафторӣ тафтишот бурда мешавад, дар давоми тафтишот бояд аз ичрои вазифаҳои хизматиаш барқарор карда шавад.

■ Шахсе ки нисбати вай далелҳои боварибахши содиркунни шиканча ва дигар бадрафторӣ вуҷуд доранд, бояд дар мурофиаи боадолатона суд шавад ва агар айби вай исбот гардад, ба вай ҷазои ба вазнинии кирдор мувоғиқ таъин карда шавад.

■ Қонун бояд тағиیر дода шавад, то қурбониёни шиканча ва дигар бадрафторӣ ҳуқуқи ҷуброни фаврӣ аз тарафи давлат, аз ҷумла барқароркунни зарар, товони муносиби зарар ва табобату барқароркуниро новобаста аз он, ки содиркундандагони чиноят ба ҷавобгарӣ қашида шудаанд ё не, дошта бошанд.

Таълими кормандони милитсия ва низоми судӣ

■ Дар давоми семинарҳои омузишӣ ба тамоми мансабдорони ба дастгиркунӣ, пурсиш ва муоинаи тиббии дастгиршудагон сару кор дошта ба таври возеҳ фаҳмонидан зарур аст, ки содиркунни шиканча ва дигар бадрафторӣ кирдори чиноятӣ аст. Ба мансабдорон фаҳмонидан лозим аст, ки онҳо ҳақ доранд ва уҳдадоранд, то ба ҳар гуна фармони содиркунни шиканча ва дигар бадрафторӣ итоат нақунанд ва агар аз ҷунин амалҳо ҳабардор шаванд, гузориш диҳанд; онҳо бояд донанд, ки шахсоне, ки дар вақти содиркунни ин кирдорҳо роҳбарони афсарони дастгиркунанда ё масъулони ҷойҳои нигоҳдорӣ ҳастанд ва барои пешгирии кирдор ва ҷазо додани гунаҳкорон чорае наандешидаанд, ҳамчунон ҷавобгар мебошанд.

■ Афсарони мақомоти интизомӣ ба ҷои кушодани чиноят бо роҳи икроркунӣ, бояд оиди бо роҳи пурсишу сӯҳбати моҳирона бо шоҳидон ва гумонбарон ва бо бадастоварии далелҳои экспертизаи судӣ тафтиш намудани чиноятҳо таълим дода шаванд.

■ Бояд судяҳое, ки мурофиаҳои судӣ ё маҷlisҳои судӣ оиди интихоби ҷорои пешгириро мегузаронанд, дар хусуси чи тавр муайян намудани нишонаҳои шиканча ва дигар бадрафторӣ таълим дода шаванд.

Ҳамкорӣ бо ниҳодҳои байналмилалии ҳукуқи инсон

- Ба Кумитаи байналмилалии салиби сурх додани иҷозати ташрифи муассисаҳои нигоҳдорӣ.
- Ба тамоми ваколатдорони низомҳои маҳсуси мавзӯй ирсол намудани даъватномаи доимӣ
- Таъмин намудани мувофиқати Тоҷикистон бо уҳдадориҳои маҳсуси аз қарорҳои КҲИ СММ оиди парвандажои фардӣ бармеомада, аз ҷумла барқароркуни зарар, оғози тафтишот барои муайян намудани гунаҳкорон, ҷуброни муносиб барои қурбониён, аз ҷумла додани товон ва ҳамчунин уҳдадории пешгирий намудани ҳукуқвайронкуниҳо дар оянда.
- Дар дохили ҳукumat ташкил намудани ниҳоде, ки барои робита бо КҲИ СММ масъул бошад, то сари вақт ба дарҳостҳои КҲИ СММ оиди маълумот ё мушоҳидаҳои мақомоти Тоҷикистон оиди парвандажои мавҷудбуда посух дода, иҷроиши тавсияҳои Кумитаи ҳукуқи инсонро таъмин намояд.

ПАЙНАВИШТ

¹ Нигаред ба боби «Уҳдадориҳои байнамилалии Тоҷикистон ва иқдомоти иҷроиши онҳо дар доҳили кишвар».

² Моҳи апрели соли 2011, дар муддати 14 руз «Авғи Байналмилал» аз се минтақаи Тоҷикистон боздид намуд ва аз 140 ҳолати иддаои истифодаи шиканча ва дигар намуди бадрафторӣ иттилоъ ёфт.

³ Нигаред ба боби 2, «Сатҳи шиканча ва дигар бадрафторӣ дар Тоҷикистон»

⁴ Комиссияи ҳуқуқи инсони СММ, Гузориши Гузоришгари маҳсус оиди мустақилияти судяҳо ва ҳимоятгарон: Замима, Таширӣ ба Тоҷикистон, 30 сентябри соли 2005, E/CN.41/2006/3252/ Замимаи 4, Гузориши Гузоришгари маҳсус оиди мустақилияти судяҳо ва ҳимоятгарон, § 39, с. 13 дар: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/441181fa0.html>, 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁵ Дар ин гузориши мағҳумҳои ҳабс, лаҳзаи дастгиршавӣ, дар боздошт будан ва аз озодӣ маҳрум намудани шаҳс ҳаммаъно истифода шудаанд.

⁶ Нигаред ба боби 3, «Кафолатҳои номуносиби зидди шиканча».

⁷ Нигаред ба боби 6, «Инкори ҳаққи ҷуброн».

⁸ Нигаред ба боби 7, «Ба инобат нағирифтани дарҳост, тавсия ва қарорҳои Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ».

⁹ Нигаред ба боби 8 «Шиканча ва дигар бадрафторӣ баъди бозгашт ба Тоҷикистон».

¹⁰ Ба забони русӣ «изолятор временного содержания» (ИВС).

¹¹ Ба забони русӣ «следственный изолятор» (СИЗО).

¹² Гузориши дуюми даврии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди иҷроиши «Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф», ки 6 декабря соли 2010 аз ҷониби СММ гирифта шудааст.

¹³ Гузориши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи § 15 (а)-и замима ба қарори Шурои ҳуқуқи инсон № 5/1, A/HRC/WG.6/12/TJK/1 аз 19 июли соли 2011 фиристода шудааст, дар:

http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_wg.6_12_tjk_1_e.pdf, 22 май соли 2012 дастрас шудааст, ва Гузориши гуруҳи корӣ оиди Тағсири даврии универсалии Тоҷикистон, A/HRC/19/3/Add.1, 27 февраля соли 2012, дар:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.3.Add.1_en.pdf, 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁴ Ниг.: Раёсати Комиссари олий оид ба ҳуқуқи инсон, Тағсири умумии № 24, ҷаласаи 52-юм аз 4 ноября соли 1994, § 8, дар:

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?OpenDocument), 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁵ Ниг.: Раёсати Комиссари олий оид ба ҳуқуқи инсон, Тағсири умумии № 20, ҷаласаи 44-юм аз 10 марта соли 12012 § 8, 14, 15, дар:

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?OpenDocument), 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁶ Ниг.: Кумитаи зидди шиканча, Тағсири умумии № 2, 24 январи соли 2008, § 6, дар: http://daccess-dds-icaci.ohchr.org/reports/1998/1998_English.pdf

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/402/62/PDF/G0840262.pdf?OpenElement, 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁷ Ниг.: Раёсати Комисари ойи ба ҳуқуқи инсон, Тафсири умумии № 20, ҷаласаи 44-юм аз 10 марта соли 12012 § 12, дар: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?OpenDocument), 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁸ Тоҷикистон санаи 4 январи соли 1999 ба узви ПБҲШС шудааст.

¹⁹ Ҳулосаҳои Кумитаи ҳуқуқи инсон аз 22 июляи соли 2005

²⁰ Кумитаи зидди шиканча, Тафсири умумии № 2, 24 январи соли 2008, § 25, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/402/62/PDF/G0840262.pdf?OpenElement>, 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

²¹ Ниҳоди иборат аз коршиносон аст ва иҷроиши КЗШ-ро аз тарафи кишварҳои аъзо назорат мекунад.

²² Моддаи 10, Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

²³ Моддаи 18, Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

²⁴ Моддаи 10 қисми 2, Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (КМҔ ҔТ)

²⁵ Моддаи 171.4, Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

²⁶ Моддаи 88, Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

²⁷ Сергей Романов: Практика выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека в Республике Таджикистан, Душанбе, 2010 саҳ. 16-19.

²⁸ Гузориши дуюми даврни Тоҷикистон оиди иҷроиши Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмон, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф, ки 6 декабри соли 2010 қабул шудааст.

²⁹ Зинаи аввал, ки солҳои 2007-2010-ро дар бар мегирад, бо фармони Президенти кишвар санан 23 июняи соли 2007 ва зинаи дуюм барои солҳои 2011-2013, санаи 3 январи соли 2011 тасдиқ шудааст.

³⁰ Моддаҳои 35 қисми 1 ва 104 қисми 2, Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

³¹ Мулоқоти Авфи Байнамиладар Суди Олӣ, 14 апрели соли 2011.

³² Президент Раҳмон, Паём ба порлумон, 2007.

³³ Номи расмиаш Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».

³⁴ Ваколатдор аз тарафи президент ба муҳлати панҷ сол таъин мешавад.

³⁵ «Омбудсмен: Қазия дар ШКД-и ноҳияи Шоҳмансур бояд дақиқан тафтиш шавад» Азия Плюс, 9 ноябри соли 2011, дар: <http://news.tj/ru/news/ombudsman-intsident-v-ovd-shokhmansur-dolzhen-byt-tshchatelno-rassledovan>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

³⁶ Илова бар ин, ВКД моҳи марта соли 2011 кодекси ахлоқи қасбии милитсияро тасдиқ намудааст.

³⁷ Мувоғиқи принципи 12-уми Принципҳои асосии СММ оиди ҳамоҷи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта, Ассамблеяи генералии СММ, ҷаласаи пленарии 76, 9 декабря

1988, дар: <http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm>, 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

³⁸ «Прокуратураи генералӣ: Шиканча дар Тоҷикистон хусусияти оммавӣ надорад», Азия Плюс, 10 январи соли 2012, дар: <http://www.news.tj/tj/news/prokuraturai-general-shikan-dar-ikiston-khususiyati-ommav-nadorad>, 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

³⁹ Моҳи май соли 2011, Прокурори генералии Тоҷикистон Шерхон Салимзода оиди зиёдшавии шикоят дар хусуси амалҳои ғайриқонуни мифаттишон гузориш дод. Тибқи гузориши Радиои Озодӣ аз 8 августи соли 2011 вай изҳор намудааст, ки ин мақомот оиди истифодаи зури аз шаҳрвандон «такрибан 50» мактуби шикояти гирифтааст.

⁴⁰ «Р.Менглиев: Дар муассисаҳои ислоҳотии Тоҷикистон шиканча Ҷой надорад», Азия Плюс, 19 январи соли 2012, дар: <http://www.news.tj/tj/news/rmengliev-dar-muassisa-oi-islo-otii-ikiston-shikan-oi-nadorad>, 23 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁴¹ Маърузаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ барои соли 2011, марта соли 2012

⁴² Мулоқот бо Авфи Байналмилал, апрели соли 2011.

⁴³ Манбаъҳои маълумот аз инҳо иборат буданд: ҷабрдиагон, ҳешовандон ва ҳимоятгарон; ТFX ҳуқуқи инсон; протоколҳои судӣ; мансабдорони давлатӣ. Ин мониторинг дар ҳамаи се минтақаи кишвар, аз ҷумла дар шаҳру навоҳии Душанбе, Хоруг, Ҳуҷанд, Қулоб, Қурғонтекпа, Исфара, Истаравшан ва Турсунзода амалӣ гардидааст. Аксар парвандҳои қайдшуда аз Душанбе ва Ҳуҷанд мебошанд. TFX инро ба он алоқаманд донистанд, ки аксари аъзои эътилоф дар ин шаҳрҳо ҷойгиранд. Аз эҳтимол дур нест, ки парвандҳао аз қисматҳои дигари кишвар берун аз қайд мондаанд.

⁴⁴ Санаи 8 апрели соли 2011

⁴⁵ Асоснатсияи ҳайриявии «Авесто» дар Душанбе ҷойгир буда, дар Ҳуҷанд низ фаъолият мебарад ва аксари онҳое, ки ба он муроҷиат мекунанд, дар ин шаҳрҳо истиқомат доранд.

⁴⁶ Бо фармони Президент аз 30 ноябри соли 2006 ваколатҳои собиқ Вазорати бехатарӣ ба зиммаи КДАМ voguzor шудаанд.

⁴⁷ Парвандҳаи *Хоҷаев муқобили Россия* (Додгоҳи Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон, қарор аз 12 май 2010, дар: http://www.icj.org/img/CASE_OF_KHODZHAYEV_v_RUSSIA.pdf, 23 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁴⁸ Мулоқот бо Авфи Байналмилал, апрели соли 2011.

⁴⁹ «Глава МВД обещает навести порядок», Вечерка, 20 январи 2010, дар: <http://vecherka.tj/news/glava-mvd-obeshhaet-navesti-poryadok/>, 23 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁵⁰ Моддаи 104 қисми 2, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (КҔ ҶТ).

⁵¹ Суҳбат бо намояндагони Авфи Байналмилал, Ҳуҷанд, 12 апрели соли 2011.

⁵² Бюро по правам человека и соблюдении законности и Freedom House, *Доклад о фактах пыток и жестокого обращения в Таджикистане за период марта, 2007 по декабрь, 2008 года*

⁵³ Суҳбат бо намояндагони Авфи Байналмилал, Ҳуҷанд, 12 апрели соли 2011.

⁵⁴ Санаи 13 апрели соли 2011.

⁵⁵ Суҳбат бо намояндагони Авфи Байналмилал, Ҳуҷанд, 11 апрели соли 2011.

⁵⁶ «МВД для народа или народ для МВД?», Агентии иттилоотии [avesta.tj](http://avesta.tj/index.php?newsid=8557), 27 май 2011, дар: <http://avesta.tj/index.php?newsid=8557>,

⁵⁷ Санаи 22 иуни соли 2011, барномаи иттилоотии «Ахбор», Шабакаи аввали телевизиони Тоҷикистон.

⁵⁸ «Э. Рахмон: Мне стыдно за ваше подхалимство», Азия Плюс, 20 январи соли 2012. Мавод дар ин сатр ҷойгир аст: <http://news.tj/ru/news/e-rakhmon-mne-styldno-za-vashe-podkhalmstvo>, 24 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁵⁹ «Стратегияи мубориза бо фасод дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солои 2008–2012» ба тадқиқоти фароғир ва муназзам, шеваи маҳсус ва ҳамкории комплексӣ ва фаврӣ даъват намудааст.

⁶⁰ «Таҳлили сотсиологӣ доир ба дарку шинохту муносибат бо коррупсия ва мубориза бо он дар ҷомеаи Тоҷикистон», Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҶТ, с. 38.

http://mts.tj/projects/osce_report.pdf, 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁶¹ Мулоқот бо Авфи Байнамилал, апрели соли 2011.

⁶² Мулоқот бо Авфи Байнамилал, апрели соли 2011.

⁶³ Соли 2009 тақрибан 60% аҳолии кишвар аз ҳатти камбизоатӣ поёнтар зиндагӣ мекарданд.
<http://web.worldbank.org/>

⁶⁴ Барои тафсилот нигаред ба боби 3.6.1, § 2-7.

⁶⁵ Суҳбат бо намояндагони Авфи Байнамилал, Душанбе, 5 апрели соли 2011.

⁶⁶ *Хоҷаев муқобилии Русия*, (ДАҲИ, қарор аз 12/05/2010).

⁶⁷ КМҶ ва Қонун «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳасб нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванд ва судшаванда» аз 28 июляи соли 2011.

⁶⁸ Мулоқот бо Авфи Байнамилал, 7 апрели соли 2011.

⁶⁹ Суҳбат бо намояндагони Авфи Байнамилал, Душанбе, 7 апрели соли 2011.

⁷⁰ Моддаи 322.2, Кодекси ҷиноятӣ

⁷¹ Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаи шиканча, ки мувофиқи қарори 2002/38-и Комиссия фиристода шудааст, Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқундандаи шаъну шараф, UN Doc. E/CN.4/2003/68, 17 декабряи 2002, § 26(g), с.10-11, дар:

[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f9ofa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cb00367508\\$FILE/G0216049.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f9ofa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cb00367508$FILE/G0216049.pdf), 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁷² Масалан, дар моддаи 4 (2)-и Протоколи иловагии КЗШ ба таври возех муқаррар шудааст, ки «маҳрумӣ аз озодӣ маъни ҳама гуна шакли боздошт ё ҳабскуни ё ҷойирикунӣ шаҳс дар муассисаи нигоҳдории давлатӣ ё шаҳсиро дорад, ки ин шаҳс бо ироди худ, бо фармони ҳама гуна мақоми судӣ, маъмурӣ ва дигар мақомот тарқ карда наметавонад».

⁷³ Моддаи 94.1 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ муқаррар намудааст, ки «Баъди ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ овардани дастгиришуда шаҳси мансабдор дар давоми се соат протокол тартиб медиҳад, ки дар он асос, ҷой ва вақти дастгирикунӣ воқеӣ (бо зикри руз, соату дақиқа), натиҷаҳои кофтукови шаҳсӣ, инчунин вақти тартиб додани протокол дарҷ мегарданд».

⁷⁴ Моддаи 94.2, КМҶ

⁷⁵ Моддаи 46.4, КМҶ

⁷⁶ Моддаҳои 22.1 ва 49.2, КМҶ

⁷⁷ Моддаи 46.4, КМҶ

⁷⁸ Моддаи 46.2, КМҶ

⁷⁹ Принципи 13-уми «Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта» муқаррар намудааст, «ки ҳар як шаҳс бояд **аз лаҳзай дастгиршавӣ** ва оғози ҳабс ё маҳбусӣ, ё фавран баъди он, аз тарафи мақоми барои дастгиркуни, ҳабс ва маҳқумкунинӣ вай масъул бо маълумот ва фаҳмонидани ҳукуқи вай ва тартиби истифодаи ин ҳукуқ таъмин карда шавад».

⁸⁰ Моддаҳои 94.1 ва 94.2, КМҶ.

⁸¹ Конфронси таҳлилии САҲА, ҷаласаи кории 4, 8 октябри соли 2010, с.2, дар: <http://www.osce.org/ru/node/71951>, 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁸² Дар мактуб ба ҳамсари Илҳом Исмонов аз 9 декабря соли 2011.

⁸³ Мулоқот бо намоянданагони Авғи Байналмилал, 13 апрели соли 2011.

⁸⁴ Конфронси таҳлилии САҲА, ҷаласаи кории 5, 8 октябри соли 2010, с.2, дар: <http://www.osce.org/ru/node/71963>, 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁸⁵ Мулоқоти намоянданагони Авғи Байналмилал бо ҳимоятгарон ва муҳофизони ҳукуқи инсон дар Курғонтеппа, 16 апрели соли 2011.

⁸⁶ Нурмаҳмад Ҳалилов, *Мониторинг по рассмотрению судами ходатайств о санкционировании мер пресечения в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан*, с. 44 ва 46.

⁸⁷ Мулоқот бо намоянданагони Авғи Байналмилал, 17 апрели соли 2011. Барои тафсилоти бештар ба боби 3.4.1, § 9-10 нигаред.

⁸⁸ Моддаҳои 314.1 ва 316.1, КҶ

⁸⁹ Мулоқот бо Авғи Байналмилал, марта соли 2012.

⁹⁰ Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба маъсаҳои шиканча, ки мувоғиқи қарори 2002/38-и Комиссия фиристода шудааст, Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқунандаи шаъну шараф, UN Doc. E/CN.4/2003/68, 17 декабря 2002, § 26(h), с.11, дар: [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/\\$FILE/G0216049.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/$FILE/G0216049.pdf), 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁹¹ Тоҷикистон қайд намуд, ки моддаҳои 753-755, 782 ва 812-и Кодекси ҳукуқвайронкуниҳои маъмуриро аз нав дида баромада истодааст. Гузориши гуруҳи корӣ оиди Тафсири даврии универалӣ: Тоҷикистон, февралӣ 2012, A/ HRC/ 19/ 3/ Add.1, дар: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.3.Add.1_en.pdf, 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁹² Моддаи 56, КМҶ

⁹³ Моддаи 91, КМҶ

⁹⁴ Гуруҳи кории СММ оид ба дастгиркуни худсарона се ҳолати «худсарона» ҳисобидани маҳрумӣ аз озодиро муайян намудааст. Ин парванда ба ҳолати якум марбут аст, яъне вақте ки барои дастгиркуни ягон асоси қонунӣ вучӯд надорад. Ин ҳолат онҳоеро дар бар мегирад, ки бе эълони айб ё муроғия нигоҳдорӣ мешаванд.

⁹⁵ Суҳбат бо намояндагони Авфи Байналмилал, Хӯҷанд, 12 апрели соли 2011.

⁹⁶ Суҳбат бо Авфи Байналмилал, 16 апрели соли 2011.

⁹⁷ Диҷбони ҳуқуқи башар, Гузориши ҷаҳонӣ, 2011, (Human Rights Watch, World Report 2011), с. 474-475, дар: <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2011.pdf>, 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

⁹⁸ Сарқонуни ҶТ муқаррар намудааст, ки «ҳар шаҳс аз лаҳзаи дастири шудан метавонад аз ёрии адвокат истифода барад. Ин ҳуқуқ дар КМЧ низ мустаҳкам шудааст (моддаҳои 22 ва 49).

⁹⁹ Моддаи 22.1 КМЧ муқаррар намудааст, ки «шаҳс аз лаҳзаи дастири шуданаш метавонад аз ёрии ҳимоятгар истифода кунад». Тибқи моддаи 49.2 бошад, «ҳимоятгар барои иштирок дар парвандада аз лаҳзаи дар ҳаққи шаҳс баровардани қарори оғози парвандада чиноятӣ, инчунин аз лаҳзаи воқеан дастири гардиҳан гумонбаршуда роҳ дода мешавад». Моддаи 18.1, қонун

«Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳасб нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшавандада ва судшавандада» аз 28 июняи соли 2011.

¹⁰⁰ КҲИ СММ қайд намудааст, ки «ҳамаи шаҳсони ҳабсшуда бояд ба ҳимоятгар дастрасии фаврӣ дошта бошанд» ва Кумитаи зидди шиканча низ «дастрасии бемаҳдудиятро ба ҳимоятгар фавран баъди ҳабс» тавсия додааст.

¹⁰¹ Моддаҳои 94.1 ва 94.2, КМЧ.

¹⁰² Моддаи 46.2, КМЧ

¹⁰³ Моддаи 53.2, КМЧ муқаррар намудааст, ки ҳимоятгар дар пурсиши гумонбаршуда ва айборшавандада бо дарҳости худи ҳимоятгар иштирок мекунад ва моддаи 51.1 КМЧ муқаррар намудааст, ки иштироки ҳимоятгар дар пешбурди парвандада ҳатмист, ба шарте ки гумонбаршуда, айборшавандада ё судшавандада дарҳост пешниҳод кунад.

¹⁰⁴ Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаи шиканча, ки мувофиқи қарори 2002/38-и Комиссия фиристода шудааст, Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмон, гайриинсонӣ ва таҳқиқунданда шаъну шараф, UN Doc. E/CN.4/2003/68, 17 декабряи 2002, § 26(e), с.10, дар:

[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f9ofao238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/\\$FILE/G0216049.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f9ofao238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/$FILE/G0216049.pdf), 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁰⁵ Моддаи 92 қисми 3, КМЧ

¹⁰⁶ Суҳбат бо намояндагони Авфи Байналмилал, 16 апрели соли 2011.

¹⁰⁷ Барои маълумоти бештаро оиди таъқиби «Шоҳидони Яҳво» дар Тоҷикистон нигаред ба: Amnesty International, Central Asia: Summary of Human Rights Concerns: March 2007- March 2008, (Index: ECA 04/001/2008)

¹⁰⁸ Моддаи 316, КЧ, ҶТ

¹⁰⁹ Суҳбат бо Авфи Байналмилал, 11 апрели соли 2011.

¹¹⁰ Маълумоти бештарро оиди парвандади Урунбой Усмонов аз давоми ҳамин гузориш дастрас карда метавонед. Ҳамчунин, нигаред ба: Амали фаврӣ (UA: 211/11, AI Index: EUR 60/004/2011, 6 июляи 2011 ва AI Index: EUR 60/008/2011, 29 июляи 2011); Изҳорот: Тоҷикистон: Рузноманигори ВВС Урунбой Усмонов барои фаъолияти қасбиаш ба додгоҳ қашида шудааст, AI Index: EUR 60/008/2011, 24 августи 2011.

¹¹¹ Моддаҳои 51.1 ва 53.2, КМҶ.

¹¹² Моддаи 307.3 қисми 2, КҶ ҶТ, «Ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ)».

¹¹³ Tajik court sentenced a journalist confirmed BBC BBC”, news.vdok.org, undated, at: <http://news.vdok.org/page.aspx?id=7324>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹¹⁴ Суҳбат бо Авфи Байналмилал, 11 апрели соли 2011.

¹¹⁵ Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаи шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқунаандай шаъну шараф, Ассамблеяи Генерали, ҷаласаи 56, A/56/156, § 39(f), с. 11, дар: <http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56156.pdf>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹¹⁶ Мувофиқи моддаҳои 187.2, 306, 340.2, 36.5, 179.3-и КҶ ҶТ вай барои узвият дар гуруҳи ҷиноятӣ, соҳтакории ҳӯҷҷатҳо ва ширкат дар таркише, ки дар назди Раёсати мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккили вилояти Суғд рӯй дод, айборд карда шуд.

¹¹⁷ Маълумотро Авфи Байналмилал санаи 6 сентябр дастрас намудааст.

¹¹⁸ Моддаи 14(3) ПБҲШС муқаррар намудааст, ки ба ҷиноят айбордшаванда ҳақ дорад «барои омодагӣ ба ҳимояни худ вақт ва имконияти коғӣ дошта бошад ва бо ҳимоягарӣ интихобнамудаи худ воҳӯрад». Дастиришуда ҳақ дорад бо ҳимоятгари худ маҳрамона мулоқот кунад. КҲИ СММ дар ҳусуси моддаи 14 (3)-и ПБҲШС баён доштааст, ки «ҳимоятгар бояд бо муштариёни худ як ба як воҳурда ва дар шароити маҳрамона суҳбат карда тавонад» (Тафсири умумии 32 оиди моддаи 14 ПБҲШС, § 34). Принципи 8-уми Принципҳои асосӣ оиди мақоми ҳимоятгарон қайд намудааст, ки ҳукumatҳо бояд бе таъхир, даҳолат ва сензора бо ҳимоятгарон имконияти суҳбат намудани дастиришудагонро таъмин намоянд.

¹¹⁹ Моддаи 53 қисми 2 КМҶ муқаррар намудааст, ки ҳимоятгар аз лаҳзаи ба парванда роҳ дода шуданаш ҳуқуқи чунин воҳуриҳоро дорад.

¹²⁰ Санаи 11 апрели соли 2011

¹²¹ Принципи 18(4)-и Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта муқаррар намудааст, ки «суҳбати шахси дастиришуда ё маҳбус бо ҳимоятгараш метавонад зери назар бошад, вале набояд намояндаи мақомоти интизомӣ онро шунида тавонанд».

¹²² Созмони Милал, гузориши Кумитаи ҳуқуқи инсон, қ.1, 26 октябри 2001, A/56/40, § 86(18), с. 102 (нисбати Чумхурии Халқӣ-Демократии Корея).дар: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/a91deagaf2coofa7c1256ace0055cab5/\\$FILE/G014476.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/a91deagaf2coofa7c1256ace0055cab5/$FILE/G014476.pdf), 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹²³ Созмони Милал, гузориши Кумитаи ҳуқуқи инсон, қ.1, 21 сентябри 1997, A/52/40, § 438, с. 70-71 (нисбати Ҳиндустон), дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/247/64/IMG/N9724764.pdf?OpenElement>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹²⁴ (UN.Doc.CAT/C/KAZ/CO/Z), Қазоқистон; (UN.Doc.CAT/C/BIH/CO/2-5) Босния Ҳерсеговина; (UN.Doc.CAT/C/CR/28/4) Русия; (UN.Doc.CAT/C/YEM/CO/Z/Rev.1) Яман ва дигарон

¹²⁵ Ҳулоса ва тавсияҳои Кумитаи зидди шиканча: Тоҷикистон, 7 декабря 2006, CAT/C/TJK/CO/1, дар: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/\\$FILE/G0740308.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/$FILE/G0740308.pdf), 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹²⁶ Мувофиқи моддаи 100 қисми 1, КМҶ ҶТ

¹²⁷ Принципи 16(1)-и Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта муқаррар намудааст, ки «дастгиришуда ё маҳбус баъди ҳар як маротибаи ба тавқифгоҳ ё маҳбаси дигар фиристода шудан, бояд ҳаққи оиди ба ҷои дигар бурда шудан ва оиди аз ҷои нигоҳдории худ ҳабардор кардани аҳли оила ё шахси даҳлдори дилҳоҳ, ё талаб кардани ин амалро аз мақомоти босалоҳият дошта бошад».

¹²⁸ Қоидай стандартҳои минималии СММ (қоидай 24) ва Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта (Принципи 24).

¹²⁹ Созмони Милал, гузориши Кумитаи ҳуқуқи инсон, қ.1, 21 сентябри 1997, A/52/40, § 109, с. 22 (нисбати Швейцария), дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/247/64/IMG/N9724764.pdf?OpenElement>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹³⁰ Гузориши гурӯҳи корӣ оид ба Тағсирӣ даврии универсалий: Тоҷикистон, 27 февралӣ 2012, А/ HRC/19/ 3/ Add.1, дар:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.3.Add.1_en.pdf, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹³¹ Вохурӣ бо намояндагони Авғи Байнамилал, апрели соли 2011.

¹³² Санаи 13 апрели соли 2011

¹³³ Санаи 2 сентябри соли 2011

¹³⁴ Нигаред ба Протоколи Истамбул ва Принципҳои СММ оиди тафтиши самаранок ва расмикунонии шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқунандай шаъну шараф.

¹³⁵ Созмони Милал, гузориши Кумитаи ҳуқуқи инсон, 3 октябри 1995, A/50/40, § 94, (нисбати Тунис), дар: <http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-40.htm> (варианти мимеографи), 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹³⁶ Моддаи 208 КМҶ муқаррар намудааст, ки зарурияти гузаронидани экспертизаро муфаттиш муайян мекунад.

¹³⁷ Моддаи 209 КМҶ.

¹³⁸ Моддаи 175 КМҶ.

¹³⁹ Моддаи 318 КМҶ.

¹⁴⁰ Авғи Байнамилал: Шаҳрванди Русия дар Тоҷикистон шиканча шудааст, (UA: 238/10, Index: EUR 60/002/2010) ва Тоҷикистон: Эътилоғи ташкилотҳои гайриҳукуматӣ ҳукуматро даъват менгамоянд, то шиканҷаро барҳам зада, уҳдадориҳои байнамилалии худро иҷро намояд, (Index: EUR 60/003/2010).

¹⁴¹ Моддаи 12 қисми 1 (д) қонун дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон.

¹⁴² Дар давоми мулоқоти 15 апрели соли 2011.

¹⁴³ Санаи 7 апрели соли 2011.

¹⁴⁴ Рамзия Мирзобекова, Азия Плюс, «Тафтишот ё инквизитсия?», 21 декабря соли 2010. Ҳама ишораҳо ба Азия Плюс оиди ин қазия ба ҳамин мақола даҳл доранд.

¹⁴⁵ Хулоса аз 10 марта соли 2010.

¹⁴⁶ Маркази Ҷумҳуриявии ташхиси судии тибии назди Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

¹⁴⁷ Мария Яновская, Чисто таджикское убийство, или Как в Исфаре выжимают из людей деньги, Ferghana.news, 11 ноября соли 2010.

¹⁴⁸ Масалан, Принципи 12-уми Принципҳои асосии СММ оиди дастигиршудагон муқаррар намудааст, ки бақайдигирии дастигирӯнӣ бояд маълумотро дар бораи шахсияти кормандони дар ҳабскуни иштирокдошта дошта бошад.

¹⁴⁹ Суҳбат бо Авфи Байналмилал, 15 апрели соли 2011.

¹⁵⁰ Гузориши гуруҳи корӣ оид ба Тағсири даврии универсалӣ: Тоҷикистон, 27 феврали 2012, А/ HRC/ 19/ 3/ Add.1, дар:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.3.Add.1_en.pdf, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁵¹ Моддаи 20-уми Протоколи иловагии КЗШ

¹⁵² Гузориши гуруҳи корӣ оид ба Тағсири даврии универсалӣ, 12 декабря 2011, А/ HRC/ 19/ 3, дар: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-3_en.pdf, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁵³ Моддаи 14, Қонун дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ.

¹⁵⁴ Тағйирот ба Қонун дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон аз 28.06.11г., №732

¹⁵⁵ Тағйирот ба Қонун дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон аз 28.06.11г., №732

¹⁵⁶ Моддаи 12.1 (g), Қонун дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

¹⁵⁷ Моддаи 12, Қонун дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

¹⁵⁸ Маърузаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ барои соли 2011

¹⁵⁹ Моддаи 84, Конституцияи (Сарқонуни) ҶТ.

¹⁶⁰ Қонун дар бораи судҳо дар ҶТ №. 581 аз 12.01.2010 муқаррар намудааст, ки Шурои адлия дар масоили нақшаҳои ислоҳоти судӣ, таъини номзадҳо ба судягӣ ва ғ. ба Президенти Тоҷикистон тобеъ буда, Раиси Шурои адлия, ҷонишҳои ва котиби иҷроияи он аз тарафи Президент таъин мешаванд.

¹⁶¹ Гузориши гуруҳи корӣ оид ба Тағсири даврии универсалӣ: Тоҷикистон, 27 феврали 2012, А/ HRC/ 19/ 3/ Add.1, дар: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.3.Add.1_en.pdf, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁶² Мувофиқи моддаи 9(3)-и ПБҲШС: «Ҳар як шахси бо гуноҳи ҷинояткорӣ ҳабсшуда ё боздоштгардида ба таври таъчили ба назди судя ё дигар шахси мансабдоре, ки мувофиқи қонун ҳуқуқи амалӣ намудани ҳокимияти судӣ ба ўтааллук дорад ва барои дар мӯҳлати қобили қабул анҷом додани бозрасии судӣ ё озод кардан ҳуқуқ дорад, ҳозир карда мешавад».

Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта (11.1) муқаррар намудааст, ки «Шахс набояд бе имконияти самараноки аз тарафи суд ё

мақоми дигар ба зудӣ шунуда шудан нигоҳдорӣ шавад. Шахси дастгиришуда бояд ба тартиби муқарраркардаи қонун ҳаққи худро шахсан муҳофизат кардан ва ё, аз ёрии ҳимоятгар истифода бурданро дошта бошад».

¹⁶³ Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ моҳи апрели соли 2010 ба эътибор даромадааст.

¹⁶⁴ Моддаҳои 92 қисми 3, 104 қисми 2 ва 111-и КМЧ.

¹⁶⁵ Моддаҳои 104, 105 ва 109-и КМЧ.

¹⁶⁶ Кумитаи ҳуқуқи инсон, Тағсирӣ умумии №8: Ҳаққи озодӣ ва амнияти ашхос (моддаи 9), 30 июни 1982, § 3, дар:

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/f4253f9572cd4700c12563ed00483bec?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/f4253f9572cd4700c12563ed00483bec?OpenDocument), 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁶⁷ Ниг.: *Van Alphen муқобили Нидерландия* (305/1988), 23 июли соли 1990, Гузориши КХИ СММ, қисми II (A/45/40), 1990, с. 115.

¹⁶⁸ Ассамблея Генералии СММ, Принципҳои асосӣ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта, 9 декабря 1988, A/RES/43/173, принцип 39, дар:

<http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁶⁹ Моддаи 111 қисми 3 КМЧ муқаррар намудааст, ки ба ҳабс гирифттан танҳо дар ҳаққи онҳое татбиқ карда мешавад, ки барои ҷиноятӣ содиркардаашон қонун ҷазоро дар намуди маҳрумӣ аз озодӣ ба мӯҳлати зиёда аз ду сол пешбинӣ намудааст. Дар мавридиҳои истисно ин ҷораи пешгирий, мумкин аст, нисбати ҷиноятҳо, ки барояшон қонун ҷазори маҳрум кардан аз озодиро ба мӯҳлати камтар аз ду сол пешбинӣ намудааст, татбиқ шавад, агар онҳо ҷои истиқомати доимӣ надошта бошанд ё шахсиятшон муқаррар карда нашуда бошад ё ин ки онҳо аз мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ё суд пинҳон шуда бошанд ё ҷораи пешгириро риоя накарда бошанд.

¹⁷⁰ Конфронси таҳлилии САҲА, ҷаласаи кории 8, 8 октябрив соли 2010, с.1, дар:

<http://www.osce.org/ru/node/71963>, 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁷¹ Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаи шиканча, ки мувофиқи қарори 2002/38-и Комиссия фиристода шудааст, Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазори бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқундандаи шаъну шараф, UN Doc. E/CN.4/2003/68, 17 декабря 2002, § 26(g), с.10-11, дар:

[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f9ofao238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/\\$FILE/G0216049.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f9ofao238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/$FILE/G0216049.pdf), 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁷² Моддаи 111 қисми 5, КМЧ.

¹⁷³ КМЧ аниқ накардааст, ки судяҳо ҷанд маротиба ба ин тартиб муҳлати ҳабсро дар давраи тафтишот дароз карда метавонанд.

¹⁷⁴ Моддаи 13.1 Қонун «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳасб нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванд ва судшаванд».

¹⁷⁵ Гузориши Салимов Ю., дар: Натиҷаҳои мониторинги амалии иҷроиши Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ ҶТ, Маркази ҳуқуқи инсон, соли 2011.

¹⁷⁶ Нурмаксад Ҳалилов, Мониторинг по рассмотрению судами ходатайств о санкционировании мер пресечения в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, с. 44.

¹⁷⁷ Судҳо соли гузашта ҳудуди 3,9 ҳазор санади иҷозати ҳабс доданд, Азия Плюс, 9 январи 2012, дар: <http://www.news.tj/tj/news/sud-o-soli-guzashtha-ududi-39-azor-sanadi-i-ozati-abs-dodand>, 21 июни соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁷⁸ Гузоришгар оиди шиканча, сэр Найдҷел Родли дар Гузориш оиди шиканча, ки таҳти қароори 1999/32-и Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон ирсол шудааст, қайд намудааст: «судяҳо ба монанди прокурорҳо бояд шахси аз боздошти милитсия овардаро ҳамеша дар хусуси муносабат ба вай пурсанд ва ба вазъи онҳо диққат диҳанд», Замима, Гузориш аз ташриф ба Кения, (E/CN.4/2000/9/Add.4, § 93(k), c.27), дар: [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/o/e45663899d2802c3802568b9004ba1bf/\\$FILE/G0011509.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/o/e45663899d2802c3802568b9004ba1bf/$FILE/G0011509.pdf), 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁷⁹ Дар Перу, ки ба ақидаи Кумитаи зидди шиканча «шиканча ҳамчун воситаи тафтишот мунтазам истифода шудааст», вай тавсия намуд, ки судяҳо «баъди ба назди онҳо овардани дастгиршудагон ҳатман экспертизай судӣ таъин кунанд». Гузориши Кумитаи зидди шиканча, иловай 44, (A/56/44), § 160, с.62, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/No1/577/27/IMG/No157727.pdf?OpenElement>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁸⁰ Мулоқот бо Авфи Байналмилал, 14 апрели соли 2011.

¹⁸¹ Санаи 16 апрели соли 2011.

¹⁸² Нурмаҳмад Халилов, *Мониторинг по рассмотрению судами ходатайств о санкционировании мер пресечения в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан*, р. 48.

¹⁸³ Моддаи 15 КЗШ муқаррар намудааст, ки «Ҳар як давлати узв таъмин менамояд, ки ҳама гуна баёноте, ки таҳти шиканча дода шудааст, дар ҷараёни ҳама гуна тафтишоти судӣ ҳамчун далел истифода нагардад, ба истиснои ҳолатҳое, ки он (баёнот) ба муқобили шахси дар содир намудани шиканча айборшаванд ба монанди ҳамчун далели он истифода мегардад, ки ин баёнот дода шуда буд». Кумитаи зидди шиканча ба таври возех муайян намудааст, ки ин меъёр нисбати дигар намуди бадрафторӣ низ ҳатми аст. Нигаред ба Тағсирӣ умумии 2-и Кумитаи зидди шиканча, CAT/C/GC/2, 24 январи соли 2008, § 6. Ҳамчунин моддаи 12-ми Эъломияи зидди шиканча низ истифодана баёноти зери дигар бадрафторӣ ва шиканча ба даст омадаро манъ кардааст.

¹⁸⁴ Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ, Тағсирӣ умумии №32, моддаи 14: Ҳаққи баробарӣ дар назди судҳо ва мурофиаи судии одилона, 23 августи 2007 (CCPR/ 3/ CC/ 32), § 41, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/437/71/PDF/G0743771.pdf?OpenElement>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁸⁵ «Вазъи ногуори шахси дастgиршуда ё маҳбусро бо мақсади ба иқроршавӣ маҷбур кардан, худро айбордор кардан ё зидди шахси дигар шаҳодат додан истифода намудан манъ аст. 2. Ягон шахси дастgиршударо дар вақти пурсиш маҷбур кардан, таҳдид намудан ё истифода бурдани дигар усулҳои пурсиш, ки ба қобилияти қарор қабул намудани вай зарар мерасонанд, мумкин нест», дар Ассамблеяи Генералии СММ, Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта, 9 декабря 1988, A/RES/43/173, принципи 21: 1, дар: <http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁸⁶ «Риоя накардани ин принципҳо ҳангоми муайян кардани ҷоизии чунин далелҳо бар зидди шахси дастgиршуда ё дар маҳбас буда, бояд ба инобат гирифта шавад», дар Ассамблеяи Генералии СММ, Принципҳои асосии СММ оиди ҳимояи ҳамаи маҳбусони дар ҳама гуна шакли боздошт ва маҳбас қарордошта, 9 декабря 1988, A/RES/43/173, принципи 21: 1, дар: <http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁸⁷ Суҳбати Авфи Байналмилал дар Хӯҷанд, 11 апрели соли 2011.

¹⁸⁸ Конфронси таҳлилии САҲА, ҷаласаи кории 5, 8 октябриси 2010, с.1, дар: <http://www.osce.org/ru/node/71963>, 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁸⁹ «Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; Вилояти Ҳатлон аз шиканча озод аст», Азия Плюс, 7 июни соли 2011, дар: <http://www.news.tj/tj/news/ma-omoti-ifzi-u-u-viloyati-khatlon-az-shikan-ozod-ast>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁹⁰ Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаи шиканча, ки мувофиқи қарори 2002/38-и Комиссия фиристода шудааст, Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф, UN Doc. E/CN.4/2003/68, 17 декабря 2002, § 26(к), с.12, дар: [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f90fa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/\\$FILE/G0216049.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f90fa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/$FILE/G0216049.pdf), 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁹¹ Гузориши Гузоришгари оиди шиканча, сэр Найдҷел Родли, ки таҳти қарори 1995/37-и Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон ирсол шудааст. Гузориш аз ташриф ба Туркия, 27 явари 1999, (E/ CN.4/ 1999/61/Add.1), § 113 (e), с. 31, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/104/37/PDF/G9910437.pdf?OpenElement>, 29 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁹² Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаи шиканча, ки мувофиқи қарори 2002/38-и Комиссия фиристода шудааст, Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф, UN Doc. E/CN.4/2003/68, 17 декабря 2002, § 26(g), с.10-11, дар: [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f90fa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/\\$FILE/G0216049.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e0ba5300f90fa0238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/$FILE/G0216049.pdf), 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁹³ Моддаи 201 қисми 1, КМЧ

¹⁹⁴ Моддаи 201 қисми 2, КМЧ

¹⁹⁵ «В Таджикистане предлагают оснастить кабинеты следователей камерами видеонаблюдения» - IA Regnum, 12 май соли 2011.

¹⁹⁶ Кумитаи ҳуқуқи инсон, Тағсири умумии №31: Моҳияти уҳдадориҳои умумии ҳуқуқии ба зиммаи Давлатҳои узви Паймон гузошташуда, (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13), 26 май 2004, § 13, с. 6, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement>, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁹⁷ Суҳбати нозираи ҳуқуқи башар бо Авфи Байналмилал, 13 апрели соли 2011.

¹⁹⁸ «Моддаи 2, § 2 талаб мекунад, ки илова бар муҳофизати самараноки ҳуқуқи Паймон, Давлатҳои узв бояд афродро баҳри амалигардонии ин ҳуқуқ бо ҷуброни дастрас ва самаранок таъмин намоянд», дар Тағсири умумии КХИ СММ №31: Моҳияти уҳдадориҳои умумии ҳуқуқии ба зиммаи Давлатҳои узви Паймон гузошташуда, (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13), 26 май 2004, § 15, с. 6, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement>, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

¹⁹⁹ «То он ҷое, ки ҷоиз аст, ҷуброн метавонад реститутсия, барқароркуни ҷораҳои қонеъгардониро, ба монанди ба таври расмӣ узр хостан, ёдбуди расмӣ, кафолатҳои минбаъд такрор нашудан ва тагйири

қонун ва амалия, ҳамчунин ба ҷавобгарӣ қашидани вайронкунандагони ҳуқуқи инсонро дар бар мегирад. Тафсири умумии КҲИ СММ § 16: «то он ҷое, ки ҷиз аст, ҷуброн метавонад реститутсия, барқароркуни ҷаҳонӣ ва ҷараҳои қонеъгардониро, ба монанди ба таври расмӣ узр хостан, ёдбуди расмӣ, кафолатҳои минбаъд тақрор нашудан ва тағири қонун ва амалия, ҳамчунин ба ҷавобгарӣ қашидани вайронкунандагони ҳуқуқи инсонро дар бар гирад, дар Тафсири умумии КҲИ СММ №31: Моҳияти уҳдадориҳои умумии ҳуқуқии ба зиммаи Давлатҳои узви Паймон гузошташуда, (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13), 26 май 2004, § 16, с. 6, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement>, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰⁰ «Масъалаи барои ин ҳуқуқвайронкуниҳо бечазо мондан, ки боиси нигаронии доимии Кумита аст, ҷузъи муҳими ангезандан ин ҳуқуқвайронкуниҳо буда метавонад», дар Тафсири умумии КҲИ СММ №31: Моҳияти уҳдадориҳои умумии ҳуқуқии ба зиммаи Давлатҳои узви Паймон гузошташуда, (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13), 26 май 2004, § 18, с. 7, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement>, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰¹ Моддаи 4, Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф, дар: <http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm> 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰² «Ҳар як Давлати узв таъмин мекунад, ки мақомоти салоҳиятдори он дар сурати мавҷӯд будани далели коғи дар мавриди он, ки шиканча дар ҳама гуна қаламрави дар доираи он қарордошта истифода гардидааст, тафтиши фаврӣ ва бегаразона гузаронанд», дар моддаи 12, Конвенсияи зидди шиканча. Мувофиқи моддаи 13-уми Конвенсияи зидди шиканча ҳар як Давлати узв «ба ҳар шахсе, ки дар ҳама гуна қаламрави дар доираи ҳуқуқии ин кишвар қарордошта зери шиканча қарор гирифтани худро тасдиқ мекунад, ҳуқуқи ба мақомоти салоҳиятдори ин Давлат пешинҳод намудани шикоят ва аз ҷониби онҳо зуд ва бегаразона баррасӣ гардидани чунин чунин шикоятро таъмин намояд», дар: <http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰³ Кумитай зидди шиканча, Тафсири умумии №2, Иҷроиши моддаи 2 аз тарафи Давлатҳои узв, Тафсири умумии №2, U.N. Doc. CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4), 23 ноябр 2007, at: http://www1.umn.edu/humanrts/cat/general_comments/cat-gencom2.html, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰⁴ Гузориши Гузоришгари маҳсус оид ба масъалаи шиканча, ки мувофиқи қарори 2002/38-и Комиссия фиристоҳа шудааст, Гузоришгари маҳсуси СММ оид ба шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф, UN Doc. E/CN.4/2003/68, 17 декабря 2002, § 26(к), с.12, дар: [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f9ofao238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/\\$FILE/G0216049.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f9ofao238025668700518ca4/15adfcf7edee4c65c1256cbb00367508/$FILE/G0216049.pdf), 28 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰⁵ *Бланко Абад муқобили Испания*, Кумитай зидди шиканча, (CAT/C/20/D/59/1996), 14 May 1998, § 8.2., c. 9. at: http://www.bayefsky.com/pdf/105_spaincato29.pdf, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰⁶ Кумитай зидди шиканча баъдтар вайронкуни маддаҳои 12 ва 13-уми Конвенсияро дарёфт намуд.

²⁰⁷ Гузориши Кумитай зидди шиканча, Замимаи №44, (A/53/44), 16 сентябри 1998, § 136, с.15, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/269/72/IMG/N9826972.pdf?OpenElement>, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰⁸ Халед Бен Мубарек муқобили Тунис, Кумитай зидди шиканча, (CAT/C/23/D/60/1996), 10 ноября соли

1999, § 2.20, 11.4-11.7, дар:

http://www.worldcourts.com/cat/eng/decisions/1999.11.10_M'Barek_v_Tunisia.htm, 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁰⁹ Хулоса ва тавсияҳои Кумитаи зидди шиканча, ҷаласаи 37-ум, (UN. Doc. CAT/C/TJK/CO/1) 7 декабря 2006, Тавсияи 10 (а), с.4, дар:

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/\\$FILE/G0740308.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/$FILE/G0740308.pdf), 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²¹⁰ Хулоса ва тавсияҳои Кумитаи зидди шиканча, ҷаласаи 37-ум, (UN. Doc. CAT/C/TJK/CO/1) 7 декабря 2006, Тавсияи 17, с.6, дар:

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/\\$FILE/G0740308.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/$FILE/G0740308.pdf), 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²¹¹ Гузориши гурӯҳи корӣ оид ба Тафсири даврии универсалӣ: Тоҷикистон, 27 февраля 2012, А/ HRC/19/ 3/ Add.1, дар:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.3.Add.1_en.pdf, 22 май соли 2012 дастрас шудааст.

²¹² Манбаъҳои маълумот қурбониёни шиканча ва хешу табори онҳо, ҳимоятгарон, TFX ҳуқуқи инсон, протоколҳои судӣ ва мансабдорони давлатиро дар бар мегирифт. Мониторинг дар дар ҳамаи се минтақаи кишвар, аз ҷумла шаҳру навоҳии Душанбе, Ҳоруг, Ҳуҷанд, Қулоб, Қурғонтеппа, Исфара, Истаравшан ва Турсунзода гузаронида шудааст. Аксар парвандаҳои қайдшуда аз Душанбе ва Ҳуҷанд мебошанд. TFX иниро ба он алоқаманд донистанд, ки аксари аъзои эътилоф дар ин шаҳрҳо ҷойгиранд. Аз эҳтимол дур нест, ки парвандаҳо аз қисматҳои дигари кишвар берун аз қайд мондаанд.

²¹³ Санаи 8 апрели соли 2011

²¹⁴ Дар Маркази Ҷумхуриявии ташхиси судии тиббии назди Вазорати тандурустии Ҷумхурии Тоҷикистон

²¹⁵ Моддаи 108 қисми 2, КЧ ҶТ.

²¹⁶ Моддаи 13-уми Конвенсияи зидди шиканча муқаррар намудааст, ки ҳар як Давлати узв «барои таъмини ҳимояи даъвогар ва шоҳидон аз ҳама шаклҳои муомилаи бад ё таҳдид бинобар шикояти вай ё ҳама гуна гувоҳии шоҳидӣ тадбирҳо меандешад».

²¹⁷ Бо намояндагони Авфи Байналмилал моҳи апрели соли 2011 сӯҳбат намудааст.

²¹⁸ Дар мактуби Илҳом Исмонов, ки аз ҷониби ҳимоятгараш санаи 16 сентябри соли 2011 ба судя дода шудааст.

²¹⁹ Авфи Байналмилал, Амали фаврӣ: «Русия тоҷики дарҳости паноҳандагӣ намударо истирдод мекунад», ECA 46/013/2011 ва Амали фаврӣ: «Тоҷике, ки дарҳости паноҳандагииш рад шуда буд, гайб задааст» (Index: ECA 46/013/2012).

²²⁰ Авфи Байналмилал нусхайи протоколи судиро дорад.

²²¹ Нигаред ба бахшҳои 4-7-уми боби 2.1.1.

²²² Моддаи 4, Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиқунандаи шаъну шараф, дар: <http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²²³ Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ, Тафсири умумии № 31, (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13), 26 май 2004, § 18, с. 7, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement>, 31

маи соли 2012 дастрас шудааст.

²²⁴Хулоса ва тавсияҳои Кумитаи зидди шиканча, ҷаласаи 37-ум, (UN. Doc. CAT/C/TJK/CO/1) 7 декабря 2006, дар: [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/\\$FILE/G0740308.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/39fa173e34b80b52c125728foo4d9e4b/$FILE/G0740308.pdf), 30 май соли 2012 дастрас шудааст.

²²⁵ Нигар: Бюро по правам человека и соблюдения законности и Freedom House, *Доклад о фактах пыток и жестокого обращения в Таджикистане за период март, 2007 по декабрь, 2008 года, с. 516-517.*

²²⁶ Моддаи 322, КЧ ҶТ.

²²⁷ Моддаи 314, КЧ ҶТ.

²²⁸ Моддаи 316, КЧ ҶТ.

²²⁹ Моддаи 354, КЧ ҶТ.

²³⁰ Моддаи 391, КЧ ҶТ.

²³¹ Моддаи 322, КЧ ҶТ.

²³² Моддаи 316, КЧ ҶТ.

²³³ Родные погибшего Сангова настаивают на дополнительном расследовании, Радиои Озодӣ, 6 февраля 2012, дар: <http://rus.ozodi.org/content/news/24474973.html>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²³⁴ Хулоса ва тавсияҳои Кумитаи зидди шиканча, ҷаласаи 37-ум, 6-24 ноябр 2006, UN. Doc. CAT/C/TJK/CO/1, с.2. Моҳи ноябр соли 2006 Кумитаи зидди шиканча қайд намуд, ки мафҳуми шиканча дар қонунгузории кишвар, «хусусан вобаста ба мақсадҳои шиканча ва татбиқшавии он ба тамоми мансабдорони давлатӣ ва онҳое, ки би ин сифат амал мекунанд», ба Конвенсия мувофиқ нест».

²³⁵ Гузориши дуюми даврии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди иҷроиши «Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмонӣ, гайринсонӣ ва таҳқиркунандӣ шаъну шараф», ки 6 декабря соли 2010 аз ҷониби СММ гирифта шудааст, с. 12; Шурӯи ҳукуқи инсон, Гурӯҳи кории ТДУ, (A/HRC/WG.6/12/TJK/1), 19 июля 2011, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/149/55/PDF/G1114955.pdf?OpenElement>, 31 май соли 2012 дастрас шудааст.

²³⁶ Гузориши Кумитаи зидди шиканча, ҷаласаи 63-юми Ассамблеяи Генералӣ, Заминаи 44, 5 ноября 2008, с.178, Тағсири умумии №2, §11: « Кумита ҷунин мөҳисобад, ки ҷинояти шиканҷаро аз зурии муқаррарӣ ва дигар ҷиноятҳо фарқ намуда истода, Давлатҳои узв бевосита ба сун мақсади ниҳоии Конвенсия оиди пешгирии шиканча ва дигар бадрафторӣ ҳаракат мекунанд. Ин ҷиноятро номбар ва мафҳуми онро муайян кардан ба иҷроиши мақсади Конвенсия, аз ҷумла бо роҳи ҳамаро, аз ҷумла ҷиноятрон, ҷабрдидагон, ва аҳли ҷомеаро оғоҳ намудан оиди хусусияти вазнинии шиканча, мусоидат мекунад. Ба қонун ворид кардани ин ҷиноят ҳамчунин: а) зарурати ҷазои даҳлдорро, ки вазнинии ҷиноятро ба инобат мегирад, пеш меорад, б) таъсири тарсонандии ин манъкуниро устувор мекунад, в) имконияти мансабдорони масъулро оиди ба ҳисоб гирифтани ҷинояти маҳсуси шиканча такмил медиҳад, г) ба аҳли ҷомеа имкон ва тавони назоратро ва агар лозим ояд, акси садо баланд кардан оиди амал ё беамалии Давлатро, ки Конвенсияро вайрон мекунад, медиҳад».

²³⁷ Гузориши дуюми даврии Ҷумхурии Тоҷикистон оиди иҷроиши «Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф», ки 6 декабря соли 2010 аз ҷониби СММ гирифта шудааст.

²³⁸ Соли 2007 таҳти моддаи 314 ду парвандai ҷиноятӣ; соли 2008-понздаҳ парвандai; соли 2009-бисту ду парвандai ва дар нимai аввали 2010-се парвандai ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.

²³⁹ Соли 2007 таҳти моддаи 315 чор парвандai ҷиноятӣ; соли 2008-ягон парвандai оғоз нашудааст; соли 2009-як парвандai ва дар нимai аввали 2010- ягон парвандai ҷиноятӣ оғоз карда нашудааст.

²⁴⁰ Соли 2007 таҳти моддаи 316 чор парвандai ҷиноятӣ; соли 2008-ҳашт парvандai; соли 2009-ду парvандai ва дар нимai аввали 2010-чор парvандai ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.

²⁴¹ Соли 2007 таҳти моддаи 322 ягон парvандai ҷиноятӣ; соли 2008-шаш парvандai; соли 2009-бисту чор парvандai ва дар нимai аввали 2010-як парvандai ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.

²⁴² Солҳои 2007 ва 2008 таҳти моддаи 391 ягон парvандai оғоз нашудааст; соли 2009- як парvандai ва соли 2010 ягон парvандai ҷиноятӣ оғоз карда нашудааст.

²⁴³ «Омбудсмен: Қазия дар ШКД-и ноҳияи Шоҳмансур бояд дақиқан тафтиш шавад», Азия Плюс, 9 ноёбрӣ 2011, дар: <http://www.news.tj/tj/news/ombudsmen-aziya-dar-shkd-i-no-iyai-sho-mansur-boyad-da-i-taftish-shavad>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁴⁴ Кумитаи ҳуқуқи инсон, Тафсири умумии №31, (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13), 26 май 2004, § 18, с.7, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement>, 31 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁴⁵ «Маҳқумияти кормандони тавқифгоҳи Вазорати адлия тибқи парvандai марги маҳқумшуда», Азия Плюс, 16 сентябрӣ 2011, дар: <http://www.news.tj/tj/news/ma-kumiyati-kormandoni-tav-ifgo-i-vazorati-adliya-tib-i-parvandai-margi-ma-kumshuda>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁴⁶ Мувофиқи моддаи 110 қисми 3 (б), КЧ ҶТ

²⁴⁷ Мувофиқи моддаи 316 қисми 3 (а) ва (с), КЧ ҶТ

²⁴⁸ Мувофиқи моддаи 322 қисми 2, КЧ ҶТ

²⁴⁹ САҲА дар якчанд соли оҳир оиди 11 парvандai гузориш додаст.

²⁵⁰ Аз солҳои 2004 ва 2009

²⁵¹ Санаи 7 апрели 2011.

²⁵² «Новые изменения в структуре МВД», Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон – Ховар, 16 января 2012, дар: <http://khovar.tj/rus/president/31373-novye-izmeneniya-v-strukture-mvd.html>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁵³ Моддаи 1-уми Протоколи иловагии ПВҲШС. Мувофиқи моддаи 2 муҳобироти хаттӣ ба Кумита дар ҳолатҳои фиристода мешавад, ки тамоми ҷасонӣ ҳимоя дар доҳили кишвар паси сар шуда бошанд.

Моддаи 4 Кумитаро уҳдадор мекунад, ки Давлати узвро оиди муҳобирот хабардор кунад, то ки мақомот имкон дошта бошанд масъаларо ва ҷораҳоеро, ки барои бартарафкунии ҳуқуқвайронкунӣ дилд шудаанд, муайян намоянд.

²⁵⁴ Ин нафарон Файбуллоҷон Саидов, Валиҷон Саидов, Довуд Назриев, бародари вай Шералий Назриев ва

Умел Идиев буданд. Нигаред ба Amnesty International: “Deadly Secrets: The Death Penalty in Law and Practice” (EUR 60/008/2002) аз 29 сентябри 2002.

²⁵⁵ Дар яке аз қарорҳои ба қарибӣ, дар таърихи 30 марта соли 2011 оиди парвандаи Маҳмадзузи Исқандаров қабулкарда, Кумитаи ҳуқуқи инсон дар хусуси ҳамкорӣ накардани Давлати узв изҳори нигаронӣ кард. Вай қайд намуд, ки ба якчанд дарҳостҳои солҳои 2006 то моҳи сентябрி соли 2010 ба Тоҷикистон равонкарда, ки дар онҳо оиди фиристодани маълумоти марбут ба ҷоизии парванда ва моҳияти мухобирот дарҳост мешуд, ҷавобе нагирифтааст.

²⁵⁶ *Кирпо муқобили Тоҷикистон*, CCPR/C/97/D/1401/2005, Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ, 3 декабря 2009, дар: <http://www.unhcr.org/refworld/publisher,HRC,,TJK,4b66cd3ao,o.html>, 18 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁵⁷ Суди Олии ҶТ, Прокуратураи генерали, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва Шӯбайи кафолатҳои конституцисонии ҳуқуқи шаҳрвандони Дастиғоҳи иҷрония Президент.

²⁵⁸ Сергей Романов: Практика выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека в Республике Таджикистан, Душанбе, 2010 с. 39-41.

²⁵⁹ Шурои ҳуқуқи инсон, гуруҳи кории Тағфири даврии универсалӣ, (A/HRC/WG.6/12/TJK/1) 19 июля 2011, § 18 ва 19, с.3, дар: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/149/55/PDF/G1114955.pdf?OpenElement>, 31 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁶⁰ Дар гузориши вай аз соли 2010 таҳти унвони «Практика выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека».

²⁶¹ Романов: Практика выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека с. 20-21.

²⁶² Романов: Практика выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека с. 19.

²⁶³ Романов: Практика выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека

²⁶⁴ Романов: Практика выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека с. 12.

²⁶⁵ Гузориши Идораи мудофиаи ИМА аз 2 августи соли 2005 ба таҳлиле истинод намудааст, ки мувофиқи он Воҳидов минбаъд бояд дар ҷангӣ зидди терроризм ҷангвари душман ҳисобида нашавад. Викиликс.

²⁶⁶ Дар таърихи 11 апрели соли 2011.

²⁶⁷ Моддаи 335 қисми 2, КҔ ҟТ.

²⁶⁸ Моддаи 104 қисми 3, КҔ ҟТ.

²⁶⁹ Ҳаракати исломии Узбекистон.

²⁷⁰ Моддаҳои 147 қисми 1, 200 қисми 3 ва 346 қисми 2 КҔ ҟТ.

²⁷¹ Ному насаби ҳуқуқвайронкунандагони эҳтимолӣ ба Авфи Байналмилал маълуманд.

²⁷² Барои маълумоти бештар нигаред ба боби 8, баҳшҳои 14-19.

²⁷³ Инҳо парвандаҳои *Хоҷаев муқобили Русия* (қарор аз 12 май 2010), *Ҳайдаров муқобили Русия* (қарор аз 20 май 2010), Маҳмадзузи Исқандаров (ментябри 2010) ва *Ғаффоров муқобили Русия* (қарор аз 21 октябрь 2010) мебошанд.

²⁷⁴ *Ҷураев муқобили Русия*, № 71386/10; *Н. Ҷураев муқобили Русия; Қознев муқобили Русия*, № 58221/10

ва *Абдулҳақов муқобили Рӯсия*, № 14743/11.

²⁷⁵ Муҳлати ниҳоии дар ҳабс нигоҳдорӣ мувофиқӣ қонунҳои Рӯсия.

²⁷⁶“Дар Суғд 34 нафар аъзои ҲИУ махкум шуданд”, Азия Плюс, 16 апрели 2012, дар: <http://www.news.tj/tj/news/dar-su-d-34-nafar-azoi-i-ma-kum-shudand>, 15 май соли 2012 дастрас шудааст.

²⁷⁷ 67474/11, *Азимов муқобили Рӯсия* – Қоидан 39-ум аз 24 ноябри соли 2011. Дар замони навиштани гузориш дар шаҳри Серпухови Рӯсия нигоҳдорӣ мешуд. Нигар ба Амалии фаврии Авфи Байнамилал: <http://amnesty.org.ru/node/1975>.

²⁷⁸ 73455/11, *Сидиков муқобили Рӯсия* – Қоидан 39-ум аз 6 декабря соли 2011.



МАН МЕХОҲАМ КЎМАК РАСОННАМ

АМНЕСТИ ИНТЕРНЕШНЛ БАРОИ АДОЛАТ, ОЗОДӢ ВА ШАЉНУ ШАРАФИ ТАМОМИ ИНСОНҲО ЧИ ДАР МИНТА҆АИ НИЗОӮ ВА ЧИ ДАР КУНЧИ ДУРДАСТУ ФАРОМӻШШУДАИ ДУНЁ МУБОРИЗА МЕБАРАД ВА БО МАҚСАДИ БУНЁДИ ДУНЁИ БЕҲТАР РОҲҲОИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ДАСТГИРИИ ҶОМЕАРО ПАЙГИРӢ МЕКУНАД.

ШУМО ЧИ КОР КАРДА МЕТАВОНЕД?

Иштирокчиёни фаъол дар тамоми ҷаҳон исбот намуданд, ки истодагарӣ кардан ба қувваҳои хатарноке, ки ҳуқуқи инсонро вайрон мекунанд, имконпазир аст. Ба ин ҳаракат ҳамроҳ шавед. Бо онҳое, ки тухми тарсу бадбиниро мепошанд, мубориза баред.

- Ба Амнести Интернешнл ҳамроҳ шавед ва қисми ҳаракати умумиҷаҳоние гардед, ки барои хотима гузоштан ба вайрон намудани ҳуқуқи инсон мубориза мебарад. Барои тағиیر додани вазъият ба мо кўмак расонед.
- Барои дастгирии фаъолияти Амнести Интернешнл саҳмгузорӣ намоед.

ДАР ЯК҆ОЯГӢ ОВОЗИ МО ШУНИДА ХОҲАД ШУД

Ман меҳоҳам дар бораи узви ҳаракати Амнести Интернешнл шудан маълумоти муфассал гирам

Ном

Сурога

Кишвар

Почтаи электронӣ

Ман меҳоҳам ба Амнести Интернешнл саҳмгузорӣ намоям (бахшишҳо бо фунт стерлинги англисӣ, доллари амрикӣ ё евро гирифта мешаванд)

Ҳаҷми маблағ

Илтимос, маблағро аз кортам Корти Visa Корти Mastercard
тарҳ намоед

Рақам

Санаи анҷоми эътибор

Имзо

Лутфан варақаи мазкурро ба намояндагии Амнести Интернешнл дар кишвари худ баргардонед. Маълумотро оиди намояндагиҳои Амнести Интернешнл дар саросари ҷаҳон дар ин сайт дастрас карда метавонед:
www.amnesty.org/en/worldwide-sites

Агар дар кишвари шумо намояндагии Амнести Интернешнл набошад, ин варақаро лутфан ба сурогаи зерин фиристонед:

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom



ЗИНДАГИИ ТАХРИБШУДА ШИКАНЧА ВА ДИГАР НАМУДҲОИ БАДРАФТОРӢ ДАР ТО҆ЦИКИСТОН

Шиканча ва дигар намудҳои бадрафтторӣ бо ҳар шахс ва дар ҳар гушаи Тоҷикистон рӯй дода метавонанд.

Кормандони милитсия ва мақомоти бехатарӣ мардумро дар куча боздошта, бе айборкуни расми дасттир намуда, мавриди шиканча ва дигар намудҳои бадрафтторӣ қарор доданашон мумкин аст. Онҳоро аксаран барои иқроршавӣ ва «күшодани» чиноят ва баъзан барои гирифтани пора шиканча медиҳанд. Ҳолатҳои марги дар натиҷаи шиканча ва дигар бадрафтторӣ рӯйдода ба таври самаранок тафтиш намешаванд. Мансабдорон хеле кам ҷазо мебинанд: онҳо дар мансабҳои ҳуд мемонанд ва қурбониёни онҳо ба товоны ҷуброни муносиб муваффақ намешаванд.

Дар аввали соли 2012 парлумони Тоҷикистон ба қонунгузорӣ тағиироте ворид намуд, ки мағхуми ба меъёрҳои байналмилали мувофиқи шиканҷаро муқаррар мекунад. Ҳукумат уҳдадор шудааст, ки бо амали гардонидани кафолатҳои такмилёftai зидди шиканча ва дидани чораҳои ҷиддӣ алайҳи усулҳои гайриқонуни тафтишот «аз ҳуқуқи инсон дифӯ кунад». Бо вуҷуди ин уҳдадорӣ, ба Амнести Интернейшнл оиди шиканча ва дигар бадрафтариҳо, ҳамчунин оиди тарсонидан ва таҳдид кардани ҷабрдиғагон барои дар ҳусуси нақзи ҳуқуқ ошкоро сухан кардан, гузоришҳо ворид мешаванд.

amnesty.org

Индекс: EUR 60/004/2012
моҳи июляи 2012

Ин гузориш тамоми зинаҳои мақомоти Тоҷикистонро даъват мекунад, ки уҳдадориҳои тибқи ҳуқуқи байналмилали ба зимма гирифтани кишварро иҷро намуда, барои барҳам додани шиканча ва дигар намудҳои бадрафтторӣ ба тезӣ чораҳои маҳсусро амали гардонанд.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**

